

# ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ВБД. 338.26.01..00521(575.3)

Бо хуқуқи даствавис



**ВОСИДИЁН ФАРҲОД САҶДУЛЛО**

**НАҚШИ МУКАММАЛГАРДОНИИ НИЗОМИ  
БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГӢ ДАР ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ  
ИҼТИМОИЮ ИҼТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

## Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иҼтисолӣ  
аз рӯи ихтисоси 08.00.01.01 - Назарияи иҼтисолӣ (назарияи умумии  
иҼтисолӣ (иҼтисоли сиёсӣ))

**Роҳбари илмӣ:  
н.и.и, дотсент Солеҳзода А.А.**

Душанбе – 2025

## Мундарича

<b>Номгӯйи ихтисорҳо.....</b>	<b>4</b>
<b>Муқаддима.....</b>	<b>5</b>
<b>Боби 1. Заминаҳои назариявӣ ва илмию методии низоми банақшагирии стратегӣ.....</b>	<b>15</b>
1.1. Асосҳои назариявию илмии низоми банақшагирии стратегӣ .....	15
1.2. Усулҳо ва принсипҳои банақшагирии стратегӣ.....	35
1.3. Арзёбии таҷрибаи байналмилалӣ дар самти банақшагирии стратегӣ.....	51
<b>Боби 2. Таҳлили вазъи банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....</b>	<b>72</b>
2.1. Марҳилаҳои ташаккули низоми миллии банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	72
2.2. Даствардҳои иқтисодӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	85
2.3. Таҳлили ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ тавассути банақшагирии стратегӣ.....	98
<b>Боби 3. Самтҳои асосии мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ.....</b>	<b>116</b>
3.1. Такмили раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ.....	116

3.2. Сенарияҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар давраи миёнамуҳлат.....	127
3.3. Такмили низоми мониторинг ва арзёбии нақшаҳои стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	145
<b>Хулоса.....</b>	<b>159</b>
<b>Рӯйхати адабиёти истифодашуда.....</b>	<b>166</b>
<b>Феҳристи интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи ИЛМӢ.....</b>	<b>194</b>

## **НОМГҮИ ИХТИСОРАХО**

БЧ	- Бонки Ҷаҳонӣ
БОР	- Бонки Осиёии Рушд
БИР	- Бонки Исломии Рушд
БМР	- Барномаи миёнамуҳлати рушд
ИМА	- Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
ИДМ	- Иттиҳоди давлатҳои мустаъқил
ММД	- Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ
МА	- Мониторинг ва арзёбӣ
НБС	- Низоми банақшагирии стратегӣ
НБО	- Нерӯгоҳи барқии обӣ
СМР-2030	- Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030
СММ	- Созмони Милали Муттаҳид
СУС	- Созмони Ӯмумиҷаҳонии Савдо
ХБА	- Ҳазинаи Байналмилалии Асьор
ШМР	- Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ШР	- Шарикони рушд
ҲРУ	- Ҳадафҳои рушди устувор
ҲБС	- Ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ
ҲҶТ	- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Таъмини рушди дарозмуддати иқтисодӣ яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати макроиқтисодӣ барои кишварҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ шарти асосии таъмини чунин афзоиш аст.

Дар шароити зудтағийрёбандай иқтисоди ҷаҳон таъмини рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати аввал гузашта мешавад, ки ҳалли он ҷорӣ намудани механизмҳои нави ҳадафгузорӣ ва биниши стратегиро дар иқтисодиёт талаб мекунад. Рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ва таъмини босуботи он бевосита аз мавҷудияти низоми муосири банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ вобаста аст.

Истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷуда, дар айни замон яке аз роҳҳои таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Барои муайян намудани иқтидорҳои дохилӣ ва дарёфти усулҳои истифодаи самараноки он баҳри суръатбахшии рушди иқтисодии кишвар ва таъмини сатҳи зиндагии шоистаи аҳолӣ мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ хеле муҳим мебошад.

Дар шароити имрӯза нокифоя будани механизмҳои татбиқи амалии банақшагирии стратегӣ ва таҳияи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба амалигардонии саривақтии ҳадафу афзалиятҳои стратегию барномавӣ ва дар маҷмӯъ ба рушди умумии иқтисодиёт таъсири манғӣ мерасонад.

Аз ин лиҳоз, таҳқиқи раванди ташаккул ва мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, муайян намудани нақши он дар таъмини устувории макроиқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, инчунин, таҳияи тавсияҳо оид ба такмили низоми банақшагирии стратегӣ хеле муҳим арзёбӣ мегарданд.

Бо назардошти вазъи мураккаби иқтисоди ҷаҳон, ҳавфҳои ҷойдошта ва зарурияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таҳқими нерӯи истеҳсолию

содиротии мамлакат мавриди таҳқиқ қарор додани вазъи амалкунандай низоми банақшагирии стратегӣ дар кишвар муҳим ба ҳисоб меравад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Донишмандони ватанӣ ва хориҷӣ заминаҳои назариявӣ, методӣ ва институтсионалии низоми банақшагирии стратегиро мавриди омӯзиш қарор дода, вобаста ба нақши ин низом дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ мавқеи худро дар адабиётҳои гуногун, баҳусус нашрияҳои илмӣ баён намудаанд.

Нисбат ба муаммоҳои банақшагирии стратегӣ олимони зерин, ба монанди И.Х. Ансофф, М.Е. Портр, Д. Стейнер, П. Лоранж, Г. Минсцберг, Г. Хамель, А.А. Томпсон, Ф. Котлер, Ч.М. Хиггенс, М. Трейси, Ф. Вирсема, Ю. Шайли, Э. Касселс, Г.Я. Голдштейн, О.Г. Гранберг, С.А. Логвинов, С.Н.Медведева, Д.В. Николаев, Р.И. Акмаева, С.М. Заверский, И.Г.Кондратова, Е.В. Чмышенко, В.А.Андреев, Н.И. Хромов, В.А.Семидоцкий, В.Э. Гарьковенко, Е.Ю. Дролова, М.А. Зайцев, И.Николаев, А. Точилкина, В.Е. Рохчин, В.А. Гневко, В.И. Самаруха, Т.Г.Краснова, И.С. Тургенева, Г.Х. Батов, Л. Абалкин, И.Х. Виханский, О.Л.Гапоненко, А.П. Панкрухин, Д.С. Лъвов, А.Ч. Стрикленд, П. Савченко ва дигарон дар асарҳои худ нуктаҳои назариявӣ ва амалии худро баён намудаанд.

Баъзе ҷанбаҳои муҳими банақшагирии стратегӣ аз тарафи олимони ватанӣ Ҳ.У. Умаров, Ш. Раҳимзода, Л.Ҳ. Сайдмуродов, Ҳ.А. Одинаев, А.Ҳ. Авезов М. Азимова, Д.А. Ходиев, Ф. Муминова, Р.К.Раҳимов, М.Т. Каримова, Д.Ҷ. Ҳукматов, Р.М. Мирбобоев, Ҳ.Д.Батуров, А.А. Бойматов, Р. Бобоҷонов, М.Д. Тошматова, Ш.Ю. Ақильонова, Ш.Б. Ҷонмамадов, Ҳ.Ҳ. Ҷураева, З.И. Асророва, У.С. Воҳидзода ва дигарон мавриди таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Бояд қайд кард, ки дар баробари гузаронидани омӯзишу таҳқиқотҳои зиёд аз ҷониби олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар самти низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ вазъи ҷаҳони имрӯза водор месозад, ки он такмил дода шавад. Зоро дар асарҳои илмии олимони ватанӣ то ҳол

масоили низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар маҷмӯъ зери таҳқиқоти амиқ қарор нағирифтаанд. Танҳо баъзе ҷанбаъҳои он дар сатҳи корхона, минтақа ва соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт таҳқиқ шудаанд.

Бо назардошти нақши калидии низоми банақшагирии стратегӣ дар таъмини устувории макроиқтисодӣ ва коҳиши таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ мавзӯи диссертатсия интихоб гардида, мақсад, вазифаҳо ва объекти таҳқиқот муайян карда шуд. Дар ин росто анҷом додани таҳқиқот ҳам аз лиҳози амалӣ ва назариявӣ дар самти низоми банақшагирии стратегӣ муҳим ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

**Робитаи таҳқиқот бо барнома ва мавзуъҳои илмӣ.** Муҳтавои таҳқиқоти диссертационӣ бо ҳадафу мақсадҳое, ки дар Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий, «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» ва дигар ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ муайян шудаанд, робитаи бевосита дошта, роҳандозии натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда барои иҷрои саривақтӣ ва сифатноки онҳо мусоидат менамояд. Инчунин таҳқиқоти илмӣ мутобиқи нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 иҷро карда шудааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот** аз таҳқиқи ҷанбаъҳои асосии назариявӣ ва методии низоми банақшагирии стратегӣ, баҳодиҳии низоми миллии амалқунанда ва нақши он дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ, муайян намудани механизм ва модели миллӣ барои тақмили минбаъдаи низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар кишвар иборат аст.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои ноил шудан ба ҳадафи мазкур вазифаҳои зерин гузошта шуданд:

- таҳқиқи заминаҳои назариявию методӣ ва институционалии ташаккулёбӣ ва рушди низоми банақшагирии стратегӣ ва дар ин асос пешниҳоди муаллифии таърифи он;
- омӯзиши ҷанбаҳои назариявии низоми банақшагирии стратегӣ ва ҷудо намудани меъёрҳои самаранокии онро таъминкунанд;
- арзёбии нақши низоми миллии банақшагирии стратегӣ, баррасии марҳилаҳои ташаккулёбию хислати рушд ва таҳияи модели низоми банақшагирии стратегӣ барои Тоҷикистон аз нуқтаи назари системавӣ;
- таҳқиқи асосҳои методологии раванди мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;
- асоснок намудани нақши низоми банақшагирии стратегии рушди иқтисодию иҷтимоии қишвар дар пояти татбиқи ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ;
- таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии рушди макроиқтисодии Тоҷикистон аз рӯи сенарияҳои воқеӣ, буҳронӣ ва шиддатнок бо истифода аз усули моделсозӣ.

**Объекти таҳқиқоти дессертатсионӣ** низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

**Мавзӯи таҳқиқоти дессертатсионӣ** - ин маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ вобаста ба низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.

**Фарзияи таҳқиқоти дессертатсионӣ** аз такмили низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла, таҳия, татбиқ ва мониторинги ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ, танзим ва тақсимоти самараноки ҳачми захираҳои мавҷудаи дохилӣ, баланд бардоштани суръати рушди иқтисодиёт, кам намудани вобастагии иқтисодиёт аз омилҳои беруна ва дар маҷмӯъ ноил гардидан ба ҳадафи оли - баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум иборат мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқоти** мазкурро таҳқиқотҳои олимони ватанию хориҷӣ дар самти низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ташкил медиҳанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Заминаҳои методии таҳқиқотро паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмамалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар» ва суханрониҳо ҳангоми сарфарҳояшон ба хориҷи кишвар ва минтақаҳои ҷумҳурӣ, қарорҳои Ҳукумати кишвар вобаста ба татбиқи ҳӯҷҷатҳои стратегии қабулшуда, аз ҷумла стратегия ва барномаҳои сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҷаллӣ, нишондиҳандаҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳқиқотҳои институтҳои байналмилали, монографияҳо, маҳзанҳои интернетӣ ва сомонаҳои расмии вазорату идораҳо ва дигар сарчашмаҳо ташкил медиҳанд. Бо мақсади ҳалли вазифаҳои гузошташуда ва таҳияи таклифҳои асоснок дар диссертатсия аз усулҳои индуксия ва дедуксия, таҳлилҳои синтезиу оморӣ ва иқтисодӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд.

**Сарчашмаҳои маълумот.** Ба сифати манбаи иттилоотии таҳқиқот Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар», «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», стратегия ва барномаҳои соҳавии сатҳи миллӣ, санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, дар самти низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои таҳлилии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, асарҳои илмии олимони классики назарияи иқтисодӣ, иқтисодчиёни ватанӣ ва хориҷӣ, маводҳои дар маҷаллаҳои илмии ҷумҳурияйӣ ва байналмилали нашр шуда, маълумотҳои сомонаҳои расмии мақомотҳои давлатӣ ва дар воситаҳои аҳбори умум нашршуда истифода гардидаанд.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Кори илмӣ – таҳқиқотӣ дар кафедраи умунидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон иҷро шудааст. Давраи иҷрои кори диссертационӣ солҳои 2018-2024-ро дар бар мегирад.

**Навғонии илмии таҳқиқоти** диссертационӣ ба таҳлили асосҳои назариявӣ, методӣ ва институтионалии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ равона гардидааст. Аҳамияти низоми банақшагирии стратегии кишвар дар самти татбиқи ҳамоҳангозии сиёсати макроиқтисодӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои берунӣ ба иқтисоди миллӣ арзёбӣ гардида, ҷанбаҳои такмили низоми банақшагирии стратегӣ, инчунин таҳияи таклифот барои такмили низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодиро дар бар мегирад.

Дар диссертасия натиҷаҳои зерини назариявӣ, методӣ ва амалӣ ба даст оварда шуданд, ки навғонии илмиро муайян мекунанд:

- ҷанбаҳои назариявии ташаккулёбӣ ва рушди низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ аниқ ва гурӯҳбандӣ карда шуда, тавсифи муаллифии он пешниҳод гардидааст, ки дар он низоми банақшагирии стратегӣ ҳамчун раванди таҳлили маҷмӯии аз ҷиҳати илмӣ асонокшудаи ҳадафу афзалиятҳои дарозмуҳлат ва роҳҳои ноилшавӣ ба онҳо тавсиф дода шудааст, ки захираву имкониятҳои мавҷуда ва хавфҳои эҳтимолиро барои таъмини рушди устувори мамлакат, минтақа, соҳа ва корхона ба инобат мегирад;

- дар заминаи омӯзиши ҷанбаъҳои назариявии низоми банақшагирии стратегӣ муайян карда шуд, ки самаранокии он бояд ба принсипҳои мутобиқшавӣ, устувории дарозмуддат, ҳадафмандӣ ва рақобатпазирӣ асос ёфта, барои қабули қарорҳои устувор ва таъмини устувории макроиқтисодӣ дар шароити тағиироти доимӣ мусоидат намояд;

- асосҳои методологии раванди мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ таҳқиқ гардидаст,

ки дар он нақши давлат ҳамчун ҳамоҳангоз байни иштирокчиёни ин раванд муҳим ифода гардидааст;

- арзёбии низоми миллии банақшагирии стратегӣ дар пояи марҳилаҳои ташаккулёбӣ, хислати рушди низом, даркунии иштирокчиёни раванди банақшагирии стратегӣ ва ҳолати кунунии он тавсиф дода шуда, модели низоми банақшагирии стратегии рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ барои Тоҷикистон аз нуқтаи назари системавӣ ва маҷмӯй таҳия карда шудааст;

- нақши низоми банақшагирии стратегии рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар самти татбиқи ҳамоҳангозии сиёсати макроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, арзёбӣ ва асоснок карда шуда, барқарорсозии вазъи иқтисодӣ баъди соҳибистиклолӣ, дастовардҳои иқтисодӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ таҳлил карда шудаанд;

- дар асоси истифода аз усули моделсозӣ дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Тоҷикистон аз рӯи сенарияи воқеӣ, бухронӣ ва шиддатнок таҳия карда шуда, омилҳои ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ таъсиррасонанда гурӯҳбандӣ ва тавсиф гардиданд ва зарурияти такмили низоми мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар сатҳи миллӣ асоснок карда шуд.

### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:**

- таърифи муаллифии банақшагирии стратегӣ дар асоси таҳқиқи заминаҳои назариявию методӣ ва институтсионалии он;
- принсипҳои самаранокии низоми банақшагирии стратегиро таъминкунанда, ки барои қабули қарорҳои идоракунӣ мусоидат менамоянд;
- асосҳои методологии раванди мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;
- марҳилаҳои ташаккулёбӣ, хислати рушди низом, даркунии иштирокчиёни раванди банақшагирии стратегӣ ва ҳолати кунунии он, ки таҳияи модели низоми банақшагирии стратегӣ барои Тоҷикистонро аз нуқтаи назари системавӣ ва маҷмӯй асоснок менамоянд;

- нақши низоми миллии банақшагирии стратегӣ дар ҳамоҳангсозии амалишавии сиёсати макроиктисодӣ ва коҳиш додани таъсири манфии хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ;
- дурнамои нишондиҳандаҳои асосии рушди макроиктисодии Тоҷикистон аз рӯи сенарияҳои воқеӣ, буҳронӣ ва шиддатнок, инчунин гурӯҳбандии омилҳои ба рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар таъсиррасон.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки асосҳои назариявӣ, методологӣ ва институционалии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар шароити муосири иқтисодӣ аз нигоҳи нав, яъне рушди низоми банақшагирии стратегӣ арзёбӣ ва пешниҳод шудааст.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он аст, ки ҳулосаву пешниҳодҳои дар раванди таҳқиқот бадастомадаро мақомоти даҳлдори давлатӣ дар самти такмил додани механизми амалигардонии пурраи низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар такмили санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳа, муосиргардонии самтҳои стратегии рушди соҳа ва таҳияи стратегияи нави рушди иҷтимоию иқтисодӣ истифода бурда метавонанд.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Муаллиф мавзӯи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои онро вобаста ба нақшай мантиқии диссертатсия муайян карда, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ва назарияҳои муаллиф вобаста ба мубримияти мавзӯи илмӣ, дақиқияти маълумотҳо, коркарди омории натиҷаи таҳқиқот, миқдори кофии маводҳои таҳлиливу таҳқиқотӣ ва интишорот тасдиқ мегардад. Ҳулоса ва тавсияҳои асоснокшудаи таҳқиқот барои роҳандозии натиҷаҳои илмӣ дар амалия дар заминаи таҳлили назариявию таҷрибавӣ муайян гардида, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро исбот мекунад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои Комиссияи олии атtestатционии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

рӯйи ихтисоси 08.00.01 - Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01-Назарияи умумии иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ)) мувофиқат мекунад: банди 1.1. «Иқтисоди сиёсӣ: қонуниятҳои ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири он ба фаъолияти низомҳои иқтисодии миллӣ – давлатӣ; ҳамбастагии равандҳои иқтисодию сиёсӣ дар сатҳи миллию давлатӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ ва оқибатҳои он; ташаккули сиёсати иқтисодии (стратегия) давлат; банди 1.3. Назарияи макроиқтисод»: назарияи рушди иқтисодӣ; назарияи давраҳои иқтисодӣ ва буҳронҳо; назарияи мувозинати макроиқтисодӣ; назарияи идоракунии низомҳои иқтисодӣ. Ҷанбаҳои иқтисодии пешрафти илмию техникӣ ва таъсири он ба нишондиҳандаҳои равандҳои макроиқтисодӣ, сиёсати макроиқтисодӣ: самтҳои асосӣ ва вижагиҳои рафтори он; банди 1.4. Назарияи иқтисодии ниҳодӣ ва таҳаввулотӣ: назарияи таҳаввулотии пешравии иқтисодӣ; назарияи иқтисодиёти гузариш ва шаклдигаркунии низомҳои иқтисодию иҷтимоӣ; интихобҳои иҷтимоию иқтисодӣ.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Муаллиф дар ҳамаи давраҳои иҷроиши кори илмӣ, таҳияи мавзӯъ, асосноккунӣ ва мубранияти он, мақсади гузошташуда ва иҷрои вазифаҳо иштироки бевосита дошта, онҳоро шаҳсан ба анҷом расонидааст. Дар раванди таҳқиқот муаллиф асосҳои назариявии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодиро омӯхта, роҳҳои такмил додани низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодиро дар шароити мусоири иқтисодиёт пешниҳод намуда, усулҳои самараноки танзими давлатии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодиро баррасӣ намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмии муаллиф пешниҳод гардидааст.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии илмию методӣ ва тавсияҳои амалӣ дар фаъолияти мақомоти гуногуни

давлатӣ ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ истифода мегарданд.

Хулоса ва пешниҳодоти муаллифи диссертатсия дар раванди таълими кормандони илмӣ, мутахассисон, докторантон, аспирантон ва донишҷӯёни Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳангоми таҳияи барнома ва дастурҳои таълимӣ аз рӯи фанҳои соҳавии иқтисодӣ метавонанд истифода шаванд.

Муқаррароти асосии илмӣ ва тавсияҳои амалии диссертатсия дар конфронсҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ пешниҳод гардидаанд.

**Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.** Оид ба мавзӯи диссертатсия аз ҷониби муаллиф 11 мақола, аз ҷумла, 8 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда нашр гардидаанд.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб ва хулоsavу пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки 218 номгӯйро дар бар мегирад, иборат мебошад. Диссертатсия дар 196 саҳифаи матни компьютерӣ баён гашта, 25 ҷадвал, 6 диаграмма ва 20 расмро дар бар мегирад.

# **БОБИ 1.**

## **ЗАМИНАХОИ НАЗАРИЯВЙ ВА ИЛМИЮ МЕТОДИИ НИЗОМИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГЙ**

### **1.1. Асосҳои назариявию илмии низоми банақшагирии стратегӣ**

Тамоюлҳои ҷойдоштаи иқтисоди ҷаҳон дар солҳои охир донишмандонро водор намудааст, ки бештар ба таҳқиқоти низоми банақшагирии стратегӣ рӯ оваранд, ки ин аз муҳиммият ва нақши низоми мазкур дар назария ва амалияи идоракуни хоҷагии ҳалқи мамлакат шаҳодат медиҳад. Банақшагирии стратегӣ дар ҳамаи бахшу соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ барои муайян намудани иқтидор, имконият ва роҳҳои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас истифода бурда мешавад.

Дар шароити муосири иқтисодӣ банақшагирии стратегӣ барои таъмини идоракуни самараноки рушди ҳар як мамлакат аҳамияти хоса дорад. Дар ин росто вақтҳои охир таваҷҷуҳи масъулони иқтисод ба тақвияти низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳамчун заминаи муайянкуни дурустӣ ҳадафҳои стратегӣ ва тобовар ба тамоюлҳои иқтисоди ҷаҳон, дарёғти манбаъҳои иловагии рушд ва баланд бардошти рақобатпазирии иқтисоди миллӣ дучанд гардида истодааст.

Нахуст, таъриҳ ва зарурияти иқтисодию иҷтимоии низоми банақшагирии стратегиро таҳлил меқунем. Доир ба таърихи пайдоиши банақшагирии стратегӣ сарчашмаҳо хеле зиёд ва гуногунанд.

Дар самти банақшагирии стратегӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҷрибаи ғании таъриҳӣ дорад. Консепсияи идоракуни стратегӣ дар соли 1950-ум маҳз дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА), дар замоне пайдо шуд, ки аксари соҳаҳои саноати кишвар дар таҳдиди бӯҳрони иқтисодӣ қарор доштанд [205, с. 33-48]. Бо мақсади танзими талабот ва пешниҳод, инчунин паст карданি таъсири омилҳои бӯҳронӣ назарияи идоракуни стратегӣ ва банақшагирӣ ба миён гузошта шуд.

Аз рӯи дигар сарчашма, мафхуми стратегия соли 490 пеш аз мелод пайдо шуда, ҳангоми ҷанги Юнониҳо истифода мегардид ва маъни саф кашиданро дошт.

Баъдан соли 500 пеш аз мелод консепсияи идоракунии стратегӣ барои аз нуқтаи А ба нуқтаи Б рафтан пайдо шуд, ки онро Сунъ Цзы пешниҳод намудааст.

Банақшагирии стратегӣ аслан дар солҳои қабл ҳангоми амалиётҳои ҳарбӣ истифода карда мешуданд. Тавре А.Мамадазимов дар таҳқиқоти худ қайд намудааст: «ҳангоми ҷанг шоҳ Исмоил на танҳо қобилияти роҳбарии худро нишон медод, балки ҳусусиятҳои инсонгароӣ ва мақсадҳои стратегӣ» [122, с. 70].

Ҳоло мо мафхуми стратегияро аз нигоҳи олимони соҳа бо назардошти тартиби хронологӣ дар ҷадвали мазкур дида мебароем, Ниг: ба Ҷадвали №1.1.

Ҷадвали №1.1. Мафхуми стратегия бо тартиби хронологӣ [108, с.8].

<b>Муаллиф</b>	<b>Сол</b>	<b>Мафхум</b>
А. Чандлер	1962	Стратегия ин муайянкунии мақсадҳои дарозмуҳлати ташкилот, барномаҳои фаъолияти он ва самтҳои афзалиятнок оид ба истифодаи захираҳо мебошад.
Мактаби тичоратӣ, Гарвард	1965	Стратегия ин усусли муайянкунии мақсадҳои рақобатпазирӣ ташкилот мебошад.
М.Портр	1980-1985	Стратегия ҳамчун воситаи вокуниш ба имкониятҳои ҳатарҳои беруна, тарафҳои қавӣ ва заиф ба ҳисоб меравад.
И.Ансофф Д.Стейнер П. Лоранж	1965 1977 1977	Стратегия ҳамчун воситаи муайянкунии мақсадҳо барои сатҳҳои идоравӣ, тичоратӣ ва вазифавӣ мебошад.
Г. Минцберг	1987	Стратегия ҳамчун идоракунии қарорҳои муттасилӣ, мувофиқашуда ва муттаҳидшуда мебошад.
Г. Хамель	1989	Стратегия ҳамчун воситаи рушди бартариятҳои асосии рақобатпазирӣ корхона мебошад.
А. Томпсон	1995	Стратегия ин амалҳои маҷмӯйӣ ва равишҳо барои ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои муайянни фаъолият ба ҳисоб меравад.
Ф. Котлер	2006	Стратегия ин модели муттаҳидшудаи амалҳо мебошад, ки барои ноил гардидан ба мақсадҳои корхона равона шудааст.

**Сарчашма: таҳияи муаллиф.**

Омӯзиши ақидаи олимон нишон медиҳад, ки стратегия ин низоми идоракуни мақсаднок ва мутобиқшаванде ба ҳисоб меравад, ки ба афзалиятҳои дарозмуҳлати рақобатпазир ва ноилгардии мақсадҳои стратегӣ нигаронида шудааст.


Ба ақидаи мо стратегия ин нақшай амали маҷмӯй барои ноилгардӣ ба ҳадафҳои дарозмуҳлат тавассути тақсимоти дурусти захираҳо ва мутобиқшавӣ ба тағиیرёбии муҳити дохилӣ ва берунӣ мебошад.

Низоми муосири банақшагирии стратегӣ аз соли 1920 оғоз гардида, то ба имрӯз инкишоф ва такмил ёфта истодааст [203].

Худи мағҳуми «идоракуни стратегӣ» бо мақсади равshan кардани тафовут байни идоракуни ҳозира дар сатҳи вазифаҳои алоҳидагии истеҳсолӣ ва идоракунию истифодаи имкониятҳои дарозмуддати рушд, ворид карда шудааст. Тавре дар боло қайд шудааст, истифодаи концепсияи идоракуни стратегӣ дар раванди идоракуни соҳаҳо ва ташкилотҳои тиҷоратию ғайритиҷоратӣ аз соли 1950 оғоз мегардад.

Дар яке аз сарчашмаҳо омадааст, ки ташкилот метавонад самаранокии фаъолияти худро таъмин намояд, агар он тавонад муҳити атрофи фаъолият ва мушкилотҳои дарпешистодаро пешгӯйӣ кунад, инчунин нақшай бартарафқунию мутобиқшавиро бо мушкилиҳо таҳия ва амалӣ намояд [189].

Дар ин замина метавон қайд намуд, ки банақшагирии стратегӣ дар сатҳҳои муҳталиф таҳия ва амалӣ карда мешавад ва мо онро аз нигоҳи худ дар шакли расм нишон медиҳем ниг: (Расми 1.1).



### **Расми 1.1. Сатҳҳои таҳия ва амалисозии банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ**

#### **Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Омӯзиши расми 1.1. нишон медиҳад, ки банақшагирии стратегӣ дар сатҳҳои гуногун амалӣ карда мешавад, аз ҷумла, дар сатҳи иқтисодиёти дар умум, минтақаҳои алоҳида, соҳаҳои алоҳида ва корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият.

Вобаста ба ин аз ҷониби мо фикру ақидаҳои олимон ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шудааст, аз ҷумла «аҳамияти банақшагирии стратегӣ дар иқтисодиёти миллӣ», «банақшагирии стратегӣ дар сатҳи минтақавӣ» ва «банақшагирии стратегӣ дар корхонаҳо» ниг: ба ҷадвалҳои №1.2., 1.3. ва 1.4.

#### **Ҷадвали 1.2. Мағҳуми «Банақшагирии стратегӣ дар иқтисодиёти миллӣ» аз назари намояндагони илми иқтисодӣ**

Муаллифи таъриф ё сарчашма	Гурӯҳи якум «Банақшагирии стратегӣ дар иқтисодиёти миллӣ»
М.Е.Портер	«Банақшагирии стратегӣ - амал барои рушд ва рақобатпазирӣ кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ тавассути дастгирии равишҳои маҷмӯӣ, рушди кластерҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорӣ ва нақши давлат дар ин ҷараён мебошад.» [191]
Ю. Шайли	«Банақшагирии стратегӣ - маҷмӯӣ ҷораҳо оид ба ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот, гузаронидани таҳлил, таҳияи стратегия ва нақшай ноилгардӣ ба ҳадафу афзалиятҳо мебошад.» [217]
С.А.Логвинов	«Банақшагирии стратегӣ-ҳамчун фаъолияти амалии инсон дар самти таҳияи дурнамо, нақшро ва барномаҳое, мебошад, ки дар доираи иқтидору имкониятҳо амалӣ карда мешавад.» [117]
С.Н. Медведева	«Банақшагирии стратегӣ - фаъолияте, ки дар асоси дурнамосозии тағйироти эҳтимолии муҳити беруна ва

Идома

	имкониятҳои мавҷуда тавассути ҳамоҳангсозӣ ва тақсимоти захираҳо барои ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои гузошташуда нигаронида шудааст.» [123]
В.Л. Тамбовсев	«Банақшагирии стратегӣ ин раванди таҳияи самтҳои рушди давлат бо назардошти омилҳои беруна ва имкониятҳои дохилий мебошад.» [148]
Д. Р. Абдрахманова	«Банақшагирии стратегӣ ин равона кардани саъю қӯшиши иштирокчиёни асосии иқтисодиёт барои ноил шудан ба мақсадҳои дарозмулдати рушди иҷтимиою иқтисодӣ мебошад.» [66]
В.И.Самаруха Т.Г.Краснова	«Банақшагирии стратегӣ-фаъолияте, ки барои муайян кардани мақсадҳои дарозмуҳлати низоми иҷтимиою иқтисодӣ равона гардидааст.» [140]
Р.И.Акмаева	«Банақшагирии стратегӣ-фаъолияти илмӣ-амалӣ мебошад, ки аз таҳияи қарорҳои стратегӣ дар шакли пешӯихо, лоиҳаҳои барномаҳо ва нақшаҳо иборат аст.» [60]
Ш. Рахимзода Л.Сайдмуродзода Ф.Муминова	«Банақшагирии стратегӣ чун қоида хусусияти думарҳилавӣ дошта, дурнамои умумии дарозмуҳлатро бо дурнамои муфассалтари миёнамуҳлат муттаҳид мекунад.» [138]
З.И. Асророва	«Банақшагирии стратегӣ ин фаъолият оид ба муайян кардани ҳадафҳои стратегии субъектҳои хочагидор мутобики иқтидор ва имкониятҳо барои ояндаи дарозмуҳлат мебошад. [168]

Дар самти банақшагирии стратегии иқтисодиёт М.Портер яке аз таҳқиқоти муҳимро оид ба Стратегияи рақобатпазир анҷом додааст.

Дар таҳқиқоти худ методҳои гуногуни таҳлили рақобатнокӣ ва татбиқи онҳоро дар низоми банақшагирии стратегӣ мавриди омӯзиш қарор додааст. «М.Портер консепсияи рақобатпазирӣ, ки кишвар метавонад рушди иқтисодиёти худро тавассути соҳаҳои пуриқтидор ва кластерҳо таъмин намояд, таҳия намудааст. Модели «Алмоси Портер» барои муайян кардани таъсири омилҳо, баҳусус захираҳо, шароитҳои талабот, стратегияҳои ташкилот ва дастгирии давлатӣ ба рақобатпазирии иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд» [132].

Дар самти таҳқиқоти банақшагирии стратегӣ Ю.Шайли яке аз олимони барҷаста ба ҳисоб меравад ва аз нигоҳи он дар низоми банақшагирии стратегӣ бояд якчанд масъалаҳо ба инобат гирифта шаванд, баҳусус:

- такмилдихӣ ва мутобиқгардонӣ бо назардошти таҳаввулот;

- таҳлили доимии хавфҳои берунӣ ва роҳандозии тадбирҳо ҷиҳати коҳишидҳии онҳо;
- бо мақсади тадриҷан ноил гардидан ба ҳадафҳои дарозмуҳлат тадбирҳои кӯтоҳмуҳлат низ бояд таҳия карда шаванд;
- барои иҷрои мақсадҳои гузошташуда тамоми иштирокчиён бояд масъулияти ягона дошта, мақсадҳои гузошташударо дарк намоянд.

Ҳамин тариқ метавон гуфт, ки Ю.Шайли дар низоми банақшагирии стратегӣ нигоҳи прагматикӣ дошта, бештар ба тадбирҳои амалӣ таваҷҷӯҳ мекунад.

Олимӣ рус Логвинов С.А. дар таҳкиқоти худ вобаста ба низоми банақшагирии стратегӣ таваҷҷӯҳи бештар ба нақши инсон-роҳбарон дар ҷараёни таҳия ва татбиқи стратегияҳо равона намудааст. Ба ақидаи он таҳияи банақшагирии стратегии муваффақона бе иштироки фаъоли роҳбарон, ки бояд иштирокчиёнро барои татбиқи сифатноки ҳадафҳо ҳавасманд намоянд, ғайриимкон аст. Ҳамзамон Логвинов С.А. «на танҳо таҳияи ҳадафҳои стратегӣ, балки татбиқи муваффақонаи онро муҳим ҳисобида, низоми назорат ва мониторинг, ки имконияти баҳодиҳии мақсадҳои стратегӣ ва ворид намудани тағиироти заруриро дар ҳамаи давраҳои татбиқ дорад, пешниҳод менамояд» [117].

С.А. Логвинов қайд менамояд, ки банақшагирии стратегӣ ҳамчун илм дорои ҳусусиятҳои зерин мебошад:

- ташаккули дониши соҳавӣ оид ба пешбинии ҳолати интизоршавада дар ояндаи наздик;
- таҳия ва коркарди тадбирҳо ва нишондиҳандаҳои мақсаднок, ки бояд ба онҳо ноил шуд;
- муайян намудани вақти мусоид барои қабули қарори тадбирандешӣ;
- муайян намудани ҳаҷми захираҳои лозима барои амалигардонии тадбирҳои пешбiniшуда.

Ҳамин тариқ хулоса кардан мумкин, ки С.А.Логвинов банақшагирии стратегиро ҳамчун омили муҳимми таъминкунандаи фаъолияти самараноки корхона дар шароити зудтағийрёбандай иқтисодӣ меҳисобад.

С.Н. Медведева дар он ақидааст, ки банақшагирии стратегии натиҷабахш бояд дар асоси таҳлили амиқи омилҳои дохилӣ ва берунӣ роҳандозӣ карда шавад. Ҳамзамон барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ бояд ҷараёни татбиқ назорат карда шуда, сари вақт тағијироти зарурӣ ворид карда шавад. Омӯзиши ақидаи С.Н. Медведева нишон медиҳад, ки барои банақшагирии стратегии муваффақ низоми маҷмӯӣ ва муносибати мутобиқшаванда дар заминаи дурнамосозӣ ва инноватсия зарур мебошад.

Ш. Рахимзода, Л. Сайдмуродзода, Ф.Муминова дар таҳқиқоти худ қайд менамоянд, ки барои ноил гардидан ба мақсадҳои дарозмуҳлат муайян намудани марҳилаҳои нисбатан кӯтоҳ, ки ҳусусияти хоси худро доранд зарур мебошад. Вобаста ба ин нақшаҳои стратегии дарозмуҳлат (маслан барои 5 сол) бо нақшаҳои миёнамуҳлат талъам мебошад, ки имконияти бозгардонии уфуқи банақшагириро дар мавриди зарурияти таҷдиди гурӯҳи афзалиятҳо ва нишондиҳандаҳои умумӣ доранд. Аз ин рӯ банақшагирии стратегӣ чун қоида ҳусусияти думарҳилавӣ дошта, дурнамои умумии дарозмуҳлатро бо дурнамои муфассалтари миёнамуҳлат муттаҳид мекунад [138].

Дар заминаи омӯзиши ақидаи олимон дар самти банақшагирии стратегии иқтисодиёт ба хулосае омадан мумкин аст, ки банақшагирии стратегӣ ҳамчун унсури муҳим барои таъмини устувории дарозмуддати макроиқтисодӣ ва ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда баромад мекунад. Раванди мазкур асосан бо таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт, дурнамосозии равандҳои минбаъда ва таҳияи стратегия барои баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар анҷом дода мешавад.

Ҳамин тариқ мо метавонем мафхуми банақшагирии стратегии иқтисодиётро чунин баён намоем. Банақшагирии стратегии иқтисодиёт ин раванди мақсадноки сиёсати дарозмуҳлати давлат буда, барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва институционалии кишвар равона карда шудааст.

Ҳоло нуқтаи назари олимонро дар самти банақшагирии стратегии корхонаҳоро дар ҷадвал дида мебароем, Ниг: ба Ҷадвали №1.3.

### **Ҷадвали 1.3. Мафхуми «банақшагирии стратегӣ дар сатҳи минтақавӣ» аз назари намояндагони илми иқтисодӣ**

Муаллифи таъриф ё сарчашма	Гурӯҳи дуюм «Банақшагирии стратегӣ дар сатҳи минтақавӣ»
Х.Д. Батуров М.Д. Тошматова	«Ташаккул ва роҳандозии банақшагирии стратегиро ҳамчун омили дигаргунсозии низоми иҷтимоию иқтисодӣ баҳо дода, қайд менамоянд, ки объекти банақшагирии стратегии минтақавӣ бояд рушди устувори иҷтимоию иқтисодии низоми минтақавӣ бо назардошти иқтидор ва муҳити институционалии он бошад.» [73]
И. Николаев А.Точилкина	«Банақшагирии стратегӣ - симои амалҳои ташкилий ва равишиҳои идоракунӣ мебошад, ки барои ноил шудан ба вазифаҳо ва ҳадафҳои кишвар истифода мешаванд.» [128]
В.Е. Роҳчин В.А. Гневко	«Дар асоси моҳият ва принципҳои асосии ташаккули стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа метавон гуфт, ки муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизмҳои ноил шудан ба онҳо амалӣ намудани корҳои маҳсуси дорои хусусияти пешгӯю тоҳлилиро тақозо менамояд.» [137]
Ш.Ю. Ақилджонова	«Банақшагирии стратегии минтақавиро ҳамчун падиде нав дар шароити таҳаввулоти зудтағирирёбанде барои муайянкунии ҳавфҳои эҳтимолӣ ва истифодаи имкониятҳо меҳисобад.» [167]
А.Л.Гапоненко	«Банақшагирии стратегӣ маҷмӯи қоидаҳо барои қабули қарорҳо мебошад, ки дар фаъолият бояд роҳандозӣ карда шавад.» [86]
И.С. Тургенева	«Банақшагирии стратегӣ – қабули қарорҳои дарозмуҳлат вобаста ба дурнамои стратегӣ, азnavтақсимкуни захираҳо ва мутобиқсозии низом ба муҳити беруна ва дохилӣ мебошад.» [152]
Ш.Б. Джонмамадов Х.Х. Джураева	«Банақшагирии соҳаҳои муайяни иқтисодиёти минтақа муҳим ба ҳисоб рафта, барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда зарур мебошад.» [94]
М.Т. Каримова У.С. Воҳидзода	«Рушди мутавозунии минтақаҳо бояд ҳамчун самти банақшагирии стратегӣ барои идоракунии самараноки рушди иқтисоди минтақа, таъмини баробарии минтақаҳо ва аҳолӣ ба сарчашмаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ карда шавад.» [107]
Г.Х. Батов	«Банақшагирии стратегӣ-маҷмӯи амалҳо мебошад, ки аз ҷониби субъект барои ноил гардидан ба мақсадҳои муайян роҳандозӣ карда мешавад.» [80]

Идома

А.А. Бойматов	«Нақшакашии стратегій дар назарияи иқтисодиети минтақавій унсури марказии низоми идоракуни стратегии давлатро ташкил медиҳад.» [70]
А.Х.Авезов М.Азимова	«Банақшагирии стратегій-халли масъалаҳои стратегій ва ниҳоят мұхим барои рушди устувори иқтисодии минтақа ба ҳисоб меравад.» [63]

А.Л.Гапоненко дар таҳқиқоти худ банақшагирии стратегиро ҳамчун омили мұхими идоракуній ҳисобида, қайд менамояд, ки бе тағиироти назарраси принципхो ва афзалиятхо дар ташкили фаъолияти мақомоти идоракуни минтақавій роҳандозии он ғайриимкон аст. Ин амал тақсимоти вазифаҳои банақшагирии стратегиро байни намояндагон ва мақомоти ичроия, инчунин қалби чомеаро талаб меқунад. А.Л.Гапоненко давраҳои банақшагирии стратегии иқтисодии рушди минтақаҳоро ба 7 марҳила ҷудо намудааст.

- Муайян кардани мақсадҳои рушд.
- Таҳлили мұхити берунаи рушди минтақа.
- Муайян кардани тарафҳои қавій ва заифи миинтақа.
- Истифодаи афзалиятхои мавчуда ва таъсиси афзалиятхои нав.
- Таҳияи концепсия ва стратегияи рушд.
- Таҳияи нақшай мушаххаси амал ва татбиқи стратегия.
- Таҳлили самаранокій ва смарабахшій, такмили мақсадҳо ва унсурхо барои ноил гардидан онҳо [86, с. 40-53].

Авезов А.Х. ва Азимова М. Дар таҳқиқоти худ қайд менамоянд, ки яке аз марҳилаҳои асосии таҳияи нақшай стратегій ин муайян кардани стратегияи асосии рушд мебошад. Ин пеш аз ҳама таҳияи салтҳои асосай-стратегій барои ҳалли масъалаҳои стратегій ва ноил гардидан ба онҳо ба ҳисоб меравад. Дигар раванд ин марҳилаи ниҳой, яъне муайян кардани вазифаҳои мушаххас, ки бояд дар мұхлати муайян анчом дода шаванд. Дар раванди якум, ки ҳангоми таҳияи нақшашои стратегии рушд анчом дода шавад, ин таҳлили ҳаматарафа вазъи ичтимоию иқтисодии минтақа барои баҳогузории воқеӣ мебошад. Барои ин метавон методҳои гуногун

ба монанди методи рақобатпазирии М.Портер, PEST-тахлил, SWOT – тахлил ва дигар тахлилҳоро истифода кард.

Ашинова М.К., Чиназирова С.К., Ешугова С.К., Гишева С.Ш. дар таҳқиқоти худ чунин хусусиятҳои хоси банақшагирии стратегии минтақавиро қайд намудаанд: «аз ҷумла диққат додан ба муҳлат ё давра; таваҷҷуҳ барои иҷрои мақсадҳои калидӣ, ки аз он мавҷудияти низом ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ вобаста аст; таъмини таносуби мақсад бо ҳаҷми захираҳо, ки барои ноил гардидан ба ҳадафҳои муайянгардида зарур аст; ба инобат гирифтани таъсири омилҳои беруна, аз ҷумла омилҳои мусбӣ ва манғӣ ва таҳияи чорабинихо барои бартараф кардан ё коҳиш додани таъсири онҳо; пешӯии тағйироти муҳити беруна ва доҳилӣ ва мутобиқ шудан ба онҳо» [52, с. 342-348].

Ба ақидаи мо олимони мазкур хусусиятҳои хоси банақшагирии стратегиро дуруст муайян намудаанд ва онҳо барои самаранокии низом ва ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда мусоидат менамояд. Лекин бояд гуфт, ки яке аз унсурҳои муҳими банақшагирии стратегӣ ин мониторинг ва назорат баҳисоб меравад. Маҳз мониторинг имконияти баҳодиҳии раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва такмили онро ҳангоми зарурат дорад.

Ба андешаи Фетисов Г., хусусиятҳои хоси нақшай стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо инҳоро дар бар мегиранд: [155, с. 267].

«• нишон додани ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи иқтисоди минтақа, ҳоҳиши таҳқим, рушд ва ташаккули афзалиятҳои рақобатии минтақа;

- муайян намудани ғояҳо ва принсипҳое, ки истеҳсолкунандагони молу хизматрасонӣ, сармоягузорон, маъмурият ва аҳолӣ барои рушди ояндаи ҳудуди кишвар роҳнамоӣ мекунанд».

Ходиев Д. А. Дар доираи таҳқиқоти худ татбиқи стратегияро ба якчанд марҳила ҷудо менамояд: [159, с. 20-29].

**Марҳилаи аввал:** омӯзиши амиқи вазъи муҳити зист ва самти ҳадафи стратегияи интихобшуда. Дар ин марҳила вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- аниқ намудани моҳияти мақсадҳои ба миён гузашташуда, самтҳои интихобшуда, дуруст ва мувоғиқати онҳо ба ҳамдигар, инчунин ҳолати муҳит;
- дастрас намудани идеяи нақшай стратегӣ ба ҷомеа бо мақсади омода намудани шароит барои ҷалби он дар раванди татбиқи стратегия.

**Марҳилаи дуюм:** кор карда баромадани маҷмӯи тадбирҳо оид ба самаранок истифода бурдани захираҳои мавҷуда. Дар ин марҳила баҳодиҳии захираҳо, тақсимот ва ҳамоҳангсозии онҳо бо стратегия гузаронида мешавад. Барои ин барномаҳои маҳсус тартиб дода мешаванд, ки татбиқи онҳо бояд ба инкишофи иқтидори захираҳои минтақавӣ мусоидат қунанд.

**Дар марҳилаи сеюм,** роҳбарият барои ворид намудани тағиирот ба соҳтори ташкилий қарор қабул мекунад.

**Марҳилаи чорум** ворид намудани тағииротҳоро дар бар мегирад, ки бидуни он ба татбиқи стратегия шурӯъ кардан ғайриимкон аст.

**Марҳилаи панҷум** ин ислоҳ кардани нақшай стратегӣ бо назардошти шароит мебошад.

Аммо, масъулони минтақавӣ бештар ба мисли «бригадаҳои оташнишонӣ» амал мекунанд. Масъалаҳои стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа бештар ба замина гузашта мешаванд. Дар ин сурат азму иродай муайянни сиёсии соҳторҳои маҳаллӣ лозим аст, ки вазифаҳои рушди иқтисодии минтақаро ба дasti худ гиранд. Рушди минтақаро тавассути доираи васеи амалҳои мушаххас идора кардан мумкин аст.

Стратегияи рушди минтақавии кишвар дар байни минтақаҳо гуногун аст. Ин ба фарқи калони байни минтақаҳо аз ҷиҳати захираҳо, соҳти иқтисодӣ, дараҷаи тараққиёти соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, суръати афзоиши иқтисодиёт ва ғайра вобаста аст. Бинобар ин,

стратегия аз як тараф ҳадафу вазифаҳои асосии рушди давлатро барои як давраи муайян ташкил дихад, аз тарафи дигар, барои таҳияи як қатор стратегияҳои мутавозини иқтисоди тараққиёти хоси минтақаҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Дар асоси моҳият ва принсипҳои асосии ташаккули стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа метавон гуфт, ки муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизмҳои ноил шудан ба онҳо амалӣ намудани корҳои маҳсуси дорои хусусияти пешгӯи тоҳдиллиро тақозо менамояд.

Таҳлилҳои ақидаи олимон нишон медиҳанд, ки Банақшагирӣ стратегии минтақавӣ барои таъмини рушди мутавозунии минтақаҳо ва дар маҷмуъ таъмини вазъи макроиқтисодии кишвар нақши калидӣ дорад. Бо назардошти омӯзиши таҳқиқоти олимон дар ин раванд хулоса карда мешавад, ки барои таъмини иҷрои сифатноки ҳадафҳои гузошташуда ба инобат гирифтани вазъи иҷтимоӣ ва имкониятҳои маҳал зарур арзёбӣ мегардад.

Дар маҷмуъ чунин назария оид ба мағҳуми Банақшагирӣ стратегии минтақавӣ пешниҳод мегардад. Банақшагирӣ стратегии минтақавӣ ин дар асоси омӯзиши хусусиятҳои хоси минтақа ва истифодаи самараноки иқтидорҳо ва имкониятҳои он таҳия намудани нақшаҳо ҷиҳати рушди минбаъдаи минтақаҳо бо мақсади фароҳам овардани шароит мусоид барои зиндагии шоистаи аҳолии минтақа мебошад.

Акунун ақидаи мағҳуми аҳмияти Банақшагирӣ стратегӣ дар корҳонаҳоро таҳлил мекунем, ки дар ҷадвали 1.4. оварда шудааст, Ниг: ба Ҷадвали 1.4.

#### **Ҷадвали 1.4. Мағҳуми «Банақшагирӣ стратегӣ дар корҳонаҳо» аз нуқтаи назари намояндагони илми иқтисодӣ**

Муаллифи таъриф ё сарчашма	Гурӯҳи сеюм «Банақшагирӣ стратегӣ дар корҳонаҳо»
И. Ансофф	«Банақшагирӣ стратегӣ маҷмӯи қоидаҳо барои қабули қарорҳо мебошад, ки ташкилот онҳоро дар фаъолияти худ роҳнамоӣ мекунад.» [55]

Идома

Ч. М.Хиггенс	«Банақшагирии стратегӣ ин раванди муайян намудани ҳадафҳо ва афзалиятҳо тавассути омӯзиши мухити дохила ва беруна мебошад.» [188]
М. Трейси Ф. Вирсема	«Банақшагирии стратегӣ ин амалест, ки роҳандозии дуруст ва тадриции он барои нигоҳдории мавқеи пешсафии корхона дар бозор мусоидат менамояд.» [151]
С. М. Заверский	«Банақшагирии стратегиро барои ҳалли доираи васеи масъалаҳои идоракунӣ аз рушди ширкатҳои алоҳида (дар сатҳи микро) то рушди кулли иқтисодиёт (сатҳи макро) истифода бурдан мумкин аст.» [97]
И.Г. Кондратова	«Банақшагирӣ ҳамчун омили асосии фаъолияти корхонаҳо барои қабули қарорҳо, баҳусус муайянкунии мақсад ва вазифаҳо, баррасии вариантҳои гуногун ва қабули яке аз вариантҳои оптималӣ мебошад.» [101]
Г. Я.Голдштейн	«Фаъолияте, ки дар асоси дурнамосозии тағйироти эҳтимолии мухити беруна ва имкониятҳои мавҷуда тавассути ҳамоҳангсозӣ ва тақсимоти заҳираҳо барои ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои гузошташуда нигаронида шудааст.» [89]
Э. Касселс	«Стратегия пеш аз ҳама модели рафткорест, ки ташкилот барои ноил шудан ба мақсадҳои дарозмуддати худ аз он пайравӣ мекунад.» [177]
Е.В.Чмышенко	«Банақшагирии стратегӣ-ҳамчун вазифаи муҳими идоракунии корхона ба ракобатпазирии маҳсулоти корхона таъсири бевосита мерасонад ва имкон медиҳад, ки ба мухити мунтазам тағирибанди бозор мутобиқ шавад.» [162]
В.А.Андреев	«Банақшагирии стратегиро ҳамчун қисми асосии фаъолияти идоракунии корхона ҳисобида, қайд менамояд, ки бе ин фаъолияти муваффақона дар шароити иқодисоди бозорӣ ғайриимкон аст.» [65]
Н.И.Хромов	«Банақшагирии стратегӣ-ин ҷараёни омӯзиши вазъи ҳозира ва ояндаи корхона, муайян кардани ҳадафҳо ва таҳияи стратегия барои расидан ба онҳо, инчунин баҳодиҳии натиҷаҳои бадастомада мебошад.» [158]
В.А.Семидоцкий В.Э. Гарьковенко	«Банақшагирии стратегӣ ин ҷараёни муайянкунии мақсадҳои корхона, заҳираҳои зарурӣ барои ноилгардии онҳо ва сиёсати ба даст овардан ва истифодаи ин заҳираҳо мебошад.» [146]
Е.Ю. Дролова М.А. Зайцев	«Банақшагирии стратегӣ ҳамчун омили муҳими самаранокии буҷети корхонаҳо мебошад.» [95]
Д.Ч.Хукматов	«Банақшагирӣ – барои мукаррар кардани ҳадаф, дарёфт кардани роҳҳои беҳтарини ноилгардӣ ба он ва интихоби роҳҳои муносаби иҷрои он дар корхона нигаронида шудааст.» [173]


Д.Ч.Хукматов қайд менамояд, ки: «...яке аз унсурҳои асосии низоми буҷетикунонӣ ин банақшагирии стратегӣ ба ҳисоб меравад» [173].

Банақшагирий –раванди қабули қарорхой идоракунии стратеги (ба оянда нигароншуда) мебошад. Дар шароити бухрон банақшагирии стратеги воситаи самараноки ичрои назорати дохилӣ аст, зоро он барои сари вақт назорат намудани пастшавии хавфи ба миён омадани вазъи буҳронӣ дар корхона замина фароҳам меорад, инчунин бунёди таъминоти иттилоотӣ-таҳлилӣ, ки ба қабули қарорхой ба қоҳишидҳии пайомадҳои манфии вазъи буҳронӣ мусоидат меқунад. Ҳамин тариқ Д.Ҷ.Хукматов нақши банақшагирии стратегиро дар ташаккули бучет муҳим меҳисобад.

Дар асоси омӯзиши ақидаҳои олимон дар самти банақшагирии стратегии корхонаҳо мо метавонем қайд кунем, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ корхонаҳо бояд нақшаҳои асоснок дошта бошанд.

Хулоса банақшагирии стратеги дар сатҳи корхонаҳо ин муайян кардани мақсадҳои дарозмуҳлати корхона ва таҳияи нақшаҳо барои ноилгардӣ бо назардошти муҳити дохилӣ ва берунӣ барои таъмини рушд ва рақобатпазирӣ мебошад.

Бо назардошти омӯзиши нуктаи назари олимони соҳаи иқтисод оид ба мағҳуми банақшагирии стратеги, зарур мешуморем, ки соҳтору шаклҳои банақшагирии стратеги, инчунин мазмуни онҳоро дар шакли расм нишон диҳем Ниг: (Расми 1.2).



### Расми 1.2. Намудҳои банақшагирӣ ва мазмуни онҳо

**Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси сарчашмаҳои интернетӣ**

Дар заминаи омӯзиши расми 1.2. хулоса кардан мумкин аст, ки банақшагирӣ мағҳуми умумӣ буда, вобаста ба хусусиятҳои хоси низоми иқтисодӣ ба банақшагирии директивӣ, индикативӣ, стратегӣ ва тактикӣ чудо мешавад.

Ҳадафи таҳқиқоти мо омӯзиш ва асосноккунии заминаҳои назариявию амалии низоми банақшагирии стратегӣ мебошад, ки мо ҷанбаъҳои назариявии онро аз нуктаи назари олимон дида баромадем.

«Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, банақшагирии стратегӣ – банақшагирии самтҳои асосии фаъолияти ҳамаи соҳаҳо бо мақсади муайяннамоӣ ва амалисозии ҳадафу афзалиятаҳои рушд, таҳияи усулу воситаҳо барои ноилшавӣ ба мақсадҳои стратегӣ ва арзёбии натиҷаҳои бадастомада мебошад» [10].

Омӯзиш нишон дод, ки мафхумҳои овардашуда бо якдигар ҳаммонанд ба ҳисоб мераванд ва муҳаққиқон бо назардошти мавзӯи таҳқиқотии худ то андозае гуногун шарҳ додаанд. Моҳияти асосӣ дар он ба ҳисоб меравад, ки низоми мазкур ҳамчун заминай муайянсозии ҳадафҳо ва сamtҳои ноилгардӣ ба онҳоро тавсиф мекунад.

Вазифаҳои асосии низоми банақшагирии стратегиро дар расми 1.3. нишон медиҳем.



### **Расми 1.3. Вазифаҳои низоми банақшагирии стратегӣ**

**Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Омӯзиши расми 1.3. нишон медиҳад, ки банақшагири стратегӣ вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд, аз қабили муайянкуни ҳадафҳои стратегӣ ва мониторинги раванди татбиқи он. Бояд қайд намуд, ки тавассути стратегия ҳадафу афзалиятҳои миллӣ роҳандозӣ мегардад.

Банақшагирии стратегия иҷрои чунин зерфункцияҳоро ба мисли мониторинги ҳолати низоми минтақавӣ, таҳлил ва арзёбии маълумот ва дурнаморо дар бар мегирад.

Ташкили татбиқи нақshaҳои стратегӣ аз ташаккули иқтидори ояндаи кишвар ва ҳамоҳангсозии низоми идоракунӣ бо стратегияи интихобшудаи рушд иборат аст. Масъалаҳои идоракунии стратегӣ аксар вақт натиҷаи омилҳои сершумори беруна мебошанд. Дар ин росто барои роҳ надодан ба хатогӣ дар раванди интихоби стратегия бояд муайян

кард, ки кадом омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ ва ғайра ба дурнамои кишвар таъсир мерасонанд.

Асоси банақшагирии стратегиро маҷмӯи ҳуҷҷатҳои стратегӣ: иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва ғайра дар бар мегиранд. Чунин фаровонии омилҳо боиси тағиیر додани якчанд стратегияҳои асосӣ мебошад, ки ҳар кадоме аз онҳо танҳо дар вазъияти муайян самаранок мебошанд. Вобаста ба ин муҳим аст, ки сабабҳои интихоби вариантҳои алоҳида баррасӣ карда шаванд.

Дар назарияи иқтисодӣ оид ба фаҳмиши стратегия ду ақидаи ба ҳам зид мавҷуд аст. Ақидаи якум, «стратегия - нақшай мушаххаси дарозмуддат барои расидан ба ҳадафи мушаххас ва ташаккули стратегия - раванди дарёфти ҳадафи мушаххас ва тартиб додани нақшай дарозмуддат мебошад.» [147, с. 37]. Ин ақида ба он асос ёфтааст, ки тамоми тағииротҳои пешгӯишаванда дар худ сифати маҳдудиятро касб мекунад ва зери назорату идоракунӣ қарор мегирад.

Дар мавриди дуюм, стратегия самти дарозмуддати сифатан муайяншудаи рушд дониста мешавад, ки бояд низомро ба мақсади интихобшуда расонад [147, с. 38].

Дар ин росто стратегия дар баробари муайянкунии ҳадафҳо ва интихоби роҳҳои расидан ба онҳо, ҳамчун механизми қабули қарорҳо вобаста ба таҷдиди назар кардани вазифаҳои интихобшуда дар мавриди дигаргуншавии вазъият ба ҳисоб меравад. Стратегия барои оянда таҳия шуда, дар он чорабиниҳои мушаххас муайян ва амалӣ карда мешавад.

Низоми банақшагирии стратегӣ дорои якчанд ҳусусиятҳои хос мебошад, ки дар расми 1.4. пешниҳод гардидааст, Ниг: ба расми 1.4.



#### **Расми 1.4. - Хусусиятҳои хоси низоми банақшагирии стратегӣ**

##### **Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди кишварро қонунгузорӣ муайян мекунад ва меъёри миллии таҳияи стратегияҳои даҳлдори рушди ҳудудҳои он мебошад. Аммо, имрӯз, на ҳама соҳторҳои маҳаллӣ аз зарурат ва аҳамияти банақшагирии стратегӣ огоҳанд.

Дар низоми банақшагирии стратегӣ раванди таҳияи нақшай стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ аз якчанд марҳила иборат аст:

1. Арзёбии дараҷаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, инчунин хусусиятҳои ҳудуд ва ҳаҷми захираҳо.

2. Ташаккули консепсияи рушди иқтисодиёт, таҳияи сенарияҳои навсозии иқтисодиёт бо мақсади мутобиқ гардонидани он ба низоми нави муносибатҳои беруна.


3. Интихоб ва асоснокӯнии самтҳои минбаъдаи рушд.

Нуқтаи ибтидоии таҳияи консепсияи рушди иқтисод муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва афзалиятҳои соҳавӣ мебошад.

Мақсади асосии низоми банақшагирии стратегӣ равона кардани саъю кӯшиши иштирокчиёни асосии иқтисодиёт барои ноил шудан ба мақсадҳои дарозмуддати рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад [66, с. 136-140].

Ҳар як стратегия ба принсипҳои умумӣ асос ёфтааст, ки дар асоси онҳо қарорҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои ҳамоҳангшуда ва муташаккил дар давраҳои дарозмуддат пешбинӣ шудаанд, қабул карда мешаванд.

Вақтҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақилии минтақаҳо ба таври назаррас афзоиш ёфта, минтақаҳо барои натиҷаҳои рушди иқтисодӣ бештар масъуланд. Вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳоро ҳам бо омилҳои объективӣ (шароити макроиқтисодӣ, мавқеи минтақа дар тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, сохтори соҳавӣ, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, захираҳои табииӣ) ва ҳам омилҳои субъективӣ ва пеш аз ҳама бо усулҳои идоракуни минтақавӣ муайян мекунанд. Дар шароити душвори рафъи буҳронҳо ҳамон ҳудудҳое, ки усулҳои самарабаҳшро истифода мебаранд, бартарӣ пайдо мекунанд. Вазифаҳои асосии раванди таҳияи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодиро дар расми 1.5. нишон дода шудааст. Ниг: ба расми 1.5.



**Расми 1.5. Раванди таҳияи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва вазифаҳои асосии он  
Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Тавре аз расми 1.5. бар меояд дар раванди таҳияи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ омилҳои мусоидаткунандай рушди устувор замина мегузоранд.

Ҳамин тавр, мувофиқи назарияҳои тавсифшудаи низоми банақшагирии стратегӣ, ҳар як стратегия дар раванди таҳия бояд бо мундариҷаи мушаххас пур карда шавад ва ҳатман унсурҳои мазкурро дар бар гирад:

- санчиши мувофиқати стратегия ба ҳадафҳои рушд;
- муқоисаи дараҷаи рушд бо марҳалаҳои даҳлдори давраи иқтисодии низоми иқтисодӣ;
- муқаррар намудани муҳлати ҳалли масъалаҳо;
- муайян намудани талабот ба заҳираҳо.

Имрӯз, моҳияти банақшагирии стратегӣ дар ташаккул ва татбиқи стратегияи рушди кишвар дар асоси равандҳои мониторинг ва арзёбии доимии тағйирот бо мақсади таъмини фаъолияти самаранок бо дарназардошти тағйирёбии муҳит таъмин карда мешавад.

Дар шароити рушди зехни сунъӣ ва рақамикунонӣ ҷустуҷӯи роҳҳои нави муътадил гардонидани рушд ва баланд бардоштани рақобатнокии истеҳсолоти миллӣ торафт тезу тундтар мегардад.

Дар маҷмуъ мағҳуми низоми банақшагирии стратегиро метавон гуногун шарҳ дод, зеро муайян кардани назарияи ягона тибқи ақидаи олимони дар боло зикргардида нисбатан мушкил мебошад.

Зеро, бо назардошти тамоюлҳои ҷаҳон ва ба миён омадани самт ё соҳаҳои алоҳида дар фаъолияти хоҷагидорӣ он мағҳумҳое, ки дар асри гузашта олимон таълиф карда буданд коста ба ҳисоб рафта, такмили заминаи назариявии он зарур арзёбӣ мегардад.

Дар заминаи омӯзиши ақидаи донишмандон вобаста ба мағҳуми низоми банақшагирии стратегӣ мо мағҳуми зеринро пешниҳод менамоем. Низоми банақшагирии стратегӣ – раванди таҳлили маҷмӯии аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи ҳадафу афзалиятҳои дарозмуҳлат ва

роҳҳои ноилшавӣ ба онҳо мебошад, ки захираву имкониятҳои мавҷуда ва ҳавфҳои эҳтимолиро барои таъмини рушди устуори давлат, минтақа, соҳа ва корхона ба инобат мегирад.

Аз нигоҳи дигар банақшагирии стратегӣ ин идоракуние мебошад, ки фаъолияти низоми ҳудудиро ба дарҳостҳои мақсаднок равона мекунад, ба тағйироти муҳити берунаи чандирӣ вокуниш нишон медиҳад ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ дар асоси афзалиятҳои рақобатпазир тадбирҳо меандешад, ки дар якҷоягӣ ин тадбирҳо рушди устуори низомро дар марҳилаҳои дарозмуддат таъмин менамояд.

### **Хулосаи зербоб**

Дар асоси омӯзиши мавқеи донишмандон дар самти мағҳуми назариявии низоми банақшагирии стратегӣ муайян гардид, ки то инҷониб дар таҳқиқотҳои илмӣ назарияҳои гуногун дар самти банақшагирии стратегӣ пешниҳод шудаанд. Зарурияти гузаронидани таҳқиқотҳои иловагӣ оид ба мағҳум ва моҳияти банақшагирии стратегӣ чой дорад.

Дар мағҳуми назарияи мазкур омӯзиши амиқ ва маҷмӯавӣ зарур мебошад, зоро дар шароити зудтағийрёбандаи иқтисоди ҷаҳон ва номуайяни муносибатҳо байни кишварҳои абарқудрат роҳандозии низоми муосири банақшагирии стратегӣ дар таъмини рушди устуори иқтисодӣ нақши қалидӣ дорад.

### **1.2. Усулҳо ва принсипҳои низоми банақшагирии стратегӣ**

Дар раванди таҳияи банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар интиҳоби дурусти усулҳо ва меъёрҳои банақшагирии стратегӣ бисёр муҳим мебошад, зоро дар бештари мавридҳо усул ва меъёри истифодагардида имконият медиҳанд, ки нишондиҳандаҳо ва муҳити таъсиррасон дақиқу пурра арзёбӣ шуда, расидан ба ҳадафҳои гузошташуда осон гарداد.

Ҳамзамон ҷанбаҳои муҳталиф ва усулҳову меъёрҳои банақшагирии стратегӣ ба таҳқиқоти як қатор олимон, аз ҷумла: К.Боумэн [71], О.С. Виханский [85], С.Р. Ҳачатрян [157], Г. И. Краснов [106], Д.Д. Вачугов

[81], В.В. Иванов [98], Г. В. Федотова [156], С. А. Логвинов [117], А.Г. Атаева [67], Қ.Искандаров [100] ва Д. А. Ходиев [159] асос меёбад.

Аммо, бо назардошти тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ, пайдо гардидани самту механизмҳои нави муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, дипломатӣ, инҷунин авҷ гирифтани мушкилоти фаромиллӣ, баҳусус масъалаи ҳудтаъминкунӣ дар шароити рақобат ва норасогии захираҳои табиӣ, тиббӣ, техникую технологӣ, илмию коммуникатсионӣ, масъалаи дарёфт ва коркарди усулҳо ва меъёрҳои наву мусоири банақшагирии стратегӣ ба миён меояд. Дар ҳамин замина, ташкилотҳои байналмилалӣ ва кишварҳои ҷаҳон барои дарёфту коркарди усулҳо ва меъёрҳои банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ мутобиқ ба талаботи замони мусоир талош варзида истодаанд.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, ки дар марҳилаи навини ташаккулёбии низоми банақшагирии стратегӣ қарор дорад, арзёбии меъёрҳо ва усулҳои банақшагирии стратегӣ, инҷунин мутобиқгардонии онҳо ба талаботу шароити муносибатҳои имрӯзаи иқтисодӣ муҳим мебошад. Зоро, дар марҳалаи кунуни рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ заманаи ибтидоии методӣ, ҳуқуқию меъёрии ҳудро дорад, вале он ба тамоюли имрӯзаи ҷаҳонишавии иқтисодиёти беруна бояд мутобиқ карда шавад.

Ба андешаи мо дар низоми банақшагирии стратегӣ то ҳол мушкилии муайян намудани вобастагии байниҳамдигарии иҷрои хучҷатҳои стратегӣ, тафовути байни вазифаҳо ва захираҳо, баҳусус захираҳои молиявӣ, қадрӣ, техникую технологӣ, имкониятҳои демографиу сайёҳӣ ва ғайраҳо ҷойдоранд.

Омӯзиши ҷанбаҳои муҳиму муҳталифи низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, дарёфт ва коркарди меъёрҳову усулҳои банақшагирии стратегии мутобиқ ба шароити имрӯзаи зудтағийрёбандай иқтисодию иҷтимоӣ, таҳдиди омилҳои беруна аз нигоҳи илмию амалӣ муҳим мебошад.

Бидуни истифодаи васеи равишҳои мусори илмӣ ва татбиқи усулҳои замонавии банақшагирии стратегӣ ҳам, дар сатҳи давлатӣ ва ҳам соҳавиyo минтақавӣ идоракунии бомуваффақияти давлатии иқтисодиёт, инчунин баҳшу соҳаҳои алоҳида душвор мегардад, чунки татбиқи усулҳои замонавии банақшагирии стратегӣ сифати идоракуниро дар ҳамаи сатҳҳо беҳтар намуда, онро ба талаботи имрӯзai муносибатҳои муҳталифи ҷаҳонӣ, имконияту захираҳо ва таъсири ғайричашмдошти муҳити беруна мутобиқ месозад.

Наҳуст шарҳи мағҳуму моҳияти усул ва меъёри банақшагирии стратегиро аз нигоҳи олимону коршиносон нишон дода, мавқеи худро (муаллифро) пешниҳод менамоем.

Мағҳуми усул дар луғати тафсирӣ ҳамчун воситаи тадқиқоти назариявӣ ё амалии чизеро дар назар дорад [96]. Проблемаҳои усулҳои идоракунии давлатиро А. Турчинов [150], А. Орлов [131], Е. С. Маркова [124], Р. М. Бобоҷонов [79], А. Ё. Комилбек [105], М. М. Аминов [64] дар асаҳрои худ бештар таҳқиқ намудаанд. Дар аксар ҳолатҳо усулҳои идоракунии давлатӣ дар энсиклопедияи идоракунии давлатӣ ба низом дароварда шудааст. Сарфи назар аз ин дар самти ташаккули усулҳо ва меъёрҳои банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ тадқиқотҳои илмӣ хело кам мушоҳида мешаванд.

Дар адабиёти илмии соҳаи иқтисодӣ мағҳуми усулҳои идоракунии давлатӣ ҳамчун роҳ ва восита маънидод карда мешаванд. Усулҳои идоракунӣ маънои таъсири идоракуниро ифода мекунанд [103]. Онҳо, яъне усулҳо дар равандҳои идоракунии давлатӣ расман, инчунин ба таври муқарраршуда истифода мешаванд ва бояд ба талаботи муайян ҷавобгӯ бошанд:

- қобилияти ташаккул ва таъмини татбиқи таъсири идоракунӣ дошта бошад;
- гуногун буда, барои истифода дар идоракунӣ мутобиқ бошад;
- воқеӣ ва ҷандирӣ бошад.

Дар таснифоти усулҳои фаъолияти идоракунӣ усулҳое мавҷуданд, ки амалишавии мақсаду вазифаҳои идоракуни давлатиро таъмин менамоянд [104]. Усулҳои банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳамчун як ҷузъи идоракуни давлатӣ ба ҳисоб рафта, роҳҳо ва воситаҳои ноилшавӣ ба ҳадафу афзалиятҳои иҷтимоию иқтисодии давлатро муайян менамоянд. Банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ фаъолияти системавӣ буда, бо усулҳои таҳлили маҷмӯавӣ таҳия карда мешавад.

Хусусияти асосии усулҳои банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ маҳз дар мавҷудияти таҳлили маҷмӯии воситаҳои ташкили раванди муайянкуни ҳадафҳо, сохторбандӣ, таҳлили ҳадафҳо, натиҷаҳои ҷашмдошт, дурнамои нишондиҳандаҳо ва вариантҳои рушд инъикос меёбад.

Иванов В. В. «усули банақшагирии стратегиро ҳамчун «маҷмӯи мақсадҳо, принципҳо ва воситаҳои тартиб додани стратегия тавассути системаи нишондиҳандаҳо ва механизмҳои амалинамоии онҳо» муайян мекунад» [98]. Муаллиф низоми маҷмӯавиро оид ба идоракунӣ дар шароити номуайянӣ тавсиф мекунад. Ба ақидаи мо дар шароити муосири таҳаввулоти иқтисоди ҷаҳон ва зуддағӣирёбанд, инчунин таҳдидҳои глобалӣ усули бисёрсамтии таҳлили омилҳои дохилий ва беруний, яъне комплексӣ бисёр муҳим мебошад.

Барои арзёбии усулҳои мавҷудаи банақшагирии стратегӣ ва такмили он ду зерсистемаи онҳо муайян карда мешаванд: ташаккул ва татбиқ. Ҷанбаи муҳим ин нишон додани алоқаи байни ташаккулёбӣ ва амалисозии мақсадҳои стратегӣ мебошад, ки мутобиқати банақшагирии стратегиро ба тағиироти сохтории дохилии низоми иҷтимоию иқтисодӣ ва хавфҳои беруна тавсиф мекунад.

Афиногенов Д. А., Кочемасова Е. Ю., Сильвестров С. Н. дар навбати худ, усулҳои банақшагирии стратегиро ҳамчун «унсури идоракуни стратегӣ, воситаи донистани равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ

ва истифодаи донишҳои бадастомада дар раванди танзими давлатии онҳо, инчунин банақшагирии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ меҳисобанд. Тахқиқотчиён қайд мекунанд, ки татбиқи усулҳои идоракуни стратегӣ мавҷудияти «дарки дақиқи моҳият ва шаклҳои рушд ҳамчун объекти банақшагирии стратегии иқтисодиёти миллӣ ва бевосита тамоми расмиёти банақшагирии корро пешбинӣ мекунад, яъне такмил додани мантиқи он зарур аст» [69].

Андрianов К. Н. сохтори усулҳои банақшагирии стратегиро ба се унсури асосӣ тақсим менамояд: «таҳлили стратегӣ, муайян намудани мақсад, интихоби стратегӣ, ки бо истифода аз пешгӯйӣ ва барномасозӣ сурат мегирад» [53, с. 35]. Муаллиф афзалияти ҷузъи таҳлилиро ҳамчун шарти ҳатмӣ барои пешгӯии минбаъда ва муайян кардани тамоюлҳо қайд мекунад, ки он барои ба даст овардани ҳолати дилҳоҳи низом мусоидат менамояд. Дар ин ҳолат дар зери мағҳуми интихоби стратегӣ таҳияи стратегия ва нақшай амалисозии он фаҳмида мешавад.

Воронкова В.Г. усулҳои банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодиро ҳамчун механизми муайян кардани нақши давлат дар низоми иҷтимоию иқтисодии он; муайян намудани диdi консепсионии сиёсати давлатӣ оид ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ; ташаккули рисолату ҳадафҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ; татбиқи дурнамои макроиктисодӣ барои давраҳои дарозмуддат, миёна ва қӯтоҳмуддат барои соҳаҳо, минтақаҳо ва дар маҷмӯъ қишвар; асосноккунии нақшай стратегӣ мутобиқи пешгӯиҳои гирифташуда, мебинад [82, с. 35].

Дар таҳқиқоти худ Абраменко Д. А. «усулҳои банақшагирии стратегиро ҳамчун натиҷаи ҷорӣ намудани моделҳои сиёсию иқтисодӣ тавассути ташаккул ва татбиқи он тавсиф намуда, онҳоро ба се усул тақсим менамояд, яъне: ҳокимият — татбиқи стратегия аз нуктаи назари аксарияти сиёсатмадорон; институционалиӣ – дар асоси таҳлили стратегӣ бо мақсади ба даст овардани созиш байни гурӯҳҳои манфиатдори давлатӣ; олигархӣ – қонунигардонии манфиатҳои гурӯҳи

иҷтимоии олигархӣ дар ҷараёни қабули қарорҳои стратегӣ ва тактикий дар шакли ҳалли манфиатҳои ҷамъиятӣ» [56, с. 4-8].

«Банақшагирии стратегӣ заминаро барои муайянкуни ҳадафҳои стратегӣ, усулҳо ва механизмҳои ноил шудан ба онҳо, дар асоси таҳияи моделҳои алоҳида муҳайё месозад. Дар натиҷа таҳияи нақшаҳои стратегии инфиродии рушди равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ аломатҳои муттасилӣ пайдо мекунанд, яъне идеологияҳои стратегии хукumat дар ҳучҷатҳои минбаъдаи стратегӣ таҷдид карда мешавад» [90].

Аттоев Ф. Э. «ду намуди стратегияро баррасӣ мекунад: фаврӣ ва банақшагирифташуда. Стратегияҳои фавриро ҳамчун маҳсули тафаккури стратегӣ, омӯзиш ва таҷриба бавоситай вокуниши саривақтӣ ба тағйирот маънидод менамояд. Ҳамзамон стратегияҳои банақшагирифташударо пешакӣ муайян ва пешбинӣ мекунад» [68]. Аммо, дар амал, ин ду намуди стратегия яқдигарро пурра мекунанд, зоро онҳо сарчашмаи фаъолияти инсон дар шароити рӯйдодҳои нақшавӣ ва тасодуфӣ мебошанд.

Дар ин росто раванди банақшагирии стратегӣ дар давраҳои гуногун, аз ҷумла кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуддат роҳандозӣ мегардад. Оид ба муносибат ба гузашта, ҳозира, оянда, Аккофф Р.Л. «банақшагирии реактивӣ - дар асоси таҷрибай гузашта; банақшагирии ғайрифаъол - дар асоси вазъи кунуни ҳозира; банақшагирии фаъол - ба оянда нигаронидашуда; банақшагирии интерактивӣ – синтези равишҳои банақшагирии пешакиро чудо намудааст» ва Аттоев Ф. Э. принсип ва методҳои идоракуни рушди инноватсионии-сармоягузорӣ дар корхонаҳои энергетикӣ [54]. Умуман, банақшагирии стратегӣ синтези намудҳои муҳталифи банақшагириро дар бар мегирад, зоро бе ба инобат гирифтани ҷузъи равонии таҷрибай гузашта, манзараи воқеии имрӯза, дурнамои оянда норавшан ва беэътиҳод ҳоҳад буд.

Дар суханҳои қаблӣ тавре зикр гардид, банақшагирии стратегӣ аз рӯи мақсадҳои давлатӣ ба геосиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,

иститутсионалӣ, минтақавӣ, соҳавӣ, инчунин аз рӯи намуди фаъолият ва идоракунӣ чудо мешавад.

Ҳар як навъи банақшагирии стратегӣ аз рӯи усулҳои ба худ хос таҳия карда шуда, таҷдид ва мониторинг карда мешавад, яъне дар мавриди таҳияи банақшагирии стратегии геосисёсӣ бештар усули арзёбии тағиیرёбии муносибатҳои иқтисодию сиёсии кишвар бо дигар давлатҳо, имкониятҳо ва хатарҳои эҳтимолӣ истифода бурда мешавад. Дар мавриди банақшагирии стратегии соҳавӣ ё минтақавӣ бошад бештар усули арзёбии имконияту захираҳои соҳа ё минтақа истифода мегардад.

Бояд қайд намуд, ки усули банақшагирии стратегӣ аз муносибатҳои объектҳои алоҳида вобастагӣ дорад. Таснифи умумии банақшагирии стратегӣ вобаста ба объект дар ҷадвал 1.5. оварда шудааст.

#### **Ҷадвали 1.5. Таснифи банақшагирии стратегӣ аз рӯи навъ ва объект**

<b>№</b>	<b>Навъи банақшагириӣ</b>	<b>Объекти банақшагириӣ</b>
1	Банақшагирии стратегии геополитикӣ	Векторҳои сиёсии таъсири мутақобила ва муттаҳидшавӣ дар раванди муносибатҳои байнамилалӣ.
2	Банақшагирии стратегии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ	Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ.
3	Банақшагирии стратегии институтсионалӣ - соҳавӣ	Ширкатҳои ғайримолиявӣ; корпоратсияҳои молиявӣ; бахши давлатӣ; хонаводаҳо; ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ.
4	Банақшагирии стратегии минтақавӣ	Воҳидҳои маъмурӣ-худудӣ.
5	Банақшагирии стратегӣ аз рӯи ҳадаф	Зиддибуҳронӣ, рушди иҷтимоиу иқтисодӣ, рақобатпазирӣ, интегратсионӣ.
6	Аз рӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ	Бахши воқеии иқтисодиёт; пулию қарзӣ; муомилоти амволи ғайриманқул; фаъолияти қасбӣ, илмӣ ва техникӣ; идораи давлатӣ ва мудофиа; сӯғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ; маориф; нигоҳдории тандурустӣ; пешниҳоди дигар намудҳои хизматрасонӣ.
7	Идоравӣ	Ҳамоҳангсозӣ, соҳторҳо, ташкилотҳо, вазоратҳо ва мақомотҳо.

#### **Сарчашма: коркарди муаллиф дар асоси омӯзиши адабиётҳои соҳа.**

Агар навъҳои банақшагирии стратегиро аз рӯи ҷадвали 1.5. баҳодиҳӣ намоем, гуфта метавонем, ки навъҳои банақшагирии стратегии дар бандҳои 2, 6 ва 7 овардашуда, то андозае дар адабиёти илмӣ

бевосита ё ғайримустақим мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар амалияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд доранд, вале ба масъалаҳои банақшагирии стратегии дигар навъҳо таваҷҷуҳи нокифоя дода шудааст. Бо назардошти он ки дар солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арсаи байналмилалӣ фаъолона ворид шуда истодааст ва равобити геосиёсӣ тадриҷан ташаккул ёфтаанд, таъсири онҳо бевосита дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ инъикос бояд ёбанд.

Боиси қайд аст, ки сатҳҳо ё худ навъҳои банақшагирии стратегӣ дар сатҳи давлатӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ таҳия ва роҳандозӣ карда мешаванд. Ҳар яки онҳо бо миқёси ҳадафҳои стратегӣ ва ҷараёнҳои ҳамгироии байниҳамдигарӣ фарқ мекунанд, ки дар поён шарҳ дода мешаванд.

Ҳамгирои амудии муайяншуда ва дараҷабандии сатҳи банақшагирии стратегӣ истифодай воситаҳо ва равишу усулҳои мувофиқро барои татбиқи стратегияҳо, барномаҳо, нақшаҳои ҷорабиниҳо муайян мекунад, ки шаклҳои умумии онҳо дар ҷадвали 1.6. оварда шудааст.

#### **Ҷадвали 1.6. Усулҳо ва равишҳои банақшагирии стратегӣ**

Усулҳо	Чузиёти усул	Мундариҷа ва ҳадафи усул
Усули ташкилио маъмурӣ	Барнома	Ташаккули системаи фаъолият ва амалҳои мушаххас барои ноил шудан ба ҳадафҳо.
	Ҳамоҳангсозӣ	Умумӣ, мувофиқат, тартиб додани қарорҳо ва амалҳо
	Буҷетсозӣ	Фаъолият оид ба ташаккул ва тақсими захираҳои давлатӣ мувофиқи манфиатҳои ҷомеа, тиҷорат ва ҳуқумат.
	Аудит	Пешгирӣ кардани тағйироти ғайринақшавӣ ва нигоҳ доштани самаранокии иҷро.
	Назорат	Назорати иҷрои таҳлил, банақшагирий ва пешгӯйӣ; амалӣ гардондани тадбирҳои стратегӣ.
	Мониторинг	Пайгирии иҷроиши.
	Аниматсия	Ҷалб намудани тарафҳои иловагии манфиатдор, васеъ намудани доираи мутахассисон.
Усули пешгӯйӣ ва дурнамоӣ	Форсайт (танқиди коршиносон)	Ташаккули дурнамои оянда (пешгӯйӣ, дурнамо, дурандешӣ), банақшагирий (таҳлили стратегӣ, афзалиятҳо), шабакаҳо (арзёбии коршиносон, алоқа, иртибот, табодули таҷриба, салоҳиятҳо).
	Моделсозии иқтисодӣ ва математикий	Ба расмият даровардани амалҳо ва падидаҳо, муайян кардани намунаҳо, тамоюлҳо дар соҳаи мавзӯи тадқиқот дар асоси истифодай математикии амалӣ. Ба инҳо дохил мешаванд: усулҳои иқтисодию оморӣ, бисёрфакторӣ, моделсозӣ, усулҳои барномасозии динамикӣ, назарияни эҳтимолият, моделсозии

		иммитатсионӣ, моделсозии равонӣ ва моделсозии сенарияйӣ.
	Усулҳои коршиносон	Ба расмият даровардани равандҳо ва падидаҳо, муайян кардани намунаҳо, тамоюлҳо дар мавзӯи тадқикот дар асоси истифодаи дониш, доварӣ, таҷриба, моделҳои равонии коршиносон, гурӯҳҳои фокусӣ.
	Усулҳои сотсиологӣ	Ташаккули базаи донишҳои ҷамъиятӣ. Ба инҳо гузаронидани мушоҳидаҳои ва пурсишномаҳои иҷтимоӣ дохил мешаванд.
	Комплексӣ	Пешгӯии стратегӣ ва усули бисёрмоделӣ.
Усули таҳлили стратегӣ	Усулҳои ҳисобкунӣ ва таҳлилӣ	Усулҳои муқоисавӣ, мутавозунӣ, барномавӣ, соҳторӣ ва заҳиравӣ рабт доранд.
	Таҳлили SWN	Таҳлили ҷиҳатҳои қавӣ, заиф ва бетарафӣ.
	Таҳлили SWOT	Таҳлили ҷиҳатҳои қавӣ, заиф, имкониятҳо ва таҳдидҳо.
	Таҳлили PEST	Таҳлили муҳити беруна дар доираи ҷанбаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва технологӣ.
	Ҳадафҳои SMART	Муайян ва мушаҳҳас кардани талабот ба ҳадафҳои инфириодӣ: мушаҳҳасият, андозагириӣ, мувоғиқат, дастрасӣ ва итминони вақт.
	Таҳлили GAP	Таҳлили иттилоот ва муайян кардани ихтилоғи байни ҷизҳои дилҳоҳ ва воқеӣ.
	Мутобиқати заҳираҳо ва имкониятҳо; вазн ва кувват	Таҳлили аҳамияти қобилиятаҳо ва заҳираҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳо; ҷиҳатҳои қавӣ ва заифии асосӣ аз сабаби мавҷудияти натиҷаҳои гуногуни муносибати байни қобилиятаҳо ва заҳираҳо.

**Сарчашма: Таҳияи муаллиф бо назарошти омӯзиши маълумоти таҳқиқотӣ.**

Ҳар як усул дар навбати худ равишҳо ва меъёрҳои муайянро доранд, ки маҳз дар доираи онҳо таҳлили маҷмӯи гузаронида мешавад. Бисёре аз усулҳо ва равишҳои дар ҷадвали 1.6. пешниҳодшудаи банақшагирии стратегӣ ба технологияҳои таҳлил, банақшагириӣ ва пешгӯии микро ва макроиқтисодӣ асос ёфтаанд. Дар фаъолияти амалияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти банақшагирии стратегӣ қисми зиёди усулҳои мазкур истифода мегарданд.

Раванди банақшагирии стратегии давлатӣ аз якчанд марҳила иборат мебошад. Дар марҳилаи ибтидой таҳлил, пешгӯии ҳолат ва имкониятҳои дохилӣ ва хориҷӣ гузаронида мешавад. Таҳлили нишондиҳандаҳои солҳои қаблӣ имконият медиҳанд, ки вазъияти гузашта арзёбӣ гардида, иқтидорҳои мавҷудаи дохилию беруна, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ё расидан ба мақсадҳои гузошташуда мусоидат мекунанд ё омилҳое, ки метавонанд барои расидан ба мақсадҳо монеа эҷод намоянд, муайян карда шаванд.

Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои солҳои гузашта (қаблӣ) муайян кардани мақсад, афзалият, ҳадаф, роҳҳо, сенарияҳо ва дар ин замина стратегия барои давраи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат осон мегардад. Истифодаи унсурҳои усули таҳлили SWOT имкон медиҳад, ки таҳлили дохилӣ ва беруни мӯҳит анҷом дода шавад. Дар доираи таҳлили беруна - мӯҳити беруни таъсиррасон ба кишвар ва самтҳои таъсир ба имкониятҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, сенарияҳои таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ва тадбирҳо оид ба кам намудани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ муайян карда мешаванд. Яъне, ба ин васила таҳлили дақиқи проблемаҳои алоҳида аз ҷиҳати хусусиятҳо, дараҷа, эҳтимолият ва роҳҳои ҳалли имконпазир гузаронида мешавад.

Роҳандозии омӯзиши мӯҳити беруна асосан дар заминаи таҳлили стратегӣ анҷом дода мешавад. Дар он ҷанбаҳои қавӣ, заиф ва бетарафӣ, имкониятҳо ва таҳдидҳо, ҷанбаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва технологӣ ба инобат гирифта мешаванд.

Ҳоло хусусиятҳои хоси таҳлили дохилиро муайян менамоем, яъне дар мавриди анҷом додани таҳлили дохилӣ барои таҳияи ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ бояд қадом нишондиҳандаҳо ва самтҳо таҳлил ва арзёбӣ карда шаванд. Ниг: ба расми 1.6.



## **Расми 1.6. - Хусусиятҳои хоси таҳлили дохилӣ**

**Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Таҳлили нишондиҳандаҳо ва самтҳои мазкур, ки дар расми 1.6 оварда шудаанд дар ҳама давру замон заминаи асосии таҳияи банақшагирии стратегии сатҳу соҳаҳои муҳталиф шуда метавонад. Вале дар шароити муосир низоми равандҳои банақшагирии стратегӣ бояд мунтазам мӯкаммал гардонида шаванд.

Ба ақидаи мо падидаҳои нав, ки бояд ҳангоми таҳлили дохилӣ ба инобат гирифта шаванд инҳо шуда метавонанд, ба мисли сатҳи таъминнокии минтақа ё соҳа ба маводҳои озӯқаворио ғайриозӯқаворӣ, сатҳи таъминоти кадрӣ, баҳусус таҳассусио ғайритаҳассусӣ ва ғайра.

Ҳар як низом дорои муҳитест, ки дар доираи он амал меқунад ва ба он таъсир мерасонад.

Усули экстраполятсия имкон медиҳад, ки таҷрибаи банақшагирии стратегӣ дар кишварҳои хориҷӣ, ки дар он самаранок татбиқ карда мешавад, истифода шавад. Дар ин сурат имкониятҳои кишварро ба назар гирифта, таҷрибаи омӯҳташударо ба таҷрибаи ватаний мутобиқ кардан лозим аст. Омӯзиши низоми банақшагирии стратегии кишварҳои хориҷӣ низ бо истифода аз усулҳои зарурии таҳлили системавӣ сурат мегирад.

Дар асоси таҳлил, пешгӯиҳо ё худ дурнамо таҳия мешаванд, ки метавонанд дар шакли сенарияҳои рушди кишвар дар стратегияҳои сатҳи миллӣ ифода шаванд. Барои омӯзиши объекти банақшагирии стратегӣ усули пешгӯйӣ истифода мешаванд.


Восита, равиш ё усули самараноки банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои давраи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат моделсозӣ мебошад. Моҳияти он аз соҳтани модели мусоид дар асоси омӯзиши нишондиҳандаҳои таърихии (қаблии) объект (вобаста ба сатҳи банақшагирии стратегӣ) ва муайян кардани хусусиятҳои муҳими он, инчунин таҳлили таҷрибавӣ ва назариявии моделҳо, муқоисаи натиҷаҳо

бо маълумоти объект ва ислоҳи модел иборат мебошад.

Пешгӯйӣ ва банақшагирӣ бо мақсади ҳалли масъалаҳои мураккаби миқёси калон, маҳсусан дорои хусусияти байнисоҳавӣ бо усули Делфӣ амалий карда мешавад. Он барои муайян кардани хулосаҳои коршиносон дар бораи падидаҳое, ки ба таври объективӣ чен кардан ё ба маънои анъанавӣ баҳо додан душвор аст (масалан, бо ҳисоби таҳлилӣ ё таҷриба) нигаронида шудааст. Воситаҳои асосии баланд бардоштани объективии натиҷаҳо дар раванди истифодаи усул истифодаи фикру мулоҳизаҳо, шиносии коршиносон бо натиҷаҳои пурсиш ва истифодаи онҳо ҳангоми арзёбии аҳамияти андешаҳои коршиносон мебошанд [171, с. 20].

Дар асоси дурнамои таҳияшуда дидгоҳи давлат ташаккул ёфта, самти рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои давраҳои кутоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмӯҳлат муайян карда мешавад, инчунин муайян карда мешавад, ки дар оянда нишондиҳандаҳо чи гуна бошад ва дар ҷаҳони муосир қадом мавқеъро ишғол намояд. Пас аз муайян кардани самт ва миссия, занҷирҳои стратегӣ ташаккул меёбанд.

Ҳамин тарик, яке аз марҳилаҳои муҳими банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян кардани самтҳо ва ҳадафҳои стратегии давлат мебошад. Ҳар як самти рушд бояд аз вазифаҳои стратегӣ иборат бошад, ки давлат дар ин раванд ба қадом мақсадҳо ноил шудан меҳоҳад. Таҳияи ҳадафҳои мушаххаси стратегии ҳар як самти рушд фаъолияти минбаъдаи банақшагириро муайян мекунад.



**Расми 1.7. – Равишҳо барои муқаррар кардани меъёрҳои банақшагирии стратегӣ**  
**Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси сарчашмаҳои илмӣ.**

Дар асоси маълумоти расми 1.7. метавон гуфт, ки меъёрҳои умумии банақшагирии стратегӣ ба равиши бонизом асос ёфта, ҳамаи онҳо хусусияти боҳамалоқамандонаро доранд.


Меъёрҳои банақшагирии стратегиро аз рӯи муқаррароти

қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нуктаи назари олимони соҳаи иқтисод дида мебароем.

Аз таҳлилҳои боло бар меояд, ки сохтори маҳсуси методологии банақшагирии стратегӣ дар сатҳи макро вучуд надорад. Аммо, қоидаҳо, меъёрҳо ва усулҳо, ки барои таҳия ва татбиқи банақшагирии стратегии давлатӣ заруранд муқаррар шудаанд. Меъёрҳои мавҷудбуда самти ҳаракатро муайян мекунанд, ки бо ин роҳ пайдарпайи раванд ва мақсаднокии ҳадафҳои стратегӣ таъмин мегардад.

Як нуктаи дигарро бояд қайд намуд, ки ҳангоми таҳияи стратегия бояд роҳҳои гуногуни ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ, яъне аз рӯи сенарияҳои эҳтимолӣ интихоб, баррасӣ ва татбиқ карда шаванд. Бахусус, сенарияҳои татбиқи ҳадафҳо бояд дар вазъияти гуногун, баҳусус дар вазъияти имрӯза, тағиyrёбанда ва таъсири омилҳои муҳталиф асоснок гарданд.

Ҳамин тавр, ба андешаи мо, вазъи низоми банақшагирии стратегиро дар асоси модели дар расми 1.8. нишондодашуда, ки нуктаи назари системавӣ ва комплексиро ифода мекунад, таҳлил кардан мумкин аст.



Расми 1. - Модели таҳияи хуччатҳои банақшагирии стратегӣ (Сарчашма: таҳияи муаллиф)

## **Хулосаи зербоб**

Дар таҳқиқоти зербоби мазкур мағхумҳо, усулҳо ва меъёрҳои асосии банақшагирии стратегӣ, ки олимони машҳури соҳа пешниҳод кардаанд, мушаххас карда шуданд. Интихоби усули мутобиқи банақшагирии стратегӣ, барои таъмини устуворӣ тавассути муайян ва мушаххас кардани ҳадафҳо, таҳлили омилҳои беруна ва дохилӣ, инчунин таҳияи стратегияҳои самараноки ба даст овардани бартариҳои рақобатӣ замина мегузорад.

Дар натиҷаи таҳлили усулҳои назариявии муаллифони гуногун маълум гардид, ки стратегия ҳамчун як раванди муттаҳидшуда ва мутобиқшаванда, ки ба ҳадафҳои дарозмуддат нигаронида шудааст, баррасӣ мешавад. Қузъҳои калидии ин раванд таҳлили SWOT, таҳлили PEST, матритсаи Ансофф ва модели панҷ қувваи Майкл Портерро дар бар мегиранд, ки дар шароити зуддугайирёбанда ва рақобатнок барои мутобиқ шудан ба дигаргуниҳо ва муқобилат бо хавфҳои беруна муосидат меқунад.

Роҳандозии меъёрҳои низоми банақшагирии стратегӣ барои қабули қарорҳои дуруст дар вазъи зуддугайирёбандаи иқтисоди ҷаҳон ҷиҳати таъмини устувории макроиқтисодӣ мусоидат менамояд.

Мо метавонем хулоса кунем, ки самаранокии банақшагирии стратегӣ бе платформаи муосир ва мутақобилаи усулҳову меъёрҳои банақшагирии стратегӣ ғайриимкон аст, зоро дар баъзе мавридҳо ҳарочот, нишондиҳандаҳои мақсаднок, натиҷаҳои ҷашмдошт барои татбиқ тамоман асоснок карда намешавад, ки ин раванд ба андешаи мо норасогии низом ба ҳисоб меравад.

Вобаста ба ҳусусиятҳои хоси банақшагирии стратегӣ барои кишвар масъалаҳои зерин дарҷ карда мешаванд: дақиқ будани уфуқи вақт ва номутобиқатӣ байни давраи интихобшудаи стратегия, ибтидо ва анҷоми марҳилаҳои стратегии сатҳи миллӣ, давраи иқтисодӣ, марҳилаи таъриҳӣ ва ғайра.

Ҳамин тарик, усулҳои банақшагирии стратегӣ бояд дар доираи риояи меъёрҳои возех, доираи васеи мутахассисон, ташаккули базаи дониш ва

тачрибай стратегии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ асос ёбад, ки заманаи омӯзиши онҳо ба таври эвристикӣ татбиқ карда шаванд.

### **1.3. Арзёбии тачрибай байналмилалӣ дар самти банақшагирии стратегӣ**

Омӯзиши тачрибай ҷаҳонӣ дар раванди таҳқиқи мавзӯи диссертатсия – зарур арзёбӣ мегардад, зоро раванди амалигардонии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар сатҳи давлат ва соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт дар дигар кишварҳо нисбатан рушд ёфтааст.

Кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон дар ҷорҷӯбаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии хеш ба низоми банақшагирии стратегӣ барои муайян намудани роҳи дурусти рушди иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин пешбинӣ намудани ҳавфу ҳатарҳои иқтисодӣ афзалият медиҳанд.

Аз ин рӯ мо тасмим гирифтем, ки тачрибай як қатор кишварҳои ҷаҳон ба монанди Корея, Ҷопон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, ИМА, давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин Иттиҳоди Аврупоро барои муайян кардани механизми татбиқи пурраи низоми банақшагирии стратегӣ ва имконияти истифодаи тачрибай онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дижем.


Дар масъалаи низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ Иттиҳоди Аврупо пешсаф мебошад. Дар ин замина, аввалин шуда тачрибай Иттиҳоди Аврупоро дар самти таҳияи ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ таҳлил ва пешниҳод менамоем.

**1. Иттиҳоди Аврупо.** Низоми банақшагирии стратегӣ дар Иттиҳоди мазкур ду элементи асосиро дар бар мегирад: якум, низоми умунииттиҳодии банақшагирӣ ё ҳудидоракуни стратегӣ, ки самт, мақсад, нишондиҳандаҳои муҳими молиявӣ ва сохтории давлатҳои иштирокчиро муайян менамояд; дуюм низоми миллии қонунгузорӣ ва ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ, ки сатҳи миллӣ, соҳавӣ, минтақавӣ ва субъектҳоро фаро мегирад.

Асоси низоми умунииттиҳодии банақшагирӣ ва идоракуни стратегӣ стратегияи рушди иқтисодӣ барои 10 сол - «Европа 2020» мебошад, ки аз

чониби Иттиҳоди Аврупо соли 2010 қабул гардидааст ва мақсади асосии он ташкили шароит барои рушди устувор ва фарогири Иттиҳоди Аврупо дониста мешавад.

Дар стратегияи «Европа 2020» 5 мақсади асоси гузошта шудааст, ки барои ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо татбиқ ё паҳн мегардад. (Расми 1.9).



**Расми 1.9. Мақсадҳои асосии стратегияи «Европа 2020»**

Барои амалигардонии ин мақсадҳо самтҳои зерин ҳамчун афзалият интихоб шудаанд: «рушди инноватсияҳо, рушди ҷавонон ва ба таҳсил фарогирифтани онҳо, рушди технологияҳои рақамиӣ, самаранок истифода бурдани захираҳо, пешбурди сиёсати саноатӣ, сиёсат бар зидди қашшоқӣ ва ғайра» [180].

Масъули асосӣ дар назорати татбиқи мақсаду афзалиятҳои стратегияи «Европа 2020» аз ҷониби ҳар як давлат Шуро ва Комиссияи Иттиҳоди Аврупо мебошад. Асосҳои методологияро барои таҳияи ҳӯҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ «Пакти устуворӣ ё ин ки созишномаи устуворӣ ва рушд» (The Stability and Growth Pact), ки 1 январи соли 1999 аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо қабул шудааст, ташкил медиҳад.

Низоми аврупои банақшагирии стратегӣ бо назардошти таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ дар мавриди буҳронҳои ҷаҳонӣ механизми банақшагирии стратегии зиддибуҳрониро амалӣ менамояд.

Таҷрибаи татбиқшавандай Иттиҳоди Аврупо дар самти банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:


1. Ташаккули низоми минтақавии банақшагирии стратегӣ барои назорати иҷрои пурраи мақсадҳои ҳӯҷатҳои стратегӣ.
2. Таҳияи асосҳои методологии банақшагирии стратегӣ барои ҳамаи иштирокчиёни низом.
3. Рушди мунтазами низоми банақшагирии стратегӣ.

### **1.1. Ҳусусиятҳои хоси низоми миллии банақшагирии стратегӣ дар Олмон ва Фаронса**

Ҳарчанд банақшагирии стратегӣ дар Олмон, Фаронса ва Иттиҳоди Аврупо ба татбиқи ҳадафҳои умумӣ, аз ҷумла таъмини рушди устувор ва рушди иқтисодӣ нигаронида шудааст, онҳо бо ҳусусиятҳои хоси ҳуд вобаста ба миқёс, усулҳои амалӣ, сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва низоми мониторинг тафовут доранд. Аз ин рӯ мо тасмим гирфитем, ки сарфи назар аз он ки Олмон ва Фаронса аъзои Иттиҳоди Аврупо мебошанд, таҷрибаи онҳоро дар алоҳидагӣ мавриди омӯзиш қарор диҳем.

Дар давоми 20 соли охир дар Олмон низоми банақшагирии стратегӣ амал менамояд, ки он сатҳи федеролӣ, минтақавӣ ва муниципалии идоракуниро фаро мегирад. Дар Олмон аз соли 2002 Стратегияи миллии рушди устувор (Perspectives for Germany. Our Strategy for Sustainable Development) амал менамояд [192]. Стратегияи мазкур мавриди такмил

қарор мегирад, vale сохтори он нигоҳ дошта мешавад, ки инҳоро дар бар мегирад: (Расми 1.10.)



**Расми 1.10. Стратегияи миллии рушди устувори Олмон  
ва сохтори таркибии он**

Қарорҳои дар ҳар сатҳи болоӣ қабулшуда барои банақшагирии сатҳи поёни ҳокимият роҳнамо мебошанд ва самтҳои асосии рушдро муайян меқунанд. Вазифаи асосии банақшагирии минтақавӣ рушди комплексии ҷамъият аст. Нақшай рушди муниципалӣ ҷорҷӯбаи ваколатҳоро ҳангоми амалисозии чорабинихо муқаррар намуда, ҳамоҳангсозӣ ва назоратро мувофиқи вазифаҳои гузашташуда амалӣ менамояд [55].

Дар Олмон, низоми банақшагирии стратегӣ аз нақшаҳои ҷаҳорҷӯбаи федералӣ ва минтақавӣ иборат аст, ки дар доираи онҳо лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба рушди кишвар ва минтақаҳо нигаронида шудаанд.

Дар таҳияи ҳӯҷҷати банақшагирии стратегӣ дар Олмон ҷунин талаботи асосӣ ба инобат гирифта мешаванд:

«Муайян кардани иштирокчиёни мушаххаси раванди банақшагирии стратегӣ, ҳамоҳангсозон ва истифодабарандагони натиҷаҳои бадастомада; муқаррар намудани афзалиятҳои аниқ дар рушди ҳудуди бо захираҳо таъмин; кифоя будани сохтори ташкилии ҳамоҳангсоз нисбат ба раванди

расидан ба мақсадҳои дар нақшай стратегӣ зикргардида» [133].

«Стратегияи миллии рушди устуори Олмон аз Ҷониби Кумитай котибони давлатии рушди устуор, вазири давлатӣ дар идораи канслери федералий омода карда мешавад. Ҳамоҳангсозии масъалаи мазкур ба Кумита vogузор карда шудааст, оид ба ҷараёни татбиқи он доимо ба кабинети федералий гузориш пешниҳод менамояд» [121].

«Робитаи фосилавии байни федералий ва банақшагирин муниципалӣ сатҳи минтақавӣ мебошад. Банақшагирин стратегии минтақавии рушди иқтисодиёт тавассути сохторҳои банақшагирин минтақавӣ, ки робитаҳои васеи иқтисодӣ ва ҷамъиятий доранд, амалӣ карда мешавад. Банақшагирин минтақавӣ ҳадафҳои асосиеро, ки мақомоти банақшагирӣ дар сатҳи давлатӣ таҳия кардаанд, мушаххас мекунад. Аммо дар сатҳи минтақавӣ, қарорҳои банақшагирин аз ҷониби ҷамоатҳои алоҳида дар дохири онҳо қабулшуда ҳамоҳанг карда мешаванд ва бо ҳадафҳои банақшагирин федералий мутобиқ карда мешаванд. Банақшагирин маҳаллӣ сатҳи пасттарин дар низоми банақшагирин ҳудудии Олмон мебошад, ки ба салоҳияти ҳукумати маҳаллӣ дохил мешавад» [164].

«Дар ин сатҳ ҳамоҳангсозӣ ва назорат аз болои фаъолияти субъектҳои асосии рушди иқтисодиёт мувофиқи вазифаҳои стратегӣ муайян карда мешаванд» [72].

**1.2. Ҷумҳурии Фаронса.** Фаронса дар самти низоми миллии банақшагирин стратегӣ таҷрибаи калон дошта, низоми банақшагирин индикативиро аз соли 1946 истифода мебарад [102]. Низоми банақшагирин стратегии Фаронса маҳсули ягонаи иқтисодиёти бозорӣ мебошад. Фаронса се марҳалаи асосии банақшагирин стратегиро аз сар гузаронидааст.

Давраи якум ба давраи баъдиҷонгии солҳои 1947—1953 даҳл дорад. Накшашои аввалин ба барқарор намудан ва навсозии иқтисодиёт хизмат мекарданд. Дар ин ҳолат, муносибати соҳавӣ ба банақшагирӣ истифода мешуд.

Давраи дуюм аз соли 1945 то соли 1960 давом кард. Дар ин вақт барои

Фаронса банақшагирии директивй хос буд, ки аз СССР гирифта шуда буд. Нәқшаҳои дар асоси пешгүйхо сохташуда хусусияти ҳатмӣ доштанд ва параметрҳои дар онҳо гузошташуда барои ичро ҳатмӣ буданд. Соҳиби воситаҳои истеҳсолот давлат буда, дар барнома стратегия ва афзалиятҳои давлатӣ дар тақсимоти захираҳо ва даромадҳо, муайян кардани суръати афзоиши иқтисодиёт таҷассум ёфта буд.

Дар марҳилаи сеюм, яъне аз солҳои 60-уми асри XX ба низоми банақшагирии индикативӣ гузашт, ки ба ҳамоҳангозии мавқеи давлат ва бахши хусусӣ асос меёбад. Параметрҳое, ки дар барномаҳо дарҷ мегарданд, хусусияти машваратӣ дошта, барои соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт ва бахши хусусӣ равона гардида буданд [88].

Дар айни замон низоми банақшагирии стратегӣ дар Фаронса индикативӣ буда, бахшҳои стратегии рушди кишварро дар бар мегирад.

«Дар соли 2008 ба барномаҳои стратегии кишвар масъалаҳои мубориза бар зидди таназзули минтақаҳои кишоварзӣ ва табиӣ, ташкил ё барқарор намудани минтақаҳои экологӣ барои ташаккули вазъи мусбии экологӣ, мубориза бо тағирёбии иқлими ва марҳилаҳои эҳтимолии мутобиқшавӣ ба ин тағиирот, инчунин кам кардани партовҳои газ бо мақсади сарфаи энергия ва нигоҳ доштани захираҳои истиҳроҷи маъдан» [118].

Дар Фаронса аз соли 1950 инҷониб муҳимтарин ниҳоди таъмини фаъолияти низоми банақшагирии стратегӣ Комиссияи генералии банақшагирии давлатӣ мебошад. Ба Ҳайати комиссия кариб 150 нафар шомил буда, аз якчанд комиссияҳои соҳавӣ иборат мебошад.

Ба Ҳайати комиссия кормандони масъули вазоратҳо, коршиносон, инчунин роҳбарони корхонаву иттиҳодияҳои соҳибкорон шомил ҳастанд. Комиссияҳо проблемаҳои иқтисодиро таҳлил намуда, дурнамои рушди саноатро баҳо медиҳанд ва барои ба нақшаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ дохил кардан таклифҳо пешниҳод мекунанд. Дар баробари ин Шӯрои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ амал мекунад, ки дар он намояндагони

гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ шомил аст. Вазифаи асосии шӯро ҳамоҳангсозии манфиатҳои ҳамаи ин гурӯҳҳои иҷтимоӣ муайян кардани дурнамо ва механизмҳои рушди иқтисодӣ мебошад [154].

**2. ИМА.** Барои амалигардонии сиёсати давлатии иқтисодии ИМА мавҷудияти низоми муосири банақшагирии стратегӣ муҳим ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, ИМА ба масъалаи низоми банақшагирии стратегӣ диққати хос медиҳад.

Дар доираи низоми банақшагирии стратегии давлатӣ масъалаҳои фарогирии бозорҳои муфид барои фаъолият, татбиқ ва рушди технологияҳои муосир, таъмини баробарии иҷтимоӣ ва ягонагии кишвар, муайян намудани афзалиятҳои рушди соҳаҳои иқтисоди кишвар, инчунин шароити дастгирии соҳторҳои ғайридавлатӣ ва ҷамъиятӣ диққати аввалиндараҷа дода мешавад.

Ҳуҷҷати умумие, ки консепсияи фаъолияти ИМА дар бахшу соҳаҳои мухталифи иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунад, Стратегияи амнияти миллӣ ба ҳисоб меиравад ва он фарогири масъалаҳои амниятиӣ, сатҳи зиндагӣ, дороиҳо ва тартиботи байналмилалӣ мебошад.

Стратегияи иқтисодӣ ва молиявии ҳукumat дар гузориши солонаи раисиҷумҳур дар бораи иқтисод баён мегардад.

«Яке аз ҳусусияти хоси ин низом дар ИМА ин таваҷҷуҳи маҳсус додан ба ҳуҷҷатҳои банақшагирии кӯтоҳмуддат (як сол), ба истиснои Стратегияи амнияти миллӣ мебошад» [143].

Дар низоми банақшагирии стратегӣ дар ИМА Қонуни федералӣ «Дар бораи баҳодиҳии фаъолияти мақомоти давлатӣ», ки соли 1993 қабул шудааст аҳамияти калидӣ дорад. Тибқи ин қонун, ҳар як ниҳоди федералӣ вазифадор аст, ки то аввали феврали соли оянда нақшай нави стратегиро омода созад, ба Президент ва Конгресс гузориш дихад ва ба портал пешниҳод кунад. Нақшай стратегӣ барои давраи зиёда аз 4 сол аз соли молиявии интишори он омода мегардад. Нашри нақшашои стратегии мақомоти федералӣ ҳамзамон бо нашри лоиҳаи буҷет барои соли молиявии

оянда сурат мегирад. Ба мақомоти федералӣ тавсия дода мешавад, ки лоиҳаи Накшай стратегии солро то моҳи сентябри соли ҷорӣ то интишори пешакии лоиҳаи буҷети сол омода созанд, то ҳадафҳои гузошташуда дар лоиҳаи буҷет ва нақшай кори минтақа барои соли оянда ба назар гирифта шаванд.

Дар ИМА муносабати қатъии мутамаркази банақшагирии иқтисодӣ вуҷуд надорад ва дар доираи ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ мақомоти федеролӣ ҳукумат ва субъектҳои ҳочагидориро дастгирӣ мекунанд. «Дар сатҳи федералӣ ду соҳтор дар таҳия низоми банақшагирии рушди иқтисодию иҷтимоии минтақаҳо иштирок мекунанд, аз ҷумла Вазорати тиҷорати ИМА ва Шарикӣ ҷомеаҳои устувор ба ҳисоб меравад. Низоми банақшагирии мутамаркази стратегии рушди иқтисодӣ дар ИМА ба равандҳои рақамикунони чамъоварии маълумот, гурӯҳбандӣ, коркарди пешакӣ, маҳфӯздорӣ ва ирсоли маълумот асос ёфтааст» [72].

**4. Канада.** Дар Канада ҳангоми таҳрезии ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ба ҷомеаи шаҳрвандӣ диққати маҳсус дода мешавад. Бо мақсади ба инобат гирифтани мавқеи онҳо дар масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва инфрасоҳтор пурсишҳои сотсиологӣ гузаронида мешаванд.

Инчунин мониторинги мунтазами татбиқи ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ роҳандозӣ гардида, ҷиҳати такмили онҳо мунтазам тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад, ки ин барои пайваста такмил додани фаъолияти мақомоти давлатӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии давлатӣ мусоидат менамояд.

Хусусияти сеюми татбиқи нақшашои стратегӣ ва ташаккули афзалиятҳои минбаъдаи рушди стратегии Канада аз гузаронидани аудити ҳатмии ҳарсолаи фаъолияти мақомотҳо ва аудити иҷтимоӣ иборат аст, ки ин барои эътимоднокии маълумоти муҳим мебошад.

«Ҳангоми гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ бояд ба сифати хизматрасонӣ, натиҷаҳо, шаффофијат ва ҳисботдиҳӣ диққати маҳсус дода шавад» [59].

«Канада низоми бисёрсатхии банақшагирии индикативиро истифода мебарад ва бо риояи қатъии принсипҳои федералӣ қарор қабул менамояд. Чунин қарорҳо боиси тағйирот дар қонунгузории соли 1995 қабулшуда гардиданд, ки тибқи он мақомот дар сатҳҳои гуногун стратегияҳои худро оид ба рушди устувор таҳия кардаанд. Нақшай солонаи иқтисодии Канада, ки аз Ҷониби Шӯрои Вазирон таҳия мешавад, унсури иловагии стратегияи рушд мебошад» [176].

«Ҳар як муассисай давлатӣ дар Канада дорои мутахассиси рушди устувори иқтисодӣ ё шӯъба мебошад, ки барои рушди ин соҳа масъул аст. Дар амал, аксари кормандон дар шӯъбаҳои рушди устувори иқтисодӣ ба Ассотсиатсияи рушди иқтисодии Канада тааллук доранд. Ассотсиатсия аз соли 1968 инҷониб амал карда, шиори он «баланд бардоштани салоҳияти касбӣ, мусоидат ба рушди иқтисодӣ ва мусоидат ба некӯаҳволии мардуми Канада» мебошад» [152].

Аксар вакт аъзоёни он барои таҳия, пешбарӣ ва татбиқи нақшашо ё худ ҳуҷҷатҳои стратегии рушд масъуланд. Мутахассисони рушди иқтисодӣ дар Канада бевосита дар талошҳо барои таҳқим ва дигаргунсамтии иқтисодиёти миллӣ иштирок мекунанд.


«Илова бар ин, Канада ҷалби ҷонибҳои манфиатдор ва одамоне, ки манфиатҳои онҳо дар ин минтақа ҳастанд ё метавонанд ба тамоми раванди банақшагирий ва рушд дар банақшагирии стратегӣ таъсир расонанд, амал мекунад. Ҳайати ҷонибҳои манфиатдор хусусиятҳои худро дорад ва чун қоида, вобаста ба ҷанбаҳои функционалии ташкилот ва самти банақшагирии стратегӣ муайян карда мешавад» [152].

Дар Канада қонунгузорӣ унсурҳои ҳатмии нақшай стратегиро муқаррар мекунад, ки бояд аз ҷониби ҳукумати Канада таҳия ва нашр карда шаванд [59].

Низоми банақшагирии Канада пешниҳоди ҳатмии маълумот аз ҷониби мақомот дар шакли ҷадвал ва нишондиҳандаҳои асосиро фарогир мебошад. Инчунин зарурати озмоиши ҷорабинихо дар нақшай стратегӣ пешбинишуда

дар нохияҳои пилотии кишвар муҳим аст.

**5. Ҷопон** яке аз кишварҳое мебошад, ки низоми ба таври кофӣ инкишофёфтаи танзими давлатии рушди иқтисодӣ дорад. Он асосан дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад, ки дар расми 1.11. нишон дода шудааст.



**Расми 1.11. Шаклҳои инкишофёфтаи танзими давлатии рушди иқтисодиёти Ҷопон**  
Сарчашма: Тахияи муаллиф дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои маълумотӣ.

Дар баробари ин дар миқёси истифодабарии усулҳои маъмурию ҳуқуқии танзим, инчунин дар дараҷаи таъсири давлат ба рушди иқтисодиёт тавассути низоми банақшагирӣ тафовути бисёр байни Ҷопон ва дигар мамлакатҳои рушдёфта мушоҳида карда мешавад.

«Дар Ҷопон нақшаҳои барномавии панҷсола тартиб дода мешаванд, ки онҳо бо супориши ҳукumat таҳия карда мешаванд ва дар он ҳадафҳои муҳимтарини стратегӣ ташаккул меёбанд. Нақшаҳо маҷмӯи барномаҳои давлатӣ мебошанд, ки ба сафарбар намудани робитаҳои иқтисодӣ барои расидан ба ҳадафҳои миллӣ нигаронида шудаанд. Нақшаҳо ва барномаҳо, пеш аз ҳама, дар бораи роҳҳои эҳтимолии рушди иқтисоди миллий

тасаввурот медиҳанд, дуюм, мушкилотеро нишон медиҳанд, ки ҳукumat ва соҳибкорон дар дохил ва хориҷи кишвар метавонанд бо онҳо рӯ ба рӯ шаванд, сеюм, тавсияҳо оид ба ҳалли ин мушкилот асоснок карда мешаванд» [97].

«Инчунин, дар Ҷопон раванди банақшагирии стратегии рушди иқтисодиёт ва татбиқи стратегияҳо тибқи қонунгузорӣ ба танзим дароварда шудааст. Низоми банақшагирии стратегии Ҷопон ба низоми устувири мақомоти давлатӣ асос ёфтааст, ки раванди татбиқи ҳучҷатҳои банақшагирии стратегиро таҳия ва назорат мекунанд. Шӯрои машваратӣ оид ба банақшагирии рушд дар назди кабинети вазирони Ҷопон ниҳоди муҳим ба ҳисоб меравад. Корҳои назаррас оид ба таҳияи барномаҳо ва нақшаҳо бо фармоишҳои давлатӣ аз ҷониби ташкилотҳои ғайридавлатӣ роҳандозӣ мегардад» [72].

Механизми татбиқи стратегияи рушди иқтисодӣ дар Ҷопон асосан ба яке аз ҳусусиятҳои муҳимтарини миллати Ҷопон ва тамаркузи ҷиддӣ ноил шудан ба мақсадҳои гурӯҳӣ асос ёфтааст. Дар ин росто бахши ҳусусӣ дар Ҷопон асосан фаъолияти худро дар асоси самтҳои стратегии кишвар ба нақша мегиранд.

Роҳбарияти маъмурӣ воситаи муассири тобеияти манфиатҳои миллии рушди ширкатҳои алоҳида мебошад. «Истифодаи васеъ ва пуршиддати идораҳои давлатии Ҷопон аз маҷбуркуни ғайрирасмии намояндагони бахши ҳусусӣ ба амалҳои ҳусусияти муайян ба усули дар Ҷопон истифодашаванда такя мекунад. Дар ин замина ҳокимияти марказӣ самтҳои умумии рушдро дар асоси омилҳои фарқунандаи соҳа муайян мекунад, нақшаҳои соҳавиро тартиб медиҳад ва баъди тасдики ҳукumat ичро менамояд» [120].

**6. Ҷумҳурии Корея.** Ҷумҳурии Корея, ки ҳамчун давлати тезрушдёбанда ва дорои иқтисодиёти пешрафтаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад, дорои низоми хоси банақшагирии стратегӣ мебошад, ки таъмини устувири иқтисодӣ заминай асосӣ мебозад. Банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Корея ба

рушди дарозмуддати иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ ва амнияти миллӣ равона шудааст. Низоми банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Корея ба якчанд унсурҳои калидӣ такя мекунад:

а. Нақшаҳои панҷсолаи рушд: Ҷумҳурии Корея нақшаҳои стратегии панҷсола барои роҳбарӣ ба рушди иқтисодиёт истифода мекунад. Ин раванд пас аз солҳои 1960 оғоз шуда, айни замон нақшаҳои панҷсола дар муайян кардани афзалиятҳои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, аз чумла инфрасохтор, технология ва маориф нақши асосӣ доранд.

То ин давра 13 нақшаҳои стратегии панҷсола вобаста ба самтҳои гуногун таҳия ва татбиқ гардидааст, ки дар ҷадвали зерин оварда шудааст: Ниг: ба ҷадвали 1.7.

<b>№</b>	<b>Солҳо</b>	<b>Мақсади нақшай стратегӣ</b>
1.	1962-1966	Саноатикунонии иқтисодиёт
2.	1967-1971	Таҳқими заминаи саноатӣ ва рушди иқтисодиёти ба содирот нигаронишуда
3.	1972-1976	Дигаргунсамтии иқтисодиёт ва коҳишидҳии вобастагӣ аз воридот
4.	1977-1981	Баланд бардоштани самаранокии истехсолот ва таҷдиди технологӣ
5.	1982-1986	Коҳишидҳии нобаробариҳои иҷтимоӣ ва беҳтар кардани сифати зиндагӣ
6.	1987-1991	Тақвияти рақобатпазирии байналмилаӣ
7.	1992-1996	Ҳамгироӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ
8.	1997-2001	Барқарорсозии иқтисод баъди буҳрони молиявии Осиё
9.	2002-2006	Таҳқими рушди устувор
10.	2007-2011	Ҳавасмандгардонии навоварӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирий
11.	2012-2016	Рушди «иқтисоди сабз» ва коҳиши нобаробарӣ
12.	2017-2021	Омодагӣ ба Инқилоби Чорум дар саноат
13.	2022-2026	Барқарорсозии иқтисодиёт пас аз пандемия ва рушди устувор

**Ҷадвали 1.7. – Нақшаҳои стратегии панҷсолаи Ҷумҳурии Корея.**

**Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои маълумотӣ.**

Таҳлили нақшаҳои стратегии панҷсолаи Ҷумҳурии Корея нишон медиҳад, ки дар ҳар як нақшай панҷсола ҳалли як самти муайян пешбинӣ

карда шудааст ва бо назардошти давраҳои буҳронӣ нақшаҳо мутобиқ гардидаанд.

б. Стратегияи миллии инноватсионӣ: Ҷумҳурии Корея ба инноватсияҳо ҳамчун нерӯи ҳаракатдиҳандай рушди иқтисодӣ таъкид мекунад. Давлат барои таҳқиқот ва корқард маблағҳои назаррас сармоягузорӣ менамояд, рушди технологияҳои баланд ва стартапҳоро дастгирӣ менамояд. Барномаҳои миллӣ, ба мисли «Иқдоми Корея 4.0», ки соли 2017 қабул гардидааст, ба таҳқими мавқеи кишвар дар рақобати ҷаҳонии технологӣ равона шудаанд.

в. Маориф ва сармояи инсонӣ: Ҷумҳурии Корея маорифро асоси рушди устувор мешуморад. Дар кишвар низоми банақшагирии стратегӣ дар соҳаи маориф вуҷуд дорад, ки ба тайёр кардани қадрҳои баландиҳтисос, ки дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир бошанд, равона шудааст. Иқдомҳои давлатӣ ба баланд бардоштани сифати маориф, зиёд кардани дастрасии таҳсилоти олий ва дастгирии таҳсил дар тамоми умр равона шудаанд.

г. Ҳифзи иҷтимоӣ ва мушкилоти демографӣ: Дар шароити пиршавии аҳолӣ, Ҷумҳурии Корея фаъолона стратегияҳо оид ба беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоӣ, таъмини нафака ва системаи тандурустиро таҳия мекунад.

д. Устувории экологӣ ва иқтисоди сабз: Ҷумҳурии Корея кӯшиш мекунад, ки дар технологияҳои сабз ва рушди устувор пешсаф бошад.

Ҳамзамон бо назардошти амалҳои агресивии Хитой оид ба масъалаҳои баҳсӣ дар баҳри Ором Ҷумҳурии Корея бо мақсади таъмини мустақилият ва худтаъминкунӣ дар соҳаҳои калидӣ, ба монанди мудофиа, иқтисод ва технология низоми худмухтории стратегиро пеш гирифтааст. Таҳлили низоми банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Корея нишон медиҳад, ки он усули бисёрқабата ва ҳамаи ҷанбаҳои рушди миллӣ фарогир мебошад. Роҳандозии чунин низом барои табдил додани кишвар аз иқтисодиёти пасазҷангӣ ба яке аз пешрафтатарин кишварҳои ҷаҳон нақши ҳалқунанда бозидааст.

Роҳандозии чунин низом имкон фароҳам овард, ки Ҷумҳурии Корея аз кишвари аграрӣ ба кишвари босуръат рушёбандаи саноатӣ табдил ёбад. Дар солҳои 1945-1995 суръати миёнасолонаи Ҷумҳурии Корея 9 фоизро ташкил дода [218], баъди таъсири буҳрони ҷаҳонии молиявии 2008 иқтисодиёти он зуд барқарор шудааст [208] ва ҳоло иқтисодиёти он мавқеи 11 дар ҷаҳон ишғол менамояд [215].

Бо шарофати навовариҳои доимӣ, тафаккури стратегӣ ва ҳамоҳангсозии самараноки байни баҳшҳои гуногуни ҷомеа, Ҷумҳурии Корея ба ояндаи устувор ва шукуфон бо эътиимод қадам мезанад.

Дар давлатҳои сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ пас аз пош хӯрдани Иттиҳод кишварҳои алоҳида мустақилияти худро ба даст оварда, дар роҳандозии ислоҳоти худ мустақил буданд. Бо назардошти канда шудани занчираҳои истеҳсолӣ байн кишварҳои Иттиҳод ҳар як кишвари алоҳида қӯшиш мекард, ки дар доираи иқтидору имкониятҳои худ иқтисодиёти кишварро рушд дидад. Дар ин раванд роҳандозии низоми банақшагирии стратегӣ муҳим ба хисоб рафта, аз ҷониби кишварҳои сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таҳияи снадаҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт оғоз гардидаанд.

**6.1. Россия** Новобаста аз он ки ташаккули низоми банақшагирии стратегӣ дар ин кишвар низ пас аз барҳамхурии Иттиҳоди Шӯравӣ рост меояд, барои рушди низоми мазкур талошҳои зиёди судманд карда шудааст. Соли 1993 дар ин кишвар қонун дар бораи дурнамосозии давлатӣ ва банақшагирии дарозмуҳлат қабул карда шуд, ки дар он принсипҳо ва мақсадҳои банақшагирии стратегӣ муайян шуда, заминаи аввалинро барои рушди низоми банақшагирӣ ва дурнамосозӣ гузошт.

То ин давра дар доираи қонуни мазкур 5 ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ қабул гардидаанд.

А. «Стратегияи амнияти иқтисодии Федератсияи Россия то соли 2030» [46].

Б. «Мақсадҳои миллии рушди Федератсияи Россия барои давраи то соли 2030 ва дурнамо то соли 2036» [47].

В. «Стратегияи рушди ичтимою иқтисодии Федератсияи Россия бо назардошти сатҳи пасти партовҳои газҳои гулхонай (парниковых газов) то соли 2050» [38].

Г. «Дурнамои рушди ичтимою иқтисодии Федератсияи Россия барои давраи то соли 2036» [212].

Д. «Самтҳои асосии фаъолияти Ҳукумати Федератсияи Россия барои давраи то соли 2024» [33].

Дар баробари роҳандозии ҳуҷҷатҳои мазкур, низоми амалкунада ба як қатор мушкилот, аз ҷумла сатҳи нокифояи ҳамоҳангсозии байни мақомотҳо, норасогии мутахассисони соҳавии ботаҷриба, алоқамандии суст байни банақшагирии стратегӣ ва раванди таҳияи буҷет рӯ ба рӯ мебошад.

«Дар ин росто барои бартараф намудани мушкилиҳои болоқайдшуда низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ мукаммал гардонида шуда, ҳамоҳангсозии ҳамаи равандҳои таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст» [96].

**6.2. Низоми банақшагирии стратегии Ҷумҳурии Қазоқистон** рушдёфта буда, барои муайян намудани роҳи рушди иқтисодии Қазоқистон, бартараф намудани тағйиротҳои таъсиррасони дохилию беруна ва пешбинии хавфу ҳатарҳои иқтисодии ҷаҳони мусоидат намуда истодааст.

Ҳуҷҷати асосии стратегӣ дар ин кишвар Стратегияи «Қазоқистон-2050» тибқи он ҳадафи асосии кишвар ба 30-гонаи кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон шомил шудан мебошад.

Дар доираи ин ҳуҷҷати муҳими стратегӣ Нақшай миллӣ иборат аз 100 қадамҳои муҳим ва 5 ислоҳоти институтионалӣ ва нақшай дигаргунсозии Қазоқистон таҳия ва амалий шуда истодааст [214].

Пайдарҳамии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии Ҷумҳурии Қазоқистонро дар расми 1.12. пешниҳод менамоем.



**Расми 1.12. – Хүччатхой стратегии Қазоқистон. Сарчашма: таҳияи муаллиф**

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон банақшагирии стратегӣ бо назардошти меъёрҳо ва усулҳои зерин таҳия карда мешавад: таҳлили вазъи имрӯзai рушди иқтисодӣ, муайян намудани афзалиятҳо, гузаронидани фокус гуруҳҳо миёни аҳолии ҳамаи минтақаҳо, омӯзиши тамоюлҳои нав ва таҳияи 3 сенарияи рушди иқтисоди ҷаҳон, таҳлили ҳамаҷонибаи рушди иқтисодӣ ва муқоисаи на кам аз 6 кишвари ҷаҳон, гузаронидани шӯрои коршиносон бо ҷалби коршиносони маҳаллӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайра.

**6.3. Дар Ҷумҳурии Узбекистон** банақшагирии стратегӣ дар идораи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар нақши калидӣ дорад. Пас аз ба даст овардани Истиқлолият дар соли 1991, Узбекистон ба низоми банақшагирии стратегии худ оғоз намуд, ки ба таҳқими иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва тавсеаи мавқеи байналмилалӣ равона шудааст.

Дар солҳои охир Узбекистон ислоҳоти маҷмӯро роҳандозӣ намуда истодааст, ки ба либерализатсияи иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ равона шудаанд. Дар кишвар барои таъмини рушди иқтисодиёт «Стратегияи амал оид ба рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Узбекистон барои солҳои 2017-2021 қабул ва татбиқ гардидааст, ки панҷ самти афзалиятнокро дар бар мегирад:

«такмили низоми соҳтмони давлатӣ ва ҷамъиятӣ; таъмини волоияти қонун ва ислоҳоти низоми судӣ; рушд ва либерализатсияи иқтисодиёт; рушди соҳаи иҷтимоӣ; таъмини амният, муносибатҳои ҳамоҳангии байни

миллатҳо ва таҳаммулпазирии динӣ» [50].

Барои татбиқи стратегияи мазкур Комиссияи миллӣ дар сатҳи Президенти кишвар ва барои панҷ самти пешбинишуда комиссияҳои алоҳида дар сатҳи роҳбаријат таъсис дода шудааст, ки чунин амал барои татбиқи сифатнок ва саривақтии тадбирҳои пешбинишуда мусоидат намудааст.

Дар доираи татбиқи стратегияи мазкур қариб 300 қонун ва 4 ҳазор қарорҳои Президент қабул гардидааст [213].

Стратегияи навбатӣ барои 5 соли минбаъда соли 2022 бо номи «Стратегияи рушди Узбекистони нав барои солҳои 2022-2026 қабул карда шудааст, ки 7 самти асосиро дар бар мегирад:

- бунёди давлати инсонпарвар бо роҳи баланд бардоштани шаъну шарафи инсон ва рушди минбаъдаи ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ;
- табдил додани принсипҳои адолат ва волоияти қонун ба шарти асосӣ ва зарурии тараққиёти мамлакат;
- таъмини рушди босуръати иқтисоди миллӣ;
- татбиқи сиёсати одилонаи иҷтимоӣ ва рушди сармояи инсонӣ;
- таъмини рушди маънавӣ ва ба сатҳи нав бардоштани ин соҳа;
- муносибат ба масъалаҳои глобалий дар асоси манфиатҳои миллӣ;
- мустаҳкам намудани иқтидори бехатарӣ ва мудофиавии мамлакат, пешбурди сиёсати ошкоро, прагматикӣ ва фаъолона дар ҳамкориҳои хориҷӣ» [48].

Инчунин соли 2023 «Стратегияи «Узбекистон-2030» қабул гардид, ки 5 ҳадафи асосиро дар бар мегирад: «шомилшавӣ ба қатори кишварҳои даромадашон аз сатҳи миёна боло тавассути рушди устувори иқтисодӣ; бунёди низоми маориф, тиб ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба талаботи мардум ва стандартҳои байналмилалӣ комилан ҷавобгӯ бошад; фароҳам овардани шароити мусоиди экологӣ барои аҳолӣ; бунёди давлати одилона ва муосир, ки ба мардум хизмат мекунад; таъмини сохиbihтиёри ва амнияти мамлакат» [49].

Омӯзиши низоми банақшагирии стратегии Ҷумҳурии Узбекистон нишон медиҳад, ки дар баробари стратегияҳои панҷсола ҳуччатҳои дигар стратегӣ барои солҳои нисбатан дарозтар қабул карда мешавад. Ҳамзамон барои таъмини саривактӣ ва сифатноки ҳуччатҳои банақшагирии стратегӣ шахсони мансабдори давлатӣ ҳамчун масъули иҷро муайян карда шудааст.

**6.4. Беларус.** Солҳои 1990-ум пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ Беларус роҳандозии низоми стратегияи иқтисодии худро оғоз намуд. Дар соли 1996 яке аз ҳуччатҳои аввалини банақшагирии стратегӣ бо номи «Самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Беларус барои солҳои 1996-2000» қабул гардид, ки дар он ҳамчун афзалият тақвияти содирот, рушди соҳтмони манзил ва таъмини озукаворӣ пешбинӣ шуда буд.

Сипас барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Беларус барои ҳар панҷсола қабул карда шудааст, ки дар онҳо «ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар бо тадбирҳои асосии татбиқи онҳо муайян карда шудааст»

Ҳамзамон соли 1997 Стратегияи миллии рушди устувори Ҷумҳурии Беларус (СМРУ-2010) [34], соли 2004 Стратегияи миллии рушди устувори Ҷумҳурии Беларус (СМРУ-2020) [35], соли 2017 «Стратегияи миллии рушди устувори иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Беларус барои давраи то соли 2030» [36] ва соли 2020 Стратегияи миллии рушди устувори Ҷумҳурии Беларус барои давраи то соли 2035 (СМРУ-2035) [37] қабул гардидааст.

«Дар Стратегияи миллии рушди устувори Ҷумҳурии Беларус барои давраи то соли 2035 афзалиятҳои зерин пешбинӣ шудааст: рушди устувори институти оилавӣ ва рушди сифатии неруи инсонӣ; шуғли пурсамар ва даромади шоистаи аҳолӣ; дигаргунсозии рақамии иқтисодиёт ва рушди инноватсия; фароҳам овардани шароити мусоиди пешратфа барои тиҷорат ва инфрасоҳтори устувор; таъмини бехатарии экологӣ, гузаштан ба моделҳои оқилонаи истеҳсолот ва истеъмол (иқтисодиёти даврагӣ)».

Омӯзиши низоми банақшагирии стратегӣ дар Беларус нишон медиҳад, ки он ҳамчун заминаи таъмини рушди дарозмуддати иқтисодӣ ва суботи

кишвар баромад мекунад. Дар низоми банақшагирии стратегӣ ба модернизатсияи саноат, пешбурди навовариҳо ва рақамикунонӣ аҳамияти асосӣ дода мешавад, ки ҳадафи он таъмини рақобатпазирӣ ва суботи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Дар солҳои охир, дар натиҷаи вазъи ҷойдоштаи ҷаҳон, баҳусус ҷангҳои тиҷоратӣ Беларус стратегияи худро тағйир дода, ба дигаргунсамтии муносибатҳои иқтисодӣ, таҳқими суботи дохилӣ ва ҷустуҷӯи бозорҳои нави фурӯш, баҳусус дар кишварҳои Осиё ва ИДМ, равона кардааст.

Ҳамин тариқ, низоми банақшагирии стратегӣ дар Беларус барои ҳалли масъалаҳои муҳими дарозмуҳлат дар самти ҷоринамоии инноватсия, дастгирии кишоварзӣ ва мустаҳкам кардани мавқеи худ дар арсаи ҷаҳонӣ равона шудааст.

### **Хулосаи боби якум**

Дар даҳсолаи охир кишварҳои минтақа ва ҷаҳон доир ба таҳия ва амалигардонии ҳучҷатҳои банақшагирии стратегии ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир қӯшишҳои муайян карда истодаанд.

Дар ин самт кишварҳои Иттиҳоди Аврупо пешсаф мебошанд, ки ин кишварҳо дар ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ ташаккули низоми ягонаи рушди иҷтимоию иқтисодиро ба сифати вазифаи асосии дарозмуддат муайян намудаанд.

Сарфи назар аз равиҷҳои гуногуни ташкили низоми банақшагирии стратегӣ, ки ба як кишвари мушахҳас хос аст, мақсади асосии низом ягона мебошад, яъне роҳандозии маҷмӯи роҳҳо ва ҷорабиниҳо барои таҳия ҳучҷатҳои стратегӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсаду вазифаҳои дарпешистодаи давлат, соҳа ва субъектҳо мебошад.

Тибқи таҳлилҳо ва омӯзишҳо мо гуфта метавонем, ки муқаррароту равиҷҳои ҳучҷатҳои стратегӣ дар низоми банақшагирии стратегии ҳамаи кишварҳои ҷаҳон ҳусусияти умумӣ доранд. Ҳамин тариқ ҳангоми таҳияи ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар низоми кишварҳо ҷунин равиҷҳо ба монанди омӯзиши вазъи ҷойдошта, муайянкуни ҳадафҳо, мониторинг ва

назорат ба инобат гирифта мешаванд.

Дар баробари ин дар низоми банақшагирии стратегии мусир масъалаҳо вобаста ба ҳамгирии стратегияҳои сатҳҳои гуногун, ҷалби гурӯҳҳои мақсаднок, таъмини мавқеи фаъоли сокинон, истифодаи усули комплексӣ ва ғайра, ки дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон васеъ истифода мегарданд.

Истифодаи чунин равишҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таҳияи хучҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар низоми банақшагирии стратегӣ муҳим шуморида мешавад:

- дар заминаи мониторинг ва баҳодиҳӣ тасҳехи саривақтии ҳадафҳо ва самтҳои татбиқи нақшаҳо, ки ҳадафи онҳо арзёбии равандҳои татбиқи ҷорабиниҳои стратегияҳои рушд, самаранокии онҳо, инчунин мувофиқати раванди рушди минтақа ба нақшаҳо ва интизориҳо мебошад;
- тақвияти истифодаи манбаъҳои гуногуни маблағгузорӣ, аз ҷумла ШДБХ. Ин имкон медиҳад, ки бахши ҳусусӣ дар лоиҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ саҳмгузор бошанд;
- таҳқими ҷанбаи иқтисодии хориҷӣ дар банақшагирии стратегӣ. Фаъолияти иқтисодии берунӣ як соҳаи муҳим ва ҷудонашавандай фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки тавассути роҳандозии усулҳои мусири тиҷорати байналмилалӣ ба истеҳсолот ва самаранокии онҳо мусоидат намояд;
- такмили доимии нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ, чунин нишондиҳандаҳо бояд мувофиқи равандҳои иҷтимоию иқтисодии дар давлат руҳдода бо назардошти таъсири омилҳои иқтисодии хориҷӣ ва дигар омилҳо ва тамоюлҳои пешбинишуда танзим карда шаванд;
- қасбикунонии фаъолият оид ба банақшагирии стратегӣ, таъсиси сохторҳои мустақил ва баланд бардоштани иқтидори кадрӣ.

Дар низоми банақшагирии стратегӣ метавон таҷрибаи Ҷумҳурии Карея истифода кард, зоро бо назардошти маҳдудияти сарчашмаҳои маблағгузорӣ нақшаҳои стратегиро барои давраҳои миёнамуҳлат бо

интихоби як самти муҳим таҳия ва татбиқ намудан ба мақсад мувоғиқ мебошад. Инчунин таҳияи ҳуҷҷати банақшагирии стратегии дарозмуҳлати сатҳи миллӣ барои давраи то соли 2050 ва бо назардошти тамоюлҳои бамиёномада дар давраи муёнамуҳлат мутобиқ намудани он.

Ҳамзамон роҳандозии таҷибаи Ҷумҳурии Узбекистон дар самти таъсиси комиссияҳо дар сатҳи роҳбари давлат ва аъзои ҳукумат барои баланд бардоштани масъулияти иҷроқунандагон зарур арзёбӣ мегардад. Амали мазкур ҷиҳати татбиқи саривақтӣ ва сифатноки ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар кишвар мусоидат менамояд.

## **БОБИ 2. Таҳлили вазъи банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

### **2.1. Марҳилаҳои ташаккӯли низоми миллии банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Бо назардошти вазъи зудтағийрёбандай иқтисоди ҷаҳон дар пасманзари таҳдидҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодӣ ташкили низоми дурусти банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар ҳар як кишвар нақши асосӣ мебозад. Зоро, низоми дурусти банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ имконият медиҳад, ки иқтидору имкониятҳои воқеии бахшу соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба нақша гирифта шуда, барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ истифода карда шаванд.

Таҷрибаи як қатор кишварҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки барои ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас дар иқтисодиёт асоси муваффақияти онҳо ҷорӣ намудани низоми дурусти банақшагирии стратегии рушди иқтисоди миллӣ ва роҳандозии нақшаҳои индикативӣ ҳамчун модели асосии идоракуни рушди иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб меравад [87, с. 81].

Банақшагирии стратегӣ барои иҷрои вазифаҳои муҳими давлатӣ хизмат менамояд, аз қабили муайян намудани ҳадафҳои рушди иҷтимоиу иқтисодӣ, афзалиятҳои миллию минтақавӣ, муайян ва ҷалби захираву сарчашмаҳо, муайян намудани механизми фаъолсозии фаъолияти ҳамаи соҳаҳо ва қишлоҳои ҷомеа [166, с. 10].


Низоми дурнамосозии рушди иҷтимоиу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи начандон тӯлонии истиқлолият марҳила ба марҳила ба яке аз низомҳои инкишофёбанда ва ба рушди иқтисодиёт мусоидаткунанда табдил ёфта истодааст. Ташкили заминai ҳукуқии низоми миллии банақшагирии стратегӣ таърихи начандон тулонӣ дошта, аз соли 2003 оғоз гардидааст.

Бо назардошти муҳиммияти масъалаи ташкили низоми банақшагирии стратегӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ироаи паёмашон ба Маҷлиси Оли соли 2017 Ҳукумати мамлакатро барои идомаи корҳо дар самти такмили низоми идоракуни давлатӣ, баҳусус тарҳрезӣ ва амалӣ намудани асосҳои банақшагирии стратегӣ дар сатҳи марказӣ ва маҳаллии идоракунӣ вазифадор намуда буданд [27].

Марҳилаҳои ташаккулёбӣ ва рушди низоми дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 4 марҳила ҷудо намудан мумкин аст. Ниг: ба расми 2.1.

### **Расми 2.1. Давраҳои такмили низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ**



**Сарҷашма: таҳияи муаллиф дар ососи санадҳои танзимқунандай соҳа.**

Тавре дар боло қайд карда шуд, заминаи ҳуқуқии низоми миллии банақшагии стратегӣ таърихи начандон тулонӣ дошта, аз соли 2003 дар баробари пайдоиши воситаҳои муосири дурнамосозӣ, оғоз гардидааст.

Ба ақидаи мо низоми банақшагирӣ стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ бо ҳам алоқамандӣ ва ҳамоҳангии зич дошта, бо ташаккули низоми комплексио муосир дар ин самтҳо муайян намудани иқтидору имкониятҳои дохилӣ беҳтар мегардад.

Аз расми 2.1. бар меояд, ки бунёди низоми миллии дурнамосозии рушди иқтисодию иҷтимоӣ, ки яке аз ҷузъҳои муҳим ва ҷудонашавандай низоми иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад дар фазои мураккаби иқтисодиёти кишвар солҳои 1991-2000 (марҳилаи якум) дар шароити низоъҳои сиёсӣ ва номунийниҳо дар низоми иқтисодӣ оғоз гардид. Дар ин давра, ба ғайр аз мушкилиҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, коста гардидани робитаҳои иқтисодию молиявӣ бо кишварҳои хориҷӣ, мавҷуд набудани қонунгузории миллӣ ба раванди рушди устувори низоми иқтисодӣ монеа эҷод менамуд.

Пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ (солҳои 2001-2005) марҳилаи ибтидоии амалӣ намудани ислоҳоти иқтисодӣ, асосан ба ташаккули асосҳои ҳуқуқии низоми нави иқтисодӣ равона гардида буд.

«Дар ҳамин марҳила бо мақсади ба танзим даровардани низоми дурнамосозӣ аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ» қабул карда шуд. Қонуни мазкур мақсаду мазмуни дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақҳои онро муайян карда, асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии тартиби таҳия, баррасӣ ва тасдиқи онҳоро муқаррар намуд.

Тибқи талаботи қонуни мазкур дурнамои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ояндаи қӯтоҳмуддат ҳар сол ва дар таркиби дурнамои миёнамуҳлат барои се соли минбаъда дар асоси муқаррароти барномаи инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои ояндаи миёнамуҳлат (барои давраи панҷсола) таҳия карда мешуд» [8].

«Инчунин дар қонуни мазкур моддаи алоҳида оид ба Шӯрои миллии илмӣ оид ба ояндабинӣ дарҷ гардида буд, ки мақсади он аз нуқтаи назари илмӣ асоснок намудани дурнамоҳо, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он иборат буд»

Ба вазифаҳои асоси Шӯро таҳияи масъалаҳои методологӣ, илмию техникии ояндабинӣ, таҳияи пешниҳод оид ба такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаҳои ояндабинӣ, инчунин таҳлилу таҳқиқи илмии дурнамоҳо, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ, лоиҳаи мақсадноки давлатӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ дохил шуда буданд.

Дар марҳилаи навбатӣ, яъне солҳои 2006-2015 дурнамосозии рушди иқтисодию иҷтимоӣ бо шаклу воситаҳои дар ҳамон замон дастрас таҳия карда мешуд, ки на ҳамаи паҳлуҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодию иҷтимоиро дар бар мегирифт. Бо назардошти тағиyrёбии вазъ ва талабот оид ба муқаммалгардонии раванди таҳияи дурнамои рушди иҷтимою иқтисодӣ ба қонуни асосии танзимкунандай раванди мазкур, яъне Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ» се маротиба, аз ҷумла солҳои 2009, 2011 ва 2017 тағиyrу иловаҳо ворид карда шудаанд. Дар асоси муқаррароти қонуни болоқайдшуда бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2007, №649 «Тартиби таҳияи дурнамоҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлати давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд» [11].

Нақши дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ маҳз дар марҳилаи сеом, яъне солҳои 2006-2015 дар таъмини рушди иқтисодии кишвар, ҳамоҳангсозии сиёсати буҷетӣ, монетарӣ ва макроиқтисодӣ баъзло мушоҳида мешуд, зеро марҳилаи сеоми ташаккулёбии низоми дурнамосозӣ

ба марҳилаи барқароршавӣ ва вусъат ёфтани пояҳои низоми иқтисодӣ миллӣ рост меояд. Дар ин давра зарур буд, ки иқтидорҳои воқеии соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ муайян шуда, дар асоси иқтидорҳои мавҷуда самтҳои стратегии рушди кишвар тарҳрезӣ карда шаванд. Маҳз дар ҳамин давра Ҳукумати кишвар аввалин маротиба Стратегияи миллии рушд барои то соли 2015-умро қабул кард. Дар баробари ин ду Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2007-2009 ва 2010-2012 таҳия ва амалӣ шуд. Ин санадҳои муҳими стратегӣ бо назардошти дурнамои рушди нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва иқтидорҳои мавҷудаи дохилӣ таҳия ва амалӣ карда шудаанд.

Бояд қайд намуд, ки дар ин давра дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоӣ бо усулҳои ҳисоби дастии математикий таҳия карда мешуд, ки меҳнат ва вақти зиёдро талаб мекард. Дар баробари ин ҳамbastагии соҳаҳо, яъне муайян намудани тағйирёбии нишондиҳандаҳои як соҳа ё баҳш ҳангоми тағйирёбии соҳа ё баҳши дигар ба таври пурра ба инобат гирифта намешуд.

Гарчанде дар ин давра низоми дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба пешрафтҳои назаррас ноил гардида бошад ҳам, масъалаи баланд бардоштани дақиқияту ба воқеият наздик будани дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин ҷорӣ намудани механизмҳои науву муосири дурнамосозӣ фаъолсозии фаъолияти минбаъдаро дар ин самт тақозо менамуд.

Барои ҳамқадами замон будан ва истифодаи механизмҳои науву муосир барои таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар ин самт тақвият дода шуд. Дар натиҷаи омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафта муайян карда шуд, ки аксари кишварҳо дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро ба воситаи моделҳои макроиқтисодӣ ё худ эконометрикий таҳия менамояд, ки дақиқият ва воқеияти баланд дошта, ҳамbastагии соҳаҳоро ба таври худкор муайян менамояд.

Вобаста ба ин, чиҳати чорӣ намудани механизм ва воситаи дурнамосозии мазкур коршиносони сатҳи байналмилалӣ даъват карда шуда, раванди таҳияи модели дурнамосозии макроиктисодии мутобиқ ба шароити Тоҷикистонро оғоз намуданд.

Дар марҳилаи чорум, шурӯъ аз соли 2016 то инҷониб дурнамосозии рушди иқтисодию иҷтимоӣ тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ ба воситаҳои муосири дурнамосозӣ, яъне моделҳои макроиктисодӣ ба роҳ монда шудааст, ки аз ҷиҳати техникую технологӣ ва ҳамоҳангии нишондиҳандаҳои соҳаҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоӣ самаранок мебошад.

Бо назардошти он ки тамоми ҳуҷҷатҳои стратегӣ, аз ҷумла дурнамоҳои давлатӣ, стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумхурӣ дар асоси қонуни мазкур таҳия ва ба тасвиб расида, ҳуҷҷатҳои мазкур самтҳои ояндаи рушди иқтисодиётро бо дарчи роҳҳои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат муайян менамоянд, зарурати такмили қонуни зикршуда ба миён омад.

Дар ин росто бо мақсади гузаронидани ислоҳот дар қонунгузории кишвар, баҳусус дар самти такмили низоми дурнамосозӣ ва таҳияи сифатноки ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири нав 3 августи соли 2018, №1544 қабул карда шуд [9].

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ дурнамоҳои рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон тавассути моделҳои иқтисодӣ таҳия карда мешаванд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин усули муосири дурнамосозӣ истифода намуда истодааст.

Аз ин лиҳоз, дар қонун мағҳуми моделҳои дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дарҷ гардид. Ҳадаф аз таҳияи қонун дар таҳрири нав ин пеш аз ҳама ба талаботи равандҳои муосир ва ба таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи минтақа ва ҷаҳон мутобиқ намудани қонунгузории кишвар дар ин самт ба ҳисоб мерафт.

Бояд қайд намуд, ки «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» раванди таҳия ва муҳлати дурнамоҳои давлатӣ, Консепсияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро муқаррар менамояд. Дар таҳрири нави қонун муҳлат ва пайдарҳамии таҳияи ҳӯҷатҳои болоқайдшуда мушахас карда шуд.

Аз ҷумла, дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва таъмини амнияти иқтисодӣ барои ояндаи қӯтоҳмуҳлат (як сол), миёнамуҳлат (то 5 сол) ва дарозмуҳлат (на кам аз 10 сол) таҳия мегардад.

Консепсияи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян кардани самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ояндаи дарозмуҳлат ба муҳлати на кам аз 20 сол таҳия карда мешавад.

Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муайян кардани ҳадафҳои стратегӣ, афзалиятҳо ва принципҳои рушди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум бо муҳлати на кам аз 15 сол таҳия мегардад.

Моҳияти батанзимдарории идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ тавассути амали қонуни мазкур дар он буд, ки дар асоси дурнамои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи миёнамуҳлати ҳарочоти давлатӣ таҳия гардида, ҳамчунин лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатии молиявӣ ва нишондиҳандаҳои он барои ду соли минбаъда» ташаккул меёбад.

Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ таҳия ва пешниҳод намудани нишондиҳандаҳои дақиқу босифати рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ ва дар ин замина муайян намудани иқтидорҳо ва имкониятҳои мавҷудаи дохилӣ баҳри таъмини рушди устувори иқтисодиёти миллӣ дар қонун таҳия

ва аз ҷониби Ҳукумати ҷумхурӣ тасдиқи б санадҳои зерқонунӣ пешбинӣ шуда буд, ки дар онҳо раванди таҳияи дурнамоҳо, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ мушаххасан дарҷ мегардид.

Аз ҷумла Тартиби таҳияи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ояндаи қӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат (тибқи моддаи 4-и қонун), Тартиби таҳияи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (тибқи моддаи 5-и қонун) ва Тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳал (тибқи моддаи 13-и қонун) пешбинӣ шуда буд.

Бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо оид ба таҳияи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз нуқтаи назари илмӣ асоснок намудани дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумхурӣ, аз ҷумла Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дар қонуни мазкур аввалин шуда дар таҷрибаи ҷумхурӣ ташкили Шӯрои методӣ оид ба дурнамосозӣ пешбинӣ гардида буд.

Шӯрои мазкур мақоми машваратии назди Вазорати рушди иқтисод ва савдо буда, бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо дар самти таҳияи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз нуқтаи назари илмӣ асоснок намудани онҳо таъсис дода шуда буд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷараёни таҳияи якчанд ҳуҷҷатҳои стратегиро танзим намуда, талаботи алоҳидаро барои мазмун ва тартиби таҳияи онҳо муқаррар менамояд. Бо вуҷуди ин, қонуни мазкур фарқияти байни ҳар як ҳуҷҷати стратегиро ба таври равшану возеҳ мушаххас намуда, хусусиятҳои таҳияи ҳуҷҷати стратегӣ, мақсад ва мазмuni онро муайян намекард.

Ҳамзамон дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда масъалаҳои ҳамоҳангсозии банақшагирии стратегӣ, салоҳият ва ваколатҳои мақомоти

давлатӣ дар соҳаи банақшагирии стратегӣ, масъалаҳои мониторинг, ҳисботдиҳӣ ва баҳогузорӣ ба таври кофӣ ба низом дароварда нашудаанд. Ҳамчунин дар қонунгузории амалкунанда меъёрҳои баҳодиҳии самаранокии буҷетии банақшагирии стратегӣ мушаххас нагардида буд.

Инчунин дар қонуни мазкур тартиби назорати сифатии ҳуччатҳои стратегӣ пешбинӣ нашуда буд. Сифати ҳуччати стратегӣ танҳо аз нуқтаи назари риояи техникаи хуқуқэҷодкунии муқаррарномудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» санцида мешавад.

Таҳлили таҷрибай таҳияи ҳуччатҳои стратегӣ нишон медиҳад, ки ҳар сол шумораи зиёди ҳуччатҳои банақшагирӣ таҳия ва қабул мегарданд. Аз ҷумла, дар даҳ соли охир гарчанде бештар аз 200 барномаҳои соҳавӣ таҳия ва тасдик шуда бошанд, вале ҳамоҳангсозии вазифаҳо дар доираи низоми ягонаи афзалиятҳои миллӣ ба таври кофӣ вучуд надошт. Ҳамгирои раванди банақшагирии ҳуччатҳои стратегӣ бо раванди банақшагирии буҷет дар сатҳи зарурӣ риоя намегашт.

Ҳамзамон ба истиснои шумораи муайяни ҳуччатҳои стратегӣ, дар маҷмуъ ҳисобҳои мушаххаси молиявӣ барои амалисозии ин ҳуччатҳо вучуд надошт. Низоми алоқаи байниҳамдигарӣ ва мубодилаи иттилоот байни вазорату идораҳо ҳангоми банақшагирии стратегӣ пурра ҳаллу фасли ҳудро наёфтааст, ки дар натиҷа мувозинат байни ҷонибҳои манфиатдор дар раванди рушдро аз байн мебарад.

Вобаста ба ин бо мақсади такмил додани раванди банақшагирии ҳуччатҳои стратегӣ ва муқаррар намудани низоми ягона ва умумии банақшагирии стратегӣ аз 19 июли соли соли 2022, №1894 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» қабул гардид. Қонуни мазкур аз 7 боб ва 23 модда иборат мебошад [10].

Тибқи муқаррапоти дар он муайянгардида рӯйхати ҳуччатҳои стратегӣ ва ба ҳам тобегию алоқамандии онҳо, таъмини ҳамгирои банақшагирии стратегӣ бо раванди буҷетӣ, ҷорӣ намудани низоми назорати сифат, таҳия

низомҳои ба натиҷа асосёфтаи мониторинг, ҳисботдиҳӣ, баҳогузорӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии рушд муайян карда мешаванд.

Аз ин рӯ ҳадафи асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» ташаккули ҷорҷӯбай меъёрии ягона ва муназзами низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии рушд мебошад, ки тибқи он меъёрҳои зарурии идоракунии банақшагирии стратегӣ дар қонуни мазкур муқаррар гардида, раванди банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии рушд аз давраи банақшагирию таҳияи ҳуччатҳои стратегӣ то амалисозии онҳо, ба низом дароварда мешавад.

Меъёрҳои қонуни мазкур мағҳумҳои навро оид ба низоми иттилоотӣ пешниҳод намуда, салоҳият ва ваколатҳои мақомоти давлатӣ дар соҳаи банақшагирии стратегӣ, сохтор ва мазмуни ҳуччатҳои банақшагирии стратегӣ ва ба ҳам вобастагиу тобеъияти онҳо, банақшагирии таҳияи ҳуччатҳои стратегӣ, арзиши ҳароҷот барои амалишавии ҷорабинҳои пешбининамудаи ҳуччати стратегӣ, ҳаҷм ва манбаи маблағгузории ҷорабинҳои банақшагирифташудаи ҳуччатҳои стратегии таҳияшаванда, назорати сифати ҳуччатҳои стратегӣ, дурнамосозии давлатии рушд, модели дурнамосозии рушд, ҳисботдиҳӣ ва арзёбии ин ҳуччатҳоро ба таври мушаххас пешбинӣ менамоянд.

Айни замон «дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории амалкунанда ҳуччатҳои банақшагирии стратегӣ дар се сатҳ амалӣ карда мешаванд: Ҳуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳаллӣ» [3].



**Расми 2.2. Банақшагирии стратегӣ ва раванди ҳӯҷҷатгузории он дар Џумҳурии Тоҷикистон  
Таҳияи муаллиф.**

Дар марҳилаи ниҳоӣ, низоми дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва банақшагирии стратегӣ бо ҳам пайваст гардида, пояҳои асосии низоми банақшагирии стратегӣ гузошта шуда истодааст. Аз рӯи таҳлилҳои мо дар самти низоми банақшагирии стратегӣ, ки низоми нав дар шароити имрӯзаи кишвар мебошад, таҳқиқотҳои илмӣ қариб, ки вуҷуд надоранд.

Дар ин ҷо зарур мешуморем, ки таҷрибаи кишварҳои минтақа ва шарикони асосии тиҷоратиро дар самти низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ мавриди омӯзиш қарор дихем.

Омӯзиши пайдоиши заминаи меъёрии ҳуқуқии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар бештари кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ заминаи қонунгузорию институционалии низоми банақшагирии стратегӣ тақрибан аз солҳои 2010

оғоз гардида, марҳила ба марҳила бо назардошти пайдо шудани корҳои амалӣ такмил ёфта истодааст.

Пайдоиши заминаҳои меъёрии ҳуқуқии низоми банақшагирӣ ва дурнамосозӣ дар кишварҳои шарикони тиҷоратию иқтисодии кишвар аз он гувоҳи медиҳад, ки низоми банақшагирии стратегӣ, низоми ё худ механизми муосир буда, тамоми кишварҳо марҳила ба марҳила ба низоми мазкур мегузаранд. (Ҷадвали 2.1.).

**Ҷадвали 2.1. - Ташаккули қонунгузории дар самти банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ дар бा�ъзе кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ.**

Номи кишвар	Номи Қонун	Соли қабул
1. Россия	«Дар бораи банақшагирии стратегӣ» [21].	28.06.2014
2. Белорусия	«Дар бораи дурнамосозии давлатии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ» [22].	05.05.1998
3. Қазоқистон	«Дар бораи низоми банақшагирии стратегӣ» [31].	29.11.2017
4. Қирғизистон	«Дар бораи дурнамосозии давлатии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ» [20].	20.02.2009
5. Тоҷикистон	«Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» [10].	19.06.2022

#### **Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси сарчашмаҳои интернетӣ.**

Тавре аз ҷадвали 2.1. бармеояд аз 5 кишвари таҳлилшуда дар 3 кишвар, аз ҷумла Тоҷикистон, Россия ва Қазоқистон санади танзимкунандай самти банақшагирии стратегӣ мавриди амал қарор дорад, ки ин аз ҳамрадиф будани Тоҷикистон бо замони муосир бар меояд. Илова бар ин, дар ҳусуси он ки низоми қайдшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан ташаккул мейбад, зарурияти роҳандозии механизми амалигардонии муқаррароти санади мазкур аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо муҳим ҳисобида мешавад.

Дар ҳақиқат дар шароити имрӯзаи иқтисоди ҷаҳон маҳз тавассути банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ имкониятҳои ноилгардӣ ба мақсадҳои стратегии гузошташудаи кишвар ва вариантҳои эҳтимолии тағйирёбии иқтисодиёт муайян карда мешавад.

Зеро, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар асоси муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоиу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, индикаторҳои асосии мақсадноки Стратегия барои давраи то соли 2030 дар асоси

нишондиҳандаҳои дурнамои вазорату идораҳои соҳавӣ ҳисоб карда шудаанд [41].

Бинобар ин, дурнамосозӣ яке аз омилҳои ҳалкунандай илмии таҳия намудани стратегия ва муайян кардани самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ баромад мекунад.

Вобаста ба ин дар замони муосир ба таври васеъ истифода бурдани ҷанбаҳои дурнамосозию банақшагирии стратегӣ ва муентазам такмил додани методология ва методикаи дурнамосозӣ зарур мебошад, зоро аз раванди таҳия ва сифати дурнамо дуруст пешгӯйӣ кардани рушди минбаъдаи иҷтимоию иқтисодӣ вобастагии амиқ дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ низоми дурнамосозӣ ва банақшагирии стратегиро такмил дода, дар раванди таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои пешгӯии фарзияҳои гуногун муайян намудани дурнамои минбаъдаи соҳаҳо истифода намуда истодааст.

Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувор қарор дорад ва дар ояндаи дарозмӯҳлат бояд механизми амалигардонии низоми банақшагирии стратегӣ барои муайян намудани тамоми захираю имкониятҳои мавҷуда комилан ба роҳ монда шавад.

Таҷрибай ҷаҳони аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳуҷҷатҳои стратегӣ на бояд зиёд бошанд, балки нишондиҳандаҳои он иҷрошаванда бошад. Дар ин ҷо роҳандозии низому механизмҳои муосиру самаранок барои иҷрои вазифаҳои стратегии гузашташуда зарур мебошад. Таҷрибай Олмон дар ин самт бисёр қобили қабул мебошад, зоро дар ин кишвар низоми доимии мониторинги пешрафт, ки ба назорати доимии амалишавии тадбирҳои дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ дарҷшуда машғул аст, амал менамояд [163].

### **Хулосаи зербоб**

Бояд қайд намуд, ки низоми банақшагирии старатегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор дошта, мушкилоти сатҳи нокифояи ҳамоҳангсозии байни мақомотҳо, мутахассисони соҳавӣ,

алоқамандии суст байни банақшагирии стратегӣ ва раванди таҳияи буҷет ва ғайра дар низоми амалкунандаи кишвар ба назар мерасад.

Вобаста ба ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон такмили доимии низоми мазкур, баҳусус қабули санадҳои зерқонуни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии старетегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, такмили соҳтори амалкунандаи вазорату идораҳо ва иқтидори кадрии онҳо дар самти банақшагирии стратегӣ ва бо назардошти ҳадафу афзалиятҳои муайянгардида таҷдиdi назар намудани муқаррароти стратегияву барномаҳои амалкунанда ба мақсад мувоғиқ мебошад.

## **2.2. Даствардҳои иқтисодӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Татбиқи сиёсати самараноки иқтисодӣ ҷиҳати таъмини иқтисоди миллӣ, роҳандозии самараноки он тибқи ҳадафҳои стратегӣ, муайян намудани ҳадафу афзалиятҳои стратегии ба талаботи замон ҷавобгӯй, ташкили шароити муосоиди сармоягузорию истеҳсолӣ маҳаки асосии таъмини рушди мутавозини иқтисодиёти дилҳоҳ кишвар мебошад.

Дар шароити имрӯзai иқтисоди бозорӣ ва авҷ гирифтани рақобат дар бозорҳои ҷаҳонӣ таъмини рушди устувори макроиқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии он ба воситаи амалигардонии саривактии ҳадафҳои стратегии муайянгардида хело муҳим мебошад.

Ҳукумати кишвар аз оғози даврони Истиқлолият бо мақсади эътирофи Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба роҳ мондани муносибатҳои мутақобилаи иқтисодӣ бо дигар кишарҳо ва дар ин замина таъмини рушди иқтисодӣ бар пои ҳадафҳои стратегии муайяннамудаи кишвар ҷорҳои амалӣ андешида истодааст.

Тоҷикистон пас аз Истиқлоли давлатӣ ба як қатор мушкилоти иқтисодӣ дучор гардид, ки онҳоро ба се қисм ҷудо кардан мумкин мебошад. Якум, дар натиҷаи низоъҳои шаҳрвандӣ (солҳои 1992-1997) ба миён омадани пайомадҳои ногувори иҷтимоию иқтисодӣ. Дуюм, бо назардошти барҳам

хурдани занцираи арзиши иловашудаи даврони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёт. Сеюм, дигаргуниҳои куллии соҳториyo институтсионалӣ ҳангоми гузариш аз иқтисоди нақшавӣ ба иқтисоди бозорӣ.

Танҳо дар давраи ноустуровии сиёсии солҳои 1992-1996 маҷмӯи маҳсулоти дохилии (ММД) Тоҷикистон беш аз се маротиба ва нишондиҳандаҳои соҳаҳои иқтисоди воқеӣ 2-10 маротиба коҳиш ёфт.

Таназзули истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 52,8 фоиз ва саноатӣ 65,8 фоизро ташкил дода, ҳиссаи соҳтмон дар ташаккули ММД аз 10 фоизи соли 1991 то 2,1 фоиз дар соли 2000 паст шуд.

Соли 1997 пас аз ба имзо расидани созишиномаи умумии Истиқори Сулҳ ва ризоияти миллӣ ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ хотима бахшида шуда, дар кишвар ваҳдати миллӣ ва сулҳу амонӣ пойдор гардид. Таназзули давраи гузариш ба рушди мунтазами иқтисодӣ табдил дода шуд ва марҳилаи аввали дигаргунсозиҳои соҳториyo институтсионалии давраи гузариш хотима ёфт.

Тавре муҳтарам Пешвои миллат дар ҷаласаи Шӯрои миллии рушд 21 июни соли 2016 қайд намуданд «то аввали солҳои 2000-ум тамоми нерӯ ва талошҳои Ҳукумати кишвар барои таъмини сулҳу субот, барқарор кардани соҳти конститутсионӣ ва фаъолияти руқнҳои давлатдорӣ, ба Ватан баргардонидани фирориён ва таъмини ваҳдати миллӣ равона шуда, танҳо аз аввали солҳои 2000-ум мо ба марҳалаи рушд ворид гардид» [1].

Соли 1996 бори аввал дар таърихи соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи якуми ислоҳоти иқтисодӣ дар кишвар қабул ва ҷорабиниҳои мушахҳаси гузариши иқтисодиёти миллӣ ба муносибатҳои бозоргонӣ шурӯъ гардид.

Ҳадафи асосии барнома фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ислоҳоти соҳторӣ, суботи макроиқтисодӣ ва рушди иқтисоди миллӣ, инчунин ташаккули фазои ҳуқуқии иқтисоди бозоргонӣ буд.

Гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ дар асоси хусусиятҳои хоси чумхурӣ, анъанаҳои таърихии он, тарзи зиндагӣ ва ҳамчунин бо назардошти таҷрибаи кишварҳои хориҷие, ки роҳи ислоҳоти бозоргониро гузаштаанд, амалӣ карда шуд.

Баъдан бо мақсади таҳияи лоиҳаи Ҳуччати стратегиии паст кардани сатҳи камбизоатӣ бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 марта соли 2000 ғурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии мушовири давлатӣ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ фаъолитяи худро оғоз намуд» [24].

Ҳамин тарик «Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ қабул карда шуд» [42], ки ҳадафи он баланд бардошти даромади пулии аҳолӣ ва афзоиши сатҳи зиндагии қишири камбизоати аҳолӣ ба шумор мерафт.

Сипас «стратегияҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои солҳои 2003-2005 [42, с. 8], 2007-2009 [43] ва 2010-2012 [44] қабул ва мавриди татбиқ қарор гирифтанд», ки барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини суръати рушди иқтисодиёти кишвар заминаи мусоид гузошт.

Мақсади асоси ҳуччатҳои мазкур таъмини устувори иқтисоди миллӣ ва тадриҷан беҳтар кардани сатҳу некӯаҳволии мардуми кишвар буда, ҳамоҳангии ҲРУ-ро таъмин мекарданд» [14, с. 72-73].

Соли 2012 гузариш аз стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, санаи 26 декабря соли 2012, №1030 «Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015» қабул ва мавриди иҷро қарор дода шуд [40].

Гузариш аз стратегияҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум комилан ба консепсияи рушди босуботи нерӯи инсонӣ мутобиқат мекунад [44, с.10].

Стратегияи мазкур давраи ҷамъбастии даҳсолаи татбиқи СМР-2015 бошад ҳам, масоили зиёдро вобаста ба таъмини ҳадафҳои стратегӣ, ба монанди ислоҳоти идоракуни давлатӣ, таъмини волоияти қонун, пешгӯйӣ

ва банақшагирии демографӣ, танзими муҳочирати меҳнатӣ, рушди бахши хусусӣ ва дастгирии табақаи миёнаи кишвар мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Дар стратегияи мазкур ба соҳаи иҷтимоӣ таваҷҷуҳи бештар равона гардида, 35 фоизи ҳӯҷати мазкур ба ин соҳа бахшида шуда буд [6, с. 10].

Чиҳати таъмини рушди иқтисоди миллӣ Ҳукумати кишвар бори аввал «таъмини истиқлолияти энергетикӣ», «раҳӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ» ва «таъмини амнияти озуқаворӣ»-ро ҳамчун ҳадафҳои стратегӣ муайян намуд.

Сипас соли 2016 ҳадафҳои стратегӣ аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар шакли зерин такмил дода шудаанд, аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ; раҳӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ; таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат [41, с. 87].

Соли 2018 ҳамчун заминагузори ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон карда шуд [28].

Дар маҷмуъ дар даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади банақшагирии ҳадафҳои стратегӣ аз ҷониби Ҳукумати малакат татбиқи 2 ҳӯҷати банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ барои давраи дарозмуддат ва қариб шашсад ҳӯҷатҳои соҳавӣ ва маҳаллӣ роҳандозӣ гардидааст. Ҳоло СМР-2030 ва БМР-2021-2025 мавриди иҷрои қарор доранд.

СМР- 2030 ҳӯҷати стратегӣ ва бунёдии давлат маҳсуб шуда, мақсад ва вазифаҳои афзалиятноки рушди кишварро дар давраи дарозмуҳлат муайян менамояд [14].

Мақсад ва вазифаҳои муайяннамудаи Стратегияи мазкур барои дигар ҳӯҷатҳои ба масъалаҳои рушд нигаронидашуда бояд ҳамчун асос ба инобат гирифта шаванд.

Дар маҷмуъ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани ҳамоҳангии ҳӯҷатҳои сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ имкон дод, ки дар натиҷаи роҳандозии

ҳадафҳои стратегӣ Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолият натиҷаҳои дилҳоҳро ба даст биёрад, Ниг: ба Ҷадвали 2.2.

**Ҷадвали 2.2. Нишондиҳандаҳои асосии иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиколӣ дар солҳои 1997-2023**

Нишондиҳандаҳо	Солҳо								2023/ 1997, бар.
	1997	2000	2010	2015	2020	2022	2023		
ММД	I	518,4	1786,8	24707,1	50977,8	83958,3	118181,7	130791,5	25,2
	II	101,7	108,3	106,5	106,0	104,4	108,0	108,3	
Истехсоли маҳсулоти саноатӣ	I	398,5	1374,4	8184,0	16939,0	32467,0	43025,0	46815,5	11,7
	II	98,0	109,9	109,2	111,3	109,7	115,4	112	
Истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ	I	242,3	693,2	15336,8	31368,4	42765,6	49272,5	63028,4	26
	II	103,6	112,7	106,8	103,2	108,8	108,0	109	
Гардиши савдои хориҷӣ, ҳамагӣ	I	1496,0	1459,3	3851,6	4326,2	4557,8	7309,5	8328,9	5,5
	II	104,0	108,0	107,6	82,0	100,8	114,9	113,9	
Даромади пулӣи аҳолӣ	I	348,3	1004,6	13256,0	25569,8	65347	95124,6	112700	32,3
	II	188,2	136,1	121,3	105,7	136,2	118,2	118,5	
Харочоти пулӣ ва пасандози аҳолӣ	I	324,4	909,9	13948,5	34968,0	72555,7	110606,3	122000	37,6
	II	185,3	127,1	124,9	104,2	148,5	120,4	110,9	
Истехсоли нерӯи барк	млн. кВт/с	14005	14247	16435	17162	19771	21400	21861	1,6

**Замима:** I -млн. сомонӣ; II - бо %.

**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.12-19; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023.-С.12-13.

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, ки вазъи иҷтимоию иқтисодии кишварро баҳо медиҳад ин Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоб меравад. Тавре аз ҷадвали 2.2. бар меояд бо назардошти вазъи сиёсӣ дар кишвар то соли 2000 суръати рушди ММД назаррас афзоиш наёфтааст. Аз ҷумла дар соли 1997 нишондиҳандаи мазкур ҳамагӣ 101,7 фоиз афзоиш ёфтааст. Сипас баъд аз соли 1997 рушди иқтисодӣ ба истиснои давраҳои бухронӣ тамоюли афзоишёбандаро қасб намуд. Ҳамин тариқ суръати рушди миёнасолонаи иқтисоди миллӣ дар солҳои 1997-2023 дар сатҳи 7 фоиз таъмин гардидааст.


Нишондиҳандаи ҳаҷми даромад ва ҳароҷоти пулии аҳолиро метавон ҳамчун муайянкунандай сатҳи зиндагии аҳолӣ истифода кард, зоро онҳо ба афзудани қобилияти харидории аҳолӣ мусоидат мекунанд. Дар соли 2023 даромади пулии аҳолӣ 112,7 миллиард сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 1997-ум 32,3 маротиба ва нисбат ба соли 2022-ум 118,5 фоиз афзоиш ёфтааст. Ҳароҷоти пулӣ ва пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2023-ум 122000 млн. сомониро ташкил додааст, ки мутаносибан назар ба соли 1997-ум 37,6 маротиба ва соли 2022 –ум 110,9 фоиз зиёд гардидааст.

Суръати рушди нишондиҳандаҳои соҳаҳое, ки онҳо ҳамчун ҳадафи стратегӣ муайян гардидаанд дар шакли диаграмма нишон дода мешавад, Ниг: ба диаграммаи 2.1.

Чиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ Ҳукумати кишвар ислоҳоти заруриро дар самти таҷдиди ҳоҷагиҳо анҷом дода, барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва аз худ кардани заминҳои нав, инчунин зиёд кардани майдони боғу токзор тадбирҳои амалӣ андешид.

Дар ин замина суръати миёнасолонаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишвоварзӣ дар бист соли охир дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин карда шуд.

**Диаграммаи 2.1. Истеҳсоли ҳаҷми номиналии маҳсулоти кишвоварзӣ дар солҳои 2000-2023 (млн. сомонӣ)**




Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.14-15; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023.-С.12.

Дар асоси диаграммаи 2.1. маълум аст, ки ҳаҷми номиналии маҳсулоти кишоварзӣ дар солҳои 2000-2023 рӯ ба афзоиш дорад.

Ба ин раванд пеш аз ҳама фароҳам овардани шароити мусоиди кор дар ин соҳа ва қабули барномаҳои мушаххас барои ҳавасмандгардонии дехқонон муосидат намудааст. Омӯзиши нишондиҳандаҳои оморӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳаҷми истеҳсоли баъзе намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар ин давра ба маротиб афзоиш ёфтааст. Аз ҷумла истеҳсоли ғалла дар солҳои 1991-2023-юм 6 маротиба, сабзавот 9,4 маротиба, истеҳсоли гӯшти чорво 4,6 маротиба, шир 1,9 маротиба ва тухм 2,7 маротиба зиёд шудааст [25, 26, 45].

Бо мақсади афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии рақобатпазир ва кам кардани вобастагии бозори доҳилӣ аз маҳсулоти саноатии воридотӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ танҳо дар 20 соли охир 954 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуд. Таъсиси коргоҳу корхонаҳои саноатӣ барои ноил гардидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ-саноатикунонии босуръат заминаи мусоид мегузорад.

## **Диаграммаи 2.2. Истеҳсоли ҳаҷми номиналии маҳсулоти саноатӣ дар солҳои 2000-2023 (млн. сомонӣ)**




**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.14-15; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023.-С.12.

Аз нишондиҳандаҳои дар диаграммаи 2.2. бармеояд, ки истеҳсоли ҳаҷми номиналии маҳсулоти саноатӣ аз 1 374 млн. сомонии соли 2000-ум дар соли 2023 ба 46816 млн. сомонӣ баробар гардидааст.

Айни замон дар кишвар Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мавриди татбик қарор дорад, ки тибқи он дар соли 2025 бояд ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ то ба 69,9 миллиард сомонӣ расонида шавад.

Чиҳати ноил гардидан ба Истиқлоли энергетикӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар даврони соҳибис्तилолӣ 4493 млн. кВт соат афзоиш ёфт. Дар натиҷа Тоҷикистон ба кишварҳои пешсафи дунё аз ҳисоби истеҳсоли «энергияи сабз» ворид шуд ва маҳдудияти барқ дар кишвар то қадри имкон бартараф гардид, ки ин ҳам аз тамоюили расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ шаҳодат медиҳад.

**Диаграммаи 2.3. Иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ (МВт)**



**Сарчашма:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОПЧТ, 2021.

Соҳтмону баистифодадиҳии иншооти зерини бузурги тавлид ва интиқоли нерӯи барқ имкон дод, ки Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас дар соҳаи энергетикаи кишвар ноил гардад, аз ҷумла:

- навбати якуми НБО «Помир-1», ду агрегат бо тавононии 14 МВт соли 1994 ва соли 2005 бошад, навбати дуюми он ба истифода дода шуд;

- бунёди нерӯгоҳи барқи обии «Сангтӯда-1» 20 январи соли 2008, се моҳ пеш аз муҳлат агрегати якуми он мавриди истифода қарор дода шуд. Баъдан 1 июля соли 2008 агрегати дуюм, 5 ноябри ҳамон сол агрегати сеюм ва 31 июля соли 2009 бошад, агрегати чоруми он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд;

- дастоварди дигари бузург дар роҳи расидан ба истиқоли энергетикӣ ин мавриди истифода қарор додани нерӯгоҳи барқи обии «Сангтӯда - 2» ба шумор меравад, ки агрегати якуми он 5 сентябри соли 2011 ва агрегати дуюми он 10 сентябри соли 2014 мавриди истифодабарӣ қарор гирифт;

- татбиқи лоиҳаи «Хати интиқоли барқи 220 кВ Тоҷикистон-Афғонистон» ба масофаи 116 км моҳи январи соли 2010 оғоз гардида, соҳтмони қисмати тоҷикистонии он моҳи феврали соли 2011 ба анҷом расид.

- маркази барқу гармидиҳии «Душанбе-2» бо тавоноии истеҳсоли шабонарӯзии 100 МВт нерӯи барқ ва 67,95 Гкал энергияи гармӣ бунёд гардида, навбати дуюми Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо ҳачми истеҳсоли 300 МВт нерӯи барқ ва 167,9 Гкал энергияи гармӣ дар як шабонарӯз дар давоми солҳои 2015- 2016 мавриди истифода қарор гирифт.

Умуман, дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби Ҳукумати мамлакат барои навсозӣ, яъне таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85,7 миллиард сомонӣ равона карда шудааст [30].


Дар самти баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ дар давраи соҳибиқлолӣ ба соҳаи нақлиёт ба маблағи зиёда аз 1,8 миллиард доллар 53 адад лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, аз ҷумла соҳтмон ва таъмири 2200 км роҳ, 300 адад пул, 5 адад нақби мошингузар, 3,4 км долонҳои зиддитармавӣ, инчунин 219 км роҳи оҳан бо 5 адад пул ва 3 адад нақб бунёду таҷдид ва 601 адад техника ва таҷхизоти роҳнигоҳдорӣ харидорӣ гадиданд.

Дар натиҷа дар Тоҷикистон дар тамоми фасли сол гардиши мунтазами мусоғирон ва бор байни минтақаҳои гуногуни кишвар ба роҳ монда шуд.

Ҳамин тариқ роҳандозии ҳадафҳои стратегӣ интихобгардида ба Тоҷикистон имкон дод, ки рушди воқеии иқтисоди миллӣ дар ин давра ба ҳисоби миёнасолона зиёда аз ҳафт фоиз рушд карда, ҳачми номиналии он дар солҳои 2000-2023 наздики 73 маротиба зиёд гардад. Дар робита ба ин созмонҳои байнамилалии молиявӣ, аз ҷумла Бонки Ҷаҳонӣ Тоҷикистонро ба рӯйхати кишварҳои дорои рушди баланди иқтисодӣ шомил намуданд.

Ҳарчанд ки дар 30 соли Истиқлоли давлатӣ аҳолии Тоҷикистон қариб 2 баробар афзоиш ёфт (аз 5,5 млн. нафар то наздики 10 млн. нафар), ММД ба ҳар сари аҳолӣ бо ифодаи доллар 7,2 маротиба зиёд шуд.

**Дигараммаи 2.4. Маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2000-2023**



**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.14; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023. –С.12.

Дар заминаи икрои саривақтӣ ва сифатноки ҳуҷҷатҳои стратегӣ сатҳи камбизоатӣ дар соли 2023 то ба 21,2 фоиз коҳиш ёфт, ки нисбат ба соли 1997-ум 61,8 банди фоизӣ паст мебошад. Ҳамзамон дар солҳои 2000-2023 даромади аҳолӣ аз 1 миллиард сомонӣ то ба 121 миллиард сомонӣ ва ҳарочоту пасандозҳои аҳолӣ аз 0,9 миллиард то ба 146 миллиард афзоиш ёфт, Ниг: ба диаграммаи 2.5.

**Диаграммаи 2.5. Даромад, харочот ва пасандозҳои аҳолӣ дар солҳои 2000-2023 (млрд. сомонӣ)**



**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.22-23; Тоҷикистон дар рақамҳо, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2023.-С.52.

Яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар, тадриҷан зиёд намудани андозаи ҳадди ақал ва музди миёнаи меҳнати кормандон дар соҳаҳои гуногун мебошад. Танҳо дар 20 соли охир музди миёнаи меҳнат аз 16 сомонӣ то ба 1394 сомонӣ ва андозаи нафақа 80 маротиба баланд шудааст.

Даромади буҷети давлатӣ аз 252 млн. сомонии соли 2000 то ба 43,1 млрд. сомонӣ ва хароҷоти он аз 262 млн. сомонӣ то ба 41,3 млрд. сомонӣ, дар соли 2023 афзоиш ёфт. Маблағгузории соҳаҳои маориф ва тандурустӣ дар замони истиқлоли давлатӣ садҳо баробар афзуда, беш аз 3 ҳазор муассисай нави таълимӣ ва 2550 муассисай нави тиббӣ бунёд карда шуданд.

Дар ин давра робитаҳои тиҷоратӣ бо беш аз 110 кишвари ҷаҳон ба роҳ монда шуда, ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ 35 маротиба афзоиш ёфт.

«Ҳиссаи содирот дар ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ аз 20 фоизи соли 2015 то 29 фоиз дар соли 2023 афзоиш ва ҳиссаи воридот аз 80 фоизи соли 2015 то 71 дар соли 2023 коҳиш ёфт» [7, с. 10].

**Диаграммаи 2.6. Гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2000-2023**



**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2021.-С.513; Тоҷикистон дар рақамҳо, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОП҃Т, 2023.-С.22.

Бо назардошти дастовардҳои назаррас Тоҷикистон тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ ба рӯйхати 10 кишвари дорои суръати баланди коҳишидҳии сатҳи камбизоатӣ дар 15 соли охир доҳил карда шуд.

Ҳамзамон Тоҷикистон дар арзёбии дастрасӣ ба қувваи барқ мавқеи 2-юм, сифати инфрасоҳтори роҳ мавқеи 50-ум, самаранокии хизматрасонии роҳи оҳан мавқеи 37-умро дар байни 141 кишвари ҷаҳон ва тибқи Индекси амнияти озуқаворӣ мавқеи 91-умро дар байни 133 кишвари ҷаҳон бо намояи сифати озуқа 42,6 аз 78,1 холи бузургтарини имконпазир ишғол менамояд.

Барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар минбаъд низ тадбирҳо дар доираи ҳадафҳои стратегии муайянгардида, роҳандозӣ мегарданд.

## **Хулюсай зербоб**

Дар маҷмӯъ таҳлили вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар даврони соҳибистиқолии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ҳадафҳои стратегии муайянгардидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дурандешона буда, барои таъмини рақобатпазирӣ иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми кишвар мусоидат намуда истодаанд.

Ҳадафҳои стратегии ноилгардида нишон медиҳад, ки банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ дар таъмини онҳо ва рушди иқтисоди Тоҷикистон нақши ҳалкунанда бозидааст.

Банақшагирии стратегӣ ба Ҳукумати Тоҷикистон имкон дод, ки соҳаҳо ва самтҳои калидӣ, ба монанди энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ ва саноатро, ки бештар таваҷҷӯҳ ва сармоягузорӣ талаб мекунанд, муайян кунад. Амали мазкур ба гуногунсамтии иқтисодиёт ва баланд бардошти рақобатпазирӣ он, инчунин кам кардани вобастагӣ аз омилҳои беруна мусоидат намуд.

Бахусус дар доираи низоми банақшагирий лоиҳаҳои афзалиятноки инфрасохторӣ татбиқ гардиданд, ки барои таъмини рушди иқтисоди миллӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва шароити транзитӣ дар кишвар беҳтар гардид, ки ин барои ҳамгирои минтақаҳои дурдаст ва беҳтар кардани шароити тиҷорат муҳим ба ҳисоб меравад.

Дигар масъалаи муҳим, ки банақшагирии стратегӣ нақши асосӣ дорад, ин нақшакашии стратегӣ дар самти таъмини истиқтолияти энергетикӣ тавассути лоиҳаҳо дар соҳаи гидроэнергетика ва манбаъҳои алтернативии энергия мебошад. Тавре мо дар таҳлилҳо нишон додем, дар ин самт Тоҷикистон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, маҳдудияти барқро дар кишвар ба қадри имкон бартараф намудааст.

Банақшагирии стратегӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ низ нақши калидӣ бозидааст. Зоро маҳз банақшагирии дурусти стратегӣ имкон дод, ки тавассути роҳандозии ислоҳоти замин, низоми маҳсуси андозбандӣ ва дастгирии кишоварzon Тоҷикистон тавонист дар давраҳои маҳдудияти озуқаворӣ кишварро аз танқиси амнияти озуқаворӣ раҳӣ намояд. Дар

давраҳои падемияи Ковид-19, ки аксари кишварҳо вобаста ба содироти маҳсулоти озукаворӣ маҳдудият ҷорӣ намуданд, дар бозорҳои ватани камчинии маҳсулоти истеъмолӣ ба назар намерасид, ки ин ҳам аз муҳиммияти нақши банақшагирӣ шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тариқ низоми банақшагирии стратегӣ на танҳо дар муайянсозии хадафҳои стратегӣ нақши калидӣ дорад, балки нақши асосиро барои рушди дарозмуддат ва устувор бозида, сатҳи зиндагии шаҳрвандонро беҳтар мекунад ва мавқеи кишварро дар арсаи байналмилаӣ мустаҳкам мегардонад.

Бо мақсади татбиқи минбаъдаи сифатноки ҳадафҳои стратегии пешбинишуда тақвияти корҳо дар самтҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад.

- роҳандозии низоми банақшагирии стратегӣ дар заминаи таҳия ва татбиқи санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунандай самти мазкур;

- тасҳехи индикаторҳои мақсадноки СМР-2030 вобаста ба сабақҳои омӯхта аз татбиқи БМР- 2016-2020»;

- баланд бардоштани донишу малакаи мутахассисони вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти банақшагирӣ, мониторингу арзёбии ичрои барномаҳои сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;

- таҳияи моделҳои иқтисодии эконометрикии соҳавӣ ва татбиқи онҳо дар мақомоти ичроияи марказии ҳокимияти давлатӣ;

- рақамиунонии раванди мониторинг ва арзёбиии рафти ичрои барномаҳои сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;

- тақвияти фаъолияти сармоягузорию саҳибкорӣ барои гузараш ба модели инноватсионию индустрialiи рушд.

### **2.3. Таҳлили ҳамоҳангозии татбиқи сиёсати мақроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ тавассути банақшагирии стратегӣ**

Дар шароити маҳдудияти захираҳо ва зарурияти ҳифозати иқтисодию иҷтимоии кишвар аз таъсири хавфҳои эҳтимолии дохилию беруна истифодаи роҳу усулҳои муосири танзими муносибатҳои умумииқтисодӣ

муҳим мебошад. Роҳу усулҳои муосири танзими муносибатҳои умумиқтисодӣ метавонанд гуногун бошанд. Яке аз роҳҳои имконпазири танзими муносибатҳои умумиқтисодӣ ин ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ тавассути пурра ҷорӣ намудани низоми банақшагирии стратегӣ мебошад.

Низоми амалкунандаи банақшагирии стратегӣ барои идоракуни самараноки равандҳои макроиқтисодӣ ва ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ ба таври кофӣ ташаккул наёфтааст.

Ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодӣ гуфта, ҳамbastагии татбиқи сиёсати буҷету андоз, бонкию монетарӣ, бахши воқеиу иҷтимоӣ ва минтақавии кишвар дар назар дошта мешавад. Яъне, барои таъмини суботи макроиқтисодӣ зарур аст, ки ҳамаи бахшу соҳаҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ аз таъсири хавфҳои эҳтимолии дохилию беруна эмин бошанд.

Тавре дар «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» аз 25.05.2022, №724 қайд гардидааст, банақшагирии стратегӣ – банақшагирии самтҳои асосии фаъолияти ҳамаи соҳаҳо бо мақсади муайяннамоӣ ва амалисозии ҳадафу афзалиятҳои рушд, таҳияи усулу воситаҳо барои ноилшавӣ ба мақсадҳои стратегӣ ва арзёбии натиҷаҳои бадастомада мебошад».

Банақшагирии самтҳои асосии фаъолияти ҳамаи соҳаҳо бо мақсади муайяннамоӣ ва амалисозии ҳадафу афзалиятҳои рушд бо роҳи муайянқунию баҳодиҳии имкониятҳо, инчунин хавфҳо дар сатҳи мароиқтисодӣ ба роҳ монда мешавад.

Мақсадҳои стратегии ҳар як кишвар дар стратегия ва барномаҳои сатҳи миллӣ инъикос меёбанд.

Низоми банақшагирии стратегӣ маҷмӯи чораҳои эҳтиётиро, ки барои коҳиши додани хавфҳои низоми мароиқтисодӣ равона шудааст, дар бар мегирад. Вобаста ба ин, сиёсати макроиқтисодӣ бо роҳи назорат бурдан, баҳодиҳӣ ва коҳиши додани хавфҳои низом ҷиҳати пурзӯр намудани

устувории иқтисодию иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиёти кишвар татбиқ мегардад.

«Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди гузариш ба низоми иқтисоди бозорӣ қарор дошта, сиёсати «дарҳои қушод»-ро пеш мебарад ва бо беш аз 110 кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои иқтисодиу тиҷоратиро идома дода истодааст» [7]. Дар ин ҳолат, тағйирёбии вазъи сиёсию иқтисодии ҷаҳон, ноустувории низоми молиявӣ, низоъҳои тиҷоратӣ, паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва ҷорӣ шудани таҳримҳо нисbat ба кишварҳои шарикони тиҷоратӣ метавонанд ба рушди соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири манфӣ расонанд.

Дар даврони соҳибистиколӣ Тоҷикистон таъсири як чанд буҳронҳои ҷаҳониро ба иқтисоди миллӣ, аз ҷумла соли 2008 ва соли 2015 буҳронҳои ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ ва соли 2020-2021 буҳрони озӯқаворӣ, тиббӣ ва коммуникатсиониро, ки дар пайи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба вуҷуд омада буд, аз сар гузаронид. Буҳрони навбатии иқтисодиу иҷтимоии ҷаҳонӣ, ки бо назардошти оғози амалиёти маҳсуси ҳарбӣ аз ҷониби Россия нисbat ба Украина ба миён омад, ҷаҳони имрӯзаро ба номуайянӣ овардааст.

Таъсири асосии буҳронҳои мазкур ба иқтисоди миллӣ асосан тавассути коҳиш ёфтани ҳачми сармоягузориҳо, баҳусус сармояи мустақими хориҷӣ, кам шудани воридоти маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ, ноустуворӣ ва баландшавии нарҳи молу маҳсулоти воридотӣ, инчунин маҳдудияти интиқоли технология ва молу маҳсулот ба миён омад.

Маҳз дар давраҳои буҳронӣ низоми банақшагирии стратегӣ ва ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ вазифаҳои асосии худро бояд пурра ичро намояд, яъне ба роҳ мондани банақшагирии самтҳои асосии фаъолияти ҳамаи соҳаҳо бо назардошти муайян намудани имкониятҳо ва таъсири эҳтимолии омилҳо ё худ хавфҳои таъсиррасон. Зоро, идомаи ҷунин раванд ба тағйирёбии муносибатҳои иқтисодӣ байни

кишвархо, танқисии маҳсулоти озуқа ва афзоиши гурӯснагӣ дар ҷаҳон оварда мерасонад.

Тибқи арзёбииҳои СММ дар натиҷаи низоъҳои тиҷоратӣ, таҳримҳои ҷориҷуда, норасоии маҳсулоти озуқа ва вазъи баамаломада дар Украина шумораи гурӯснагон дар ҷаҳон соли 2022-ум иловатан 13-15 млн. нафар ва соли 2023 17 млн. нафар зиёд гардид. Дар соли 2021 шумораи аҳолии ба гурӯснагӣ дучоршаванд ба 828 млн. нафар расида буд [207].

Дар соли 2023 ин нишондиҳанда ба 733,4 млн. нафар баробар гардид. Тибқи баҳодиҳии ташкилоти мазкур то соли 2030 шумораи аҳолие, ки аз маҳсулоти озуқа танқисӣ мекашанд ба 582 млн. нафар баробар мегардад, ки ин нисбат ба баҳодиҳии пеш аз пандемияи короновирус КОВИД-19 130 млн. нафар зиёд мебошад [216, с.14].

Ба ақидаи котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гуттериш ҷанг дар Украина буҳрони озуқаворӣ, энергетикӣ ва молиявиро дар ҷаҳон шадидтар гардонида, ба қишири осебпазири аҳолӣ дар ҷаҳон ва иқтисодиёти кишварҳо таъсири манғӣ мерасонад [183, с.5].

Тибқи Ҳисботи глобалӣ оид ба буҳронҳои озуқаворӣ-2022 (GRFC) дар саросари ҷаҳон, сатҳи гурӯснагӣ хеле баланд бοқӣ мемонад. Айни замон дар 53 кишвари ҷаҳон 193 млн. ба гурӯснагии шадид дучор гардидаанд [183, с.6].

Инчунин тибқи дурнамои Ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои 2022-2023 истеҳсоли ғалладона дар ҷаҳон 2,8 млрд. тоннаро ташкил ҳоҳад дод, ки нисбат ба солҳои 2021-2022 16 млн. тонна кам мебошад. Аз ҷумла истеҳсоли гандум ва биринҷ дар ҷаҳон дар солҳои 2022-2023 мутаносибан 770,8 млн. тонна ва 519,5 млн. тоннаро ташкил медиҳад, ки нисбат ба солҳои 2021-2022 истеҳсоли гандум 6 млн. тонна ва биринҷ 1,3 млн. тонна коҳиш меёбад.

Тибқи маълумоти Ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид индекси нарҳҳои маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи августи

соли 2022 ба 138 баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 банди фоизӣ зиёд мебошад [211].

Бо назардошти тамоюлҳои ҷойдошта институтҳои бонуфузи байналмилалӣ пешгӯиҳои худро доир ба дурнамои рушди иқтисоди ҷаҳон, аз ҷумла, барои ҳар як қишвари алоҳида якчанд маротиба тағйир доданд ва таҷриба нишон медиҳад, ки ин баҳодиҳиҳо барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат ниҳоӣ набуданд.

Масалан ХБА дурнамои рушди иқтисоди ҷаҳонро дар соли 2022 бозбинӣ намуда, онро дар сатҳи 3,6 фоиз баҳодиҳӣ карда буд, ки нисбат ба дурнамои қаблӣ 0,8 банди фоизӣ паст ба ҳисоб мерафт. Дар натиҷа бо назардошти ҷамъбости сол иқтисоди ҷаҳон дар соли 2022 ба 3,4 фоиз баробар гардид.

Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ҳуҷдор намуда буд, ки низоъ байни Россия ва Украина суръати рушди иқтисоди ҷаҳонро то 1,3 фоиз дар соли 2022 коҳиш медиҳад, ки ин раванд ба суръати рушди иқтисодиёти қишварҳои ҷаҳон дар алоҳидагӣ таъсир мерасонад. Тибқи таҳқиқотҳои ин созмони ҷаҳонӣ афзоиши маҷмӯи маҳсулоти ҷаҳонӣ дар соли 2022 ҳамагӣ 3,1-3,7 фоизро ташкил бояд медод, ки сабаби коҳиш ёфтани он нисбат ба соли 2021 болоравии нарҳи маҳсулотҳои озуқа ва коҳишёбии содирот ва воридоти маҳсулот дар сатҳи ҷаҳон дар назар дошат шуда буд [198, с. 13].

Ташкилоти мазкур дурнамои афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии ИМА-ро дар солҳои 2022 дар сатҳи 2,3 ва Ҳитойро 4,4 фоиз пешгӯӣ намуда буд, ки дар муқоиса ба дурнамои қаблӣ таносубан 0,6 ва 0,4 банди фоизӣ паст аст.

Мувофиқи баҳодиҳии ХБА дар соли 2022 суръати рушди иқтисодӣ дар Тоҷикистон 3,5 фоиз, Гурҷистон 3,2 фоиз, Ӯзбекистон 3,4 фоиз, Озарбойҷон 3,8 фоиз, Қазоқистон 2,3 фоиз, Арманистон 1,5 фоиз ва Қирғизистон 0,9 фоиз пешбинӣ гардида буд. ХБА дар соли 2022 таназзули иқтисоди Россияро дар сатҳи 8,5 фоиз ва Беларусро 6,4 фоиз арзёбӣ намуда буд [197, с. 14].

Бонки Ҷаҳонӣ низ дар моҳи июни соли 2022 дурнамои рушди иқтисоди ҷаҳонро таҷдиди назар намуда, онро барои соли 2022 дар сатҳи 2,9 фоиз

баходихӣ намуда буд, ки нисбат ба дурнамои қаблии худ дар моҳи январи соли 2022-юм 1,2 банди фоизӣ кам ба ҳисоб мерафт [184, с. 4].

### **Чадвали 2.3. Суръати рушди иқтисоди ҷаҳон ва баъзе кишварҳо дар соли 2022 (бо фоиз)**

Кишварҳо	Суръати рушди иқтисоди ҷаҳон ва баъзе кишварҳо дар соли 2022 (бо фоиз)
Тоҷикистон	8,0
Ҷаҳон	2,9
ИМА	2,3
Чин	3,0
Россия	-1,2
Қазоқистон	3,3
Беларус	-4,7
Узбекистон	6,0
Озарбойҷон	4,7
Гурҷистон	11,0
Арманистон	12,6
Қирғизистон	9,0

**Сарчашма:** Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти ХБА [194].

Тавре дар ҷадвал мазкур оварда шудааст, баҳодиҳии ташкилотҳои Байналмилаӣ, аз ҷумла ХБА ва БҶ нисбат ба нишондиҳандаҳои ҷамъбастии соли 2022 фарқияти назаррас дорад, ки ин аз номуайянӣ ва мураккабии вазъи иқтисоди ҷаҳон дар соли 2022 шаҳодат медод.


Ҳазинаи Байналмилалии Асьор таъсири низоъҳои ҳарбии байни Россия ва Украинаро ба иқтисоди ҷаҳон таҳқиқ карда, таъкид менамояд, ки ҳолати мазкур ба болоравии нархи маҳсулоти озука, сӯзишворӣ ва энергетикӣ таъсири манфӣ мерасонад, зоро 30 фоизи содироти маҳсулоти донағӣ ва нафтӣ ба ин кишварҳо рост меояд.

Аз ҳама бештар иқтисодиёти кишварҳои минтақаи Африқо, Америкаи Лотинӣ, Қавқоз ва Осиёи Миёна чунин таъсирро эҳсос намуда, сатҳи бехатарии озуқавории ин кишварҳо коста мегардад [204].

Ҳамаи ин омилҳои қайдшуда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонанд ва барои пешгирии таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти миллӣ аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Бо ин мақсад

ситод, шуро, ва гурӯҳҳои доимоамалкунанда оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти миллӣ ташкил карда шудааст.

Дар расми 2.4. номгӯи ситод, шуро ва гурӯҳҳои доимоамалкунанда оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ пешниҳод гардидааст.



**Расми 2.3. Номгӯи ситод, шуро ва гурӯҳҳои доимоамалкунанда оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ.**

**Сарчашма: таҳияи муаллиф.**

Махсусан, дар доираи фаъолияти Шурои миллии суботи молиявӣ гурӯҳи кории байниидоравии доимоамалкунанда оид ба ҳамоҳангсозии амалишавии сиёсати макроиктисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти миллӣ, Гурӯхи доимоамалкунандай коршиносон оид ба такмили фишангҳои тарифию ғайритарифии савдои хориҷӣ, гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба гузаронидани таҳлил ва баҳодиҳии ҷараёни иҷрои барномаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ ва Ситоди байниидоравӣ оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва хавфҳои эҳтимолӣ мунтазам баррасӣ гардида, ҷиҳати ҳалли онҳо қарорҳои даҳлдор қабул карда мешаванд.

Дар доираи фаъолияти ҳамаи ин ситоду шӯро ва гурӯҳҳои дар расми 2.4. овардашуда масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва хавфҳои эҳтимолӣ мунтазам баррасӣ гардида, ҷиҳати ҳалли онҳо қарорҳои дахлдор ба таври нақшавӣ қабул карда мешаванд. Аз ҷумла бо мақсади пешгирии таъсири омилҳои манфии беруна ба иқтисодиёти миллӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ дар доираи фаъолияти ситоди байниидоравӣ дар соли 2022 Нақшай навбатии чорабиниҳои зиддибуҳронӣ таҳия гардида, мавриди амал қарор дорад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тадбирҳои зиддибуҳронии Ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста ба коҳиш додани таъсири омилҳои манфии беруна дар давоми солҳои 2008-2023 маҷмӯан барои рушди иҷтимоию иқтисодии қишвар тавассути ҷалби сармояи доҳилию ҳориҷӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ, таъсиси коргоҳ ва корхонаҳои нави саноатӣ, барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, ба шуғли доимӣ фаро гирифтани шаҳрвандони қишвар, кам кардани таъсири манфии омилҳои беруна ва бунёди иншооти иҷтимоию иқтисодӣ заминаи воқеӣ гузоштанд.

Ҳоло бо мақсади таҳлили нишондиҳандаҳои мақсадноки СМР-2030 дар давраи буҳронӣ иҷроӣ баъзе нишондиҳандаҳо дар соли 2020 аз ҷониби мо мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд.

#### **Ҷадвали 2.4. Муқоисаи нишондиҳандаҳои мақсадноки СМР-2030 бо нишондиҳандаҳои воқеӣ.**

Номгӯи индикаторҳо	Воҳиди ченак	2015 воқеӣ	2020 пешбинӣ тибқи сенарияи индустрialiй	2020 воқеӣ
ММД ба ҳар нафар аҳолӣ	сомонӣ	5663	8430	8922
Суръати афзоиши воқеии ММД ба ҳисоби миёна дар як сол	%	6,0	6,7	4,5
Ҳиссаи соҳаи саноат дар ММД	%	12,3	12,5-13,2	23,1
Ҳиссаи соҳаи кишоварзӣ дар ММД	%	23,3	21	22,7
Истеҳсоли неруи барқ дар НБО	млрд. кВт.ст	16,8	24,5	18,10

**Сарчашма:** Тоҷикистон дар рақамҳо, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОПЧТ, 2023.-С.93. СМР-2030

[41]

**Таҳияи муаллиф.**

Таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.4. нишон медиҳад, ки пурра пешбинӣ ва бартараф кардани таъсири хавфҳо ё худ омилҳои эҳтимолии буҳронӣ имконнопазир мебошад, зоро дар вазъияти имрӯзаи муносибатҳои зудрушдёбанда ва шиддат гирифтани рақобат байни кишварҳои абарқудрат, ояндаи дарозмуҳлатро ба нақша гирифтан хеле душвор мебошад.

Агар ба нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.4. назар андозем, маълум мегардад, ки суръати афзоиши воқеии ММД ба ҳисоби миёна дар як сол ҳангоми таҳияи СМР-2030, яъне дар соли 2015-ум 6 фоизро ташкил медод. Коршиносон бо назардошти ба инобат гирифтани тамоми имконияту хавфҳои эҳтимолӣ аз рӯи сенарияи индустрӣӣ пешбинӣ намуданд, ки суръати афзоиши воқеии ММД ба ҳисоби миёнасолона, барои соли 2020-ум 6,7 фоизро ташкил медиҳад. Аммо соли 2020-2021 дар пайи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 буҳрони озуқаровӣ, тиббӣ ва коммуникатсионӣ ба вучуд омад, ки таъсири эҳтимолии ин омил ва ё хавф ба иқтисоди миллӣ дар он давра ба инобат гирифта нашуда буд. Дар натиҷа суръати афзоиши воқеии ММД дар соли 2020 -ум 4,5 фоизро ташкил дод. Новобаста аз ин, соли 2022 Нақшай навбатии чорабиниҳои зиддибуҳронӣ таҳия гардида, чораҳои даҳлдори таъсиррасон андешида шуд, ки дар солҳои 2021-2023 рушди иқтисодиёти миллӣ дар сатҳи баланд таъмин гардид.

Ҳиссаи саноат дар ММД бошад аз меъёри пешбинигардида зиёд гардидааст, яъне тибқи пешбинӣ бояд дар соли 2020 ба 13,2 фоиз баробар мегардид, лекин бо назардошти эълон гардидани саноатикунони босуръат ҳамчун афзалияти стратегӣ нишондиҳандаи мазкур дар соли 2020 ба 23,1 фоиз баробар гардид. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки иқтидор ва имкониятҳои даҳилӣ барои рушд ба таври даҳлдор ба инобат гирифта нашуда буданд. Дар самти истеҳсоли неруи барқ дар НБО бошад имкониятҳо аз меъёр зиёд ба инобат гирифта шудааст, ки дар натиҷа ба нишондиҳандаи мақсаднок ноил шудан душвор гардидааст.

Ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиктисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ тавассути банақшагирии стратегӣ

барои он лозим аст, ки имконияту иқтидор ва омилҳои таъсиррасони тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба инобат гирифта шавад ва роҳҳои бартараф кардан ё рӯйпуш кардани маҳдудиятҳо аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ дарёфт карда шавад.

Тағиیرёбии баъзан нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро дар давраҳои буҳронӣ таҳлил карда, нақши низоми банақшагирии стратегӣ ва ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодиро дар пешгирии таъсири эҳтимолии хавфҳо ба низоми иқтисоди миллӣ баҳодиҳӣ менамоем. Ниг:ба ҷадвали №2.5.

### **Ҷадвали №2.5. Муқоисаи баъзе нишондиҳандҳои макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2008-2009, 2014-2015 ва 2020-2023, %**

Нишондиҳанда	2008	2009	Фарқият %	2014	2015	Фарқият %	2020	2023	Фарқият %
Суръати рушди ММД	107,9	103,9	-4,0	106,7	106	-0,7	104,5	108,3	3,8
Суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ	96,5	93,5	-3,0	105	111,3	6,3	109,7	112,0	2,3
Суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ	106,1	110,5	4,4	104,5	103,2	-1,3	108,8	109,0	0,2
Суръати рушди маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ	153,5	89,8	-63,7	129,3	130,1	0,8	95,4	122,5	27,1
Суръати рушди гардиши савдои дохилӣ	112,4	112,5	0,1	106,7	105,6	1,1	93,2	113,4	20,2
Суръати рушди хизматрасониҳои пулакӣ	125,3	112,1	-13,2	101,0	92,4	-8,6	103,9	114,1	10,2
Суръати рушди гардиши савдои хориҷӣ, ҳамагӣ	116,6	76,5	-40,1	105,7	82,0	-23,7	100,8	113,9	13,1
Аз ҷумла: - содирот - воридот	96	71,7	-24,3	103,6	91,1	-12,5	119,8	114,3	-5,5
	128,5	78,5	-50	107,1	106,2	-0,9	116,6	113,8	-2,8

**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОПҔТ, 2021.-С.14-19; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023. С.12-13.

Тавре аз ҷадвали мазкур бармеояд агар дар заминаи таъсири буҳронҳои ҷаҳонии молиявию иқтисодии соли 2008 суръати рушди ММД

дар соли 2009 то 3,9 фоиз коҳиш ёфта бошад, пас дар буҳрони навбатии соли 2015 нишондиҳандаи мазкур то 6 фоиз коҳиш ёфт. Ҳоло он ки дар давраҳои қайдгардида таъсири хавфҳои беруна ба иқтисоди миллӣ якранг буданд.

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки сарфи назар аз таъсири хавфҳои берунӣ дар солҳои охир устувории макроиқтисодӣ дар кишвар аз ҳисоби омилҳои дохилӣ, бахусус бахши воқеии иқтисодиёт таъмин гардида истодааст.

Буҳрони навбатии иқтисодию иҷтимоии ҷаҳонӣ, ки бо назардошти оғози амалиёти маҳсуси ҳарбӣ аз ҷониби Россия нисбат ба Украина ба миён омад, ҷаҳони имрӯзаро ба номуайянӣ овардааст.

Дар заминай оғози амалиёти ҳарбии Россия Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Иттиҳоди Аврупо як қатор маҳдудиятҳоро нисбат ба Россия ҷорӣ намуданд, ки таъсири ғайримустақими он низ ба иқтисодиёти Тоҷикистон расид.

Пас аз оғози амалиёти ҳарбӣ то ин давра Иттиҳоди Аврупо 14 бастаи таҳримҳои худро нисбат ба Федератсияи Россия ҷорӣ намуд, ки он маҳдудиятҳоро нисбат ба як қатор соҳаҳои мудофиавӣ, энергетикӣ, инчунин шаҳсони ҳукуқӣ ва воқеии ин кишвар фаро гирифт.

Илова бар ин дар нимсолаи якуми соли 2024 ИМА бо мақсади боз ҳам шадидтар намудани вазъи иқтисоди Россия нисбат ба 300 ширкат ва шаҳсони воқеӣ аз Осиё, Аврупо, Африқо, Осиёи Марказӣ ва Шарқи Наздик барои кумак ба Россия таҳримҳо ҷорӣ намуд.

Ба ақидаи таҳлилгарон ва коршиносони Институти иқтисодиёти Олмон (IW) дар соли 2022 дар натиҷаи гузаронидани амалиёти маҳсуси ҳарбии Россия зарари молиявии иқтисоди ҷаҳон дар ҳачми 1,6 триллион доллар ва соли 2023-юм 1 триллион доллар арзёбӣ гардид. Қариб 40 фоизи зарар ба кишварҳои рушдёбанда рост меояд [174].

Инчунин тибқи маълумоти мачаллаи «The Wall Street Journal» зарари муноқишаи Россия бо Украина ба иқтисоди ҷаҳон дар соли 2023 дар ҳачми 2,8 триллион доллар баҳодиҳӣ мегардад [209].

Мутобиқи маълумоти Блумберг дар соли 2022 аз ҳисоби ба миён омадани буҳрони энергетикӣ дар Иттиҳоди Аврупо заари молиявии Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми тақрибан 1 трлн. доллар арзёбӣ шудааст [210].

Тибқи арзёбии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии СММ (ФАО) дар соли 2024 коҳишёбии савдои ҷаҳонии як қатор маҳсулоти истеъмолӣ, аз ҷумла биринҷ, равғани растаниӣ, шакар ва гӯшт пешбинӣ шудааст [181].

Дар натиҷаи таъсири ин равандҳо ба иқтисодиёти кишвар суръати афзоиши ММД мутавонад коҳиш ёбад. Ҳоло ҷиҳати кам намудани таъсири ин ҳавфҳо дар доираи Ситоди байниидоравӣ оид ба пешгирии таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ нақшай чорабиниҳои судманд ичро гардида истодааст, ки дар натиҷа суръати рушди иқтисодиёт дар сатҳи зарурӣ таъмин гардида истодааст.

Дигар нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар натиҷаи таъсири омилҳои беруна тамоюли коҳишёбӣ ва рушдро қасб намудаанд, яъне дар давраҳои буҳронӣ (коҳишёбӣ) дар давраи баъдибуҳронӣ (рушд). Ҳамин тамоюлҳо бояд ҳангоми таҳияи ҳучҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ ба инобат гирифта шаванд.

Аз нигоҳи мо ин гуна тамоюли тағйирёбии нишондиҳандаҳоро дар низоми ба нақшагирии стратегӣ бояд лапишҳои буҳронӣ ном бурд ва онҳо хусусияти давравиу доимӣ доранд.

Яъне, чунин лапишҳо мунтазам дар натиҷаи сар задани буҳронҳои ҷаҳонию минтақавӣ пайдо мешаванд ва баъди онҳо марҳилаи барқароршавӣ рӯҳ медиҳад ва боз ҳолати пештара бар мегардад. Барои чунин ҳолатро бартараф кардан, зарур аст, ки нахуст низоми арзёбии сатҳи худтаъминкунӣ бо молу маҳсулоти ниёзи аввал, яъне маводи хурока, тиббӣ, технологӣ, нақлиётӣ, истеҳсолӣ ва ғайра ҷорӣ карда шавад ва дуюм баҳисобигирии омории аз рӯи ҳар як хонавода ба таври воқеъбинона таъмин карда шавад. Тағйирёбии нишондиҳандаи дигари иқтисодиро дар ҷадвали 2.6. дида мебароем.

**Чадвали 2.6. Ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2008-2023 (млн. доллари ИМА)**

<b>Сол</b>	<b>Сармояи мустақим</b>	<b>Сармояи ҷомадонӣ</b>	<b>Дигар сармояҳо</b>	<b>Ҳамагӣ</b>
2008	425,60	0,0	563,50	989,10
2009	89,30	0,0	293,70	383,00
2010	230,90	0,0	228,20	459,10
2011	161,40	0,0	215,90	377,30
2012	391,30	0,0	458,80	850,10
2013	341,00	0,2	670,60	1011,80
2014	377,40	1,4	530,60	909,40
2015	470,90	0,04	506,90	977,84
2016	434,20	0,05	408,40	842,65
2017	354,50	500,0	245,90	1100,40
2018	326,80	0,013	317,70	644,51
2019	345,90	0,014	261,00	606,91
2020	162,50	0,4	265,60	428,50
2021	342,20	0,075	376,10	718,38
2022	618,00	0,2	1958,00	2576,20
2023	284,00	0,2	2555,80	2840,00
<b>Ҷамъ</b>	<b>5 355,9</b>	<b>502,6</b>	<b>9856,70</b>	<b>15 715,19</b>

**Сарчашмаҳо:** Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯи аморӣ.-Душанбе, АОПЧТ, 2021.-С.373-374; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2023. С.242.

Тавре аз ҷадвали 2.6. бар меояд ҷалби сармояи хориҷӣ низ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон лапишҳои буҳронӣ дорад, яъне ҷалби сармояи мустақим дар пайи буҳрони молиявии соли 2009 яку якбора кам гардидааст.

Ба ҳамин монанд, дар пайи буҳрони иқтисодӣ, ки бо назардошти паҳншавии бемории коронавируси КОВИД-19 ба миён омада буд ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 2020 то 162,5 млн. доллар кам гардидааст. Вобаста ба ин мо гуфта метовонем, ки дар мавриди сар задани буҳронҳои ҷаҳонӣ, якум воридшавии сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёт кам мегардад ва дар ин холат низоми банақшагирии стратегӣ бояд механизми ҷалби сармояи дохилиро ба соҳаҳои иқтисодиёти кишвар дарёфт намояд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ин механизмҳо дар доираи ситод, шурӯва гурӯҳҳои корӣ баррасӣ гардида, дар натиҷа нақшай чорабиниҳо ҳамчун механизми мусоидаткунанда таҳия ва амалӣ карда мешаванд.

Бахусус нақшай чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва то андозае коҳиш додани таъсири эҳтимолии хавфҳои коронавируси COVID-19 дар ҷаҳон ба иқтисодиёти миллӣ, ки аз 19 марта соли 2020 тасдиқ ва мавриди амал қарор гирифт, имкон дод, ки иқтисоди Тоҷикистон дар байни кишварҳои минтақа аз таъсири манғии ин бемории сироятӣ камтар зарар бинад.

Бояд дар назар дошт, ки чунин нақшашои зиддибуҳронӣ дар кишварҳои ҷаҳон дертар қабул гардидаанд. Аз ҷумла дар Гурҷистон 24 апрели соли 2020, Қазоқистон 20 майи соли 2020 ва дар Қирғизистон 22 августи соли 2020.

Тадбирҳои зиддибуҳронӣ дар кишвар бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии КОВИД-19 ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5 июни соли 2020 боз ҳам тақвият ёфта, тибқи он чорабиниҳои иловагӣ барои дастгирии соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ, соҳибкорон, табақаҳои аҳолии осебпазир ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ равона гардида, сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзҳову ҷубропулиҳо ҷорӣ карда шуданд [51].

Институтҳои байналмилалии молиявӣ, аз ҷумла Ҳазинаи Байналмилалии Асъор тадбирҳои зиддибуҳронии андешидашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемории сироятии КОВИД-19 дар муқоиса ба дигар кишварҳо самаранок ва натиҷабаҳш арзёбӣ намудааст.

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Мачлиси Олӣ 26 январи соли 2021 қайд намуданд, дар натиҷаи паҳн шудани бемории сироятии коронавирус ва вобаста ба он, босуръат паст рафтани фаъолнокии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида, ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ омад [29].

Новобаста аз ин, амалисозии тадбирҳои нақшай чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва кам кардани таъсири хавфҳои эҳтимолии коронавируси

КОВИД-19 дар ҷаҳон ба иқтисоди миллӣ имкон доданд, ки дар соли 2020 дар маҷмӯъ рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 4,5 фоиз таъмин гардад. Ҳоло он ки дар соли 2020 иқтисодиёти бештари давлатҳои ҷаҳон ба таназзул дучор гардида буданд.

### **Ҷадвали 2.7. Рушди иқтисодиёти ҷаҳон, кишварҳои минтақа ва Тоҷикистон дар солҳои 2007-2023**

№	Кишварҳо	Солҳо					
		2007	2010	2015	2020	2021	2022
1.	Иқтисоди ҷаҳон	5,0	5,1	3,2	-3,1	6,1	3,4
2.	Россия	7,0	4,3	-3,7	-3,0	4,7	-2,1
3.	Қазоқистон	8,9	7,3	1,2	-2,6	4,0	3,2
4.	Қирғизистон	8,2	-0,5	3,5	-8,6	3,7	7,0
5.	Узбекистон	9,5	8,5	8,0	1,7	7,4	5,7
6.	Туркманистон	11,6	9,2	6,5	-3,4	4,9	1,7
7.	Хитой	11,9	10,4	6,9	2,3	8,1	3,0
8.	Тоҷикистон	7,8	6,5	6,0	4,5	9,2	8,0
							8,3

**Сарчашма: Тахсияи муаллиф дар асоси маълумоти Ҳазинаи Байналмилалии Асьор [194, 197].**

Таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки рушди иқтисодиёти кишвар дар соли 2021 ба 9,2 фоиз баробар гардид, ки нишондиҳандаи баландтарин дар 17 соли охир ба ҳисоб меравад.

Дар ҳар давраҳои буҳронӣ Нақшай чорабиниҳои зиддибуҳронӣ таҳия ва амалий карда мешавад. Дар мавриди оғоз гардидани амалиёти маҳсуси ҳарбии Россия нисбати Украина низ ҷунин як нақшай чорабиниҳо қабул гардид. Бо назардошти он ки бастаи таҳримҳои иқтисодии кишварҳои Ғарб нисбат ба баъзе шарикони асосии тиҷоратӣ марҳила ба марҳила ҷорӣ гардиданд, баҳодиҳии таъсири онҳо ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар вақти иловагиро талаб намуда, бо назардошти ин лоиҳаи Нақшай мазкур такмил дода шуд ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фавран бо тариқи пурсиш аз 18 марта соли 2022, №116 қабул гардид [17].

Нақшай чорабиниҳои зиддибуҳронии кишвар масъалаҳои таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал, аз ҷумла орд, равған, гӯшт,

шакар, тухм, сабзавот, зиёд намудани истехсолу захираи онҳо ва пешгирии болоравии беасоси нархҳо, дастгирии қишири осебпазири аҳолӣ, муҳочирони меҳнатӣ ва соҳибкорӣ, таъмини иҷрои саривақтии уҳдадориҳои иҷтимоии давлат, пешгирии хавфҳои эҳтимолӣ ба низоми бонкӣ, коҳиш додани фишорҳои қурбӣ, пешбинӣ намудани қарзҳо бо фоизи паст ба соҳибкорони истехсолӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, мавқуф гузоштани санчишҳои ғайриандозӣ, ҷалби қумакҳои молиявии иловагӣ ва дигар тадбирҳоро дар бар мегирад.

Дар Нақшаи чорабиниҳо тадбирҳои алоҳидаи нақшаҳои зиддибуҳронии қаблӣ низ ворид карда шуданд, ки хусусияти доимӣ доранд ва бо мақсади тақвият додани чораҳои иловагӣ барои татбиқи онҳо дар ҳолатҳои зиёд гардидани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ пешбинӣ карда шудаанд.

Аз ҷумла маҳдуд намудани харочоти ғайринақшавии буҷети давлатӣ бо мақсади таъмини қисми даромади буҷет ва таъмини маблағгузории соҳаҳои афзалиятнок, баҳусус таъмини уҳдадориҳои иҷтимоии давлат яке аз масъалаҳо мебошад, ки ба таври доимӣ бояд дар ҳолатҳои пешазбуҳронӣ андешида шавад.

Инчунин доир ба пешбинӣ намудани тадбирҳо вобаста ба ҷалби маблағҳои имтиёзноки институтҳои байналмилалии молиявӣ дигар тадбирае мебошад, ки вазорату идораҳои даҳлдор бояд фаъол бошанд. Зеро дар ҷунин ҳолатҳо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва як қатор давлатҳои рушдкарда ё гурӯҳи ҷунин давлатҳо аз захираҳои худ барои қишварҳои осебпазир (қабулкунандаи қумаки расмӣ барои рушд) маблағҳои иловагӣ пешбинӣ мекунанд.

Аз ҷумла дар соли 2020 вобаста ба ҷалби ҷунин маблағҳо ҷиҳати пешгирий ва кам кардани таъсири иқтисодию иҷтимоии пандемияи коронавирус КОВИД-19 дар маҷмӯъ зиёда аз 384,3 млн. доллар, баҳусус аз Ҳазинаи Байналмилалии Асьор (ХБА) 189,5 млн. доллар қарзи бефоиз, Фонди Авруосиёгии Стабилизатсионӣ ва Рушд 50 млн. доллар қарз, Бонки

Осиёи Рушд 122,5 млн. доллар грант, Бонки Ҷаҳонӣ 11,3 млн. доллар грант, Бонки Исломии Рушд 9,4 млн. доллар ва Ҳукумати Олмон 1 млн. евро ҷалб карда шуда, барои дастгирии соҳаҳои иқтисоди миллӣ равона карда шуданд. Фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар доираи чорабиниҳои амалигардида имкон доданд, ки дар соли 2020 ба ҷумхурӣ 428,4 млн. доллар сармояи хориҷӣ ворид шавад. Ҳамаин тариқ бо мақсади таъмини рушди муназзами соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ, инчунин коҳиш додани таъсири омилҳои манфии беруна дар солҳои 2021-2023-юм 2,6 млрд. доллар қарзҳои имтиёзном ҷалб карда шудааст.

Таъсиси коргоҳу корхонаҳои саноатӣ барои рушди истеҳсол ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ, бо шуғл фаро гирифтани шаҳрвандони бекор ва зиёд шудани манбаъҳои иловагии даромади бучети давлатӣ мусоидат менамояд.

Аз ин лиҳоз дар доираи тадбирҳои амалигардидаи солҳои қаблӣ вобаста ба таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд, аз ҷумла соли 2020 дар кишвар 300 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ, соли 2021-ум 309 адад, соли 2022-юм 487 адад ва соли 2023-юм 729 корхонаи нави саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуданд, ки ин барои коҳиш додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва кам кардани вобастагии бозори дохилӣ аз молу маҳсулоти воридотии саноатӣ дар шароити буҳронӣ замина мегузорад.

### **Хулосаи зербоб**

Таҳлили ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиктисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ тавассути банақшагирии стратегӣ нишон медиҳад, ки бо мақсади пешгириӣ ва коҳиш додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ дар ин давраҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои кории байниидоравӣ ва ситодҳои ҷумҳурияйӣ таъсис дода шуда, нақшаҳои зиддибӯҳронӣ таҳия ва татбиқ

гардианд, ки барои таъмини устувории макроиктисодӣ дар кишвар мусоидат намуданд.

Хулоса кардан лозим аст, ки таҳия ва татбиқи нақшаҳои зиддибӯхронӣ, инчунин масъалаҳои ҳалшаванда дар доираи ин нақшаҳо, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва кам кардани вобастагии бозорҳои ватанӣ аз маҳсулоти воридотӣ, дастгирии қишири осебпазири аҳолӣ, ичрои уҳдадориҳои иҷтимоии давлат, пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба низоми бонкӣ ва пешниҳоди қарзҳои имтиёзном ба соҳибкорони истеҳсолӣ, дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва мавқуф гузоштани санчишҳои ғайриандозӣ, инчунин ҷалби маблағҳо аз шарикони рушд ҳусусияти стратегӣ доранд.

Маҳз дар натиҷаи андешидани тадбирҳои мазкур рушди иқтисоди миллӣ новобаста аз коҳишёбии назарраси иқтисодиёти ҷаҳон ва шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дар сатҳи миёнасолонаи зиёда аз 7 фоиз таъмин карда шудааст.

## **БОБИ З. САМТҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ НИЗОМИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ИҼТИМОИЮ ИҚТИСОДӢ**

### **3.1. Такмили раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ**

Дар шароити иқтисоди бозорӣ ва дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор доштани низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ масъалаи батанзимдарории давлатии ин раванд хело муҳим мебошад, зоро барои амалисозӣ ва истифодаи усулҳои нави пешбурди фаъолияти дилҳоҳ самт вақту шароити муносиби ҳуқуқӣ, инфрасохторӣ, институционалӣ, илмию технологӣ ва кадрӣ лозим мебошад.

Вобаста ба ин, дар шароити бозор нақши давлат дар батанзимдарории низоми банақшагирии стратегӣ аз нигоҳи таъмини заминаҳои меъёрии ҳуқуқии мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ, фаъолияти самараноки институтҳо ва омода намудани мутахассисони соҳавӣ хеле меафзояд.

Ба назари мо, такмили раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ коркард ва дар амал татбиқ намудани маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ, инчунин тақвияти заминаҳои институционалию инфрасохторӣ ва кадриро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамояд.

Раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ маҳз ба қонунгузории соҳа, ки аз ҷониби Ҳукумат қабул карда мешаванд, асос меёбад. Аз нигоҳи мо, раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ дар низоми иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор дошта, на ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ батанзимдароронда қабул ва мавриди амал қарор гирифтаанд.

Низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ин маҷмӯи механизмҳо, равандҳо ва иштирокчиёни ба ҳам алоқаманд буда, рушди минбаъдаи иқтисодиётро барои давраи кутоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат муайян мекунад.

Мушкилотҳои иқтисодию иҷтимоии солҳои охир дар пайи низоъҳои тиҷоратию сиёсии ҷаҳон бавуқуъомадаистода аз зиёд шудани нақши низоми банақшагирии стратегӣ шаҳодат медиҳад. Зоро, пешгирии мушкилотҳои қайдшуда танҳо ба воситаи низоми мукаммали идоракуни давлатӣ, ки ба низоми созгори ҳукуқӣ, иқтисодӣ, институтсионалиӣ, иттилоотӣ ва ғайра такя мекунад, имконпазир мебошад. Дар ин раванд, барои пурра ташаккул ёфтани низоми самараноки банақшагирии стратегӣ қабули «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» кифоя нест. Барои пурра ташаккул ёфтани низоми самараноки банақшагирии стратегӣ қабули маҷмӯи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ, хуччатҳои тавсиявию методӣ ва барномаҳо лозим мебошанд.

Маҳз бо ҳамин мақсад, дар кишварҳои ҷаҳон ба масъалаи мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ таваҷҷуҳи авалиндарава зоҳир карда мешавад.

«Рушди устувори иқтисодӣ, таъмини бехатарии кишвар, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум – бояд натиҷаи низоми муназам ва самараноки банақшагирии стратегӣ бошад» [99].

Зарур аст, ки нахуст мағҳум ва моҳияти батанзимдарории давлатии иқтисодиёт шарҳ дода шавад. Батанзимдарории давлатии иқтисодиёт мағҳуми васеъ буда, танзими тамоми соҳаҳо ва баҳшҳоро дар назар дорад [75].

Аз нигоҳи мо, низоми банақшагирии стратегӣ меҳвари асосии низоми иқтисодӣ буда, якҷоя амал мекунанд, яъне танзими давлатии иқтисодиёт гуфта, мо мағҳуми танзими давлатии низоми банақшагирии стратегиро низ пайдо мекунем.

Банақшагирии стратегӣ яке аз ҷузъҳои ҷудонопазири идоракунӣ дар шароити тағйирёбанда ба ҳисоб рафта, самаранокии он на танҳо аз заминаҳои метолодогӣ, балки аз идеологӣ низ вобаста аст, ки принсипҳои асосии қабули қарорҳоро муайян мекунад. Дар шароити муосир ҳангоми моделҳои анъанавии идоракунӣ ба буҳронҳо ва ноустуоврӣ рӯ ба рӯ

мешаванд, идеологияи банақшагирии стратегӣ ба унсури калидии рушди муваффақ табдил меёбад.

Идеологияи банақшагирии стратегӣ ҳамчун маҷмӯи принципҳои фалсафӣ, иқтисодӣ ва идоракунӣ мебошад, ки ба таҳия ва татбиқи стратегияҳо таъсир мерасонад. Идеология самти тафаккури роҳбаронро муайян намуда, ба интихоби афзалиятҳо ва усулҳои банақшагирий таъсир мерасонад.

Ҳамасола Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Оли ироа мегардад, ки дар он самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар муайян мегардад ва он барои муайян кардани ҳадафҳои стратегӣ ва афзалиятҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин амнияти миллӣ, муайянкунии самтҳои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда ва таҳияи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ асос мебошад.

Ҳамин тариқ паёмҳои Президенти кишвар заминаи асосии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар ниҳоят мақсади асосии низоми банақшагирии стратегӣ ин таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва рақобатпазир тавассути тақсимоти самараноки захираҳо ва мутобиқшавӣ ба муҳити беруна мебошад. Дар бештари кишварҳои ҷаҳон якчанд модел ё худ сенарияи рушди иқтисодию иҷтимоии давлат таҳия карда мешаванд ва вобаста ба сиёсати дохилию хориҷӣ яке аз модел ё худ сенария ҳамчун асос ба инобат гирифта мешавад.


Ҳар як кишвар вобаста ба муҳити иқтисодиёташ низоми банақшагирии стратегии худро созмон медиҳад. Муайян намудан ва амалигардонии маҷмуи мақсаду вазифаҳои стратегии давлатро низоми банақшагирии стратегии ҳар як кишвар таъмин намуда, он фаъолияти ҳамаи мақомотҳо ва субъектҳоро, яъне иштирокчиёни низомро дар самти иҷрои мақсаду вазифаҳои стратегии давлат ҳамоҳанг месозад.

Фаъолияти муентазам, ҳамоҳангона ва самараноки низоми банақшагирии стратегӣ ба таъмини устувории макроиқтисодӣ мусидат менамояд ва он бояд зери танзими давлатӣ қарор гирад. Фаъолияти

иштирокчиёни низоми банақшагирии стратегӣ тавассути санадҳои меъёрии хукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.

Принсипҳои низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ дар намуди расм нишон дода шудааст. (Расми 3.1.)

### Расми 3.1. - Принсипҳои низоми банақшагирии стратегӣ




**Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» [10].**

Принсипҳое, ки дар расми 3.1. нишон дода шудаанд, бо назардошти хусусиятҳои хоси низоми иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидаанд ва ҳар як кишвар барои таъмини самаранокии низоми банақшагирии стратегӣ принсипҳои аҳолидаро интихобу муайян мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёни асосии низоми банақшагирии стратегӣ инҳо мебошанд (Расми 3.2).

### Иштирокчиёни асосии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ



**Расми 3.2. - Иштирокчиёни асосии низоми банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Сарчашма: таҳияи муаллиф.**

Дар «Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» ва дигар қонуну санадҳои меъёрии соҳавӣ, ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумхурии Тоҷикистон муайян гардидааст.»

Дар низоми банақшагирии стратегӣ нақши аз ҳама зиёдро Вазорати рушди иқтисод ва савдо дорад. Дар ҳамин замина, тамоми санадҳои меъёрии хуқуқӣ ва барномавии танзимкунандай самти низоми банақшагирии стратегӣ аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо таҳия ва роҳандозӣ карда мешавад.

Маҷмӯи санадҳои меъёрии хуқуқии танзимкунандай самти низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ дар ҷадвал нишон дода шудааст. (ҷадвали 3.1.).

**Ҷадвали 3.1. - Маҷмӯи санадҳои меъёрии хуқуқӣ дар самти низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон**

Номи санадҳои меъёрии хуқуқӣ
1. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» аз 19.07.2022, №1894
2. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» аз 27 марта соли 2023, №119
3. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби таҳияи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумхурии Тоҷикистон барои ояндаи кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат» аз 31 августи соли 2020, №106
4. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби таҳия ва тасдики хуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳал»
5. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиб ва Нақшай таҳияи хуччатҳои банақшагирии стратегӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2025»
6. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби таҳия ва тасҳехи консепсияҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон»
7. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбии хуччатаҳои банақшагирии стратегӣ»

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф.

Барои амалигардонии муқаррароти қонуни болоқайдшуда 7 санади меъёрии хуқуқии зерқонунӣ бояд таҳия ва қабул гарданд, ки ба воситаи онҳо раванди банақшагирии стратегиро танзим ва назорат карда мешавад.

Санадҳои меъёрии хуқуқии қабулгардида дар самти низоми банақшагирии стратегии Ҷумхурии Тоҷикистон дар муқоиса ба кишварҳои

минтақа хело кам мебошанд. Яъне, аз нигоҳи мо то ҳол заминаи меъёрии ҳуқуқии танзимкунданай низоми банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ташаккул наёфтааст. Барои мисол дар Федератсияи Россия шумораи санадҳои танзимкунданай низоми банақшагирии стратегӣ ба 21 агад расидааст ва муңтазам бо назардошти пешрафту пайдо шудани равандҳои нав, шумораи онҳо зиёд шуда истодааст [206].

Ба ақидаи А.И. Клименко иқтисоддонҳо ба он назаранд, ки танзими иқтисодиёт – вазифаи муҳими давлат мебошад. Аммо вобаста ба сатҳ ва тарзи танзими давлатии иқтисодиёт ақидаҳои иқтисоддонҳо гуногун буда, то ҳол дар атрофи ин мавзуъ баҳс идома дорад [84].

Фоя оид ба зарурияти банақшагирии стратегӣ дар доираи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат тайи садсолаҳо аз ҷониби олимон баҳс гардида истодааст. Як қисм иқтисоддонҳо ба он назаранд, ки банақшагирий на бояд танҳо стратегӣ, балки ҳаррӯза ё худ доимӣ бошад, дигар иқтисоддонҳо тасдиқ мекунанд, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ банақшагирии стратегӣ бояд вучуд надошта бошад ва ҳамаи раванд дар заминаи муносибатҳои озодона байни субъектҳо рушд мекунанд. Бо мурури замон, вақте, ки дар амалияи низоми иқтисоди ҷаҳон мушкилотҳо зиёд гардианд, ақидаи ҳарду ғурӯҳ олимон баҳсбарангез баромад. Муҳаққиқон ба хулоса омаданд, ки дар марҳилаи нави рушди муносибатҳои ҷаҳонӣ, тарзи дуалии пешбурди сиёсати иқтисодӣ муҳим мебошад, яъне дар сиёсати давлатии иқтисодӣ ҳам элементҳои иқтисоди бозорӣ ва ҳам элементҳои банақшагирии стратегӣ, яъне танзим аз ҷониби давлат бояд ҷорӣ карда шавад [116, с. 19].

Зарурияти ҷорӣ намудани тарзи дуалии пешбурди сиёсати иқтисодӣ, яъне дар сиёсати давлатии иқтисодӣ ҳам элементҳои иқтисоди бозорӣ ва ҳам элементҳои банақшагирии стратегӣ, яъне танзими давлатӣ бояд ҷорӣ карда шавад, ба ин нуктаҳо асос меёбад.

Якум, тамоюҳои иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар раванди рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои гуногун муңтазам тағйиротҳои номатлуб ба амал меоянд, ба монанди буҳронҳои иқтисодию молиявӣ, масъалаҳои

иҷтимоию экологӣ, ки дар натиҷаи саҳми бахши хусусӣ барои кам кардани ҳароҷотҳо зарур мебошад. Бо мақсади бартараф намудани мушкилот ва ё масъалаҳои фарогир даҳолати бевоситаи давлат тавассути банақшагирии стратегӣ, таъмини рушди иқтисодӣ бо роҳи ҳавасмандгардонии агентҳои иқтисодӣ лозим мебошад.

Дуюм, дар доираи фаъолияти ҳочагидорӣ зарурият пеш меояд, ки манфиатҳои тамоми агентҳои иқтисодӣ – аҳолӣ, бахши хусусӣ, минтақа ва давлат мувоғиқа карда шаванд. Тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, дар ин маврид низ барои ҳимояи манфиатҳои ҳочагихо ва бахши хусусӣ даҳолати давлатӣ лозим аст, бахусус дар мавриди протексионализм дар савдои ҳориҷӣ, танзими нарҳҳо, сиёсати демпингӣ, ҳариди давлатӣ, субсидия аз ҷониби буҷет ва ғайра.

Сеюм, дар баъзан давраҳо вазъи зудтағириёбандай иқтисодӣ боиси пешгӯинашавандагии тамоюлҳо мегардад (мисол, тағириёбии бесобиқаи нарҳҳо ва қурби асъор). Дар ин ҳолатҳо, танҳо тибқи механизмҳои бозорӣ қабули қарори дуруст душвор ва ғайриимкон мебошад. Бинобар ин, дар чунин ҳолатҳо барои бахши хусусӣ роҳнамо ва самтирии иловагӣ барои кам намудани ҳолати пешгӯинашавандагии тамоюлҳо бисёр муҳим мебошад [113].

Аз ин ҷо ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар шароити номуайяниҳои иқтисодиу сиёсӣ, тағириёбии муносибатҳои байни кишварҳои абарқудрат ва соҳтори иқтисоди ҷаҳон, рушди бесобиқаи технологияҳо, таъсири низоъҳои тиҷоратӣ ва таҳримӣ шарти асосии таъмини рушди устувори иқтисодӣ ин мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегӣ мебошад. Лозим аст, ки роҳу механизмҳои нави баланд бардоштани самаранокии низоми банақшагирии стратегӣ мусоидатқунанда дарёфт ва татбиқ карда шаванд. Дар ин ҷондода, нақши давлат аз нигоҳи тарҳрезӣ ва татбиқи концепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои мутобиқ ба масъалаҳои болоқайдшуда муҳим ба ҳисоб меравад. Барои ин давлат бояд заминаи зарурии қадрию технологӣ ва ҳуқуқио институтионалий дошта бошад [78].

Чумхурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба ислоҳоти тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии мамлакат ва ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ шурӯъ карда, рушди иқтисодию иҷтимоиро бар пояи амалигардонии ҳадафу афзалиятҳои стратегӣ таъмин намуда истодааст.

Бояд қайд намуд, ки баъди ба даст овардани соҳибиستиклолӣ Чумхурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ сар карда аз соли 1995 ба таҳия ва амалигардонии барномаю стратегияҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ шурӯъ намудааст. Яъне, новобаста аз он ки «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ соли 2022» қабул гардид, Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи хуби ба роҳмондаи низоми банақшагирии стратегиро доро мебошад. Аз давраи ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ то ин давра шумораи зиёди консепсияҳо, стратегияҳо, барнома ва нақшаҳо таҳия ва амалӣ шудаанд.

Шумораи хуччатҳои банақшагирии стратегии амалкунанда (ба ҳолати 2 январи соли 2024) дар ҷадвал оварда шудааст.

**Ҷадвали 3.2. Рӯйхати хуччатҳои банақшагирии стратегии амалкунанда  
(ба ҳолати 2 январи соли 2024)**

Номгӯй	Шумора
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>221</b>
<b>аз ҷумла,</b>	
<b>Консепсияҳо</b>	<b>17</b>
<b>Стратегияҳо</b>	<b>30</b>
<b>Барномаҳои соҳавӣ</b>	<b>106</b>
<b>Барномаҳои маҳалӣ</b>	<b>68</b>

**Сарчашма:** Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Тавре омӯзиши ҷадвали 3.2. нишон медиҳад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 2 январи соли 2024-ум 221 хуччатҳои банақшагирии стратегӣ амал мекунанд, ки аз ин 17 адади он консепсия, 30 адад стратегия, 106 барномаҳои соҳавӣ ва 68 барномаҳои маҳалӣ мебошад.

Ҳамин тариқ ба хулосае омадан мумкин, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти роҳандозии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ қафомонӣ надорад. Оид ба сатҳи амалишавии мақсад, ҳадаф ва афзалиятҳои дар ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ муайнягардида, муаллиф мавқеи худро дар дигар қисматҳои кор муайян менамояд.

Дар натиҷаи таҳлили вазъи имрӯзаи низоми банақшагирии стратегӣ, хулоса карда мешавад, ки дар самти раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ мушкилоти зерин вучуд доранд, ки зарурияти такмили раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодиро пеш меоранд, аз ҷумла:

- Дар сатҳи ҷумҳуриявӣ набудани ҳуҷҷатҳои тавсиявию методологӣ вобаста ба масъалаҳои таҳияи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳаллӣ;
- Норасогии мутахассисони таҳассусманд дар самти банақшагирии стратегӣ, баҳусус дар сатҳи соҳавиу маҳаллӣ;
- Дар сатҳи зарурӣ набудани низоми асосноксозии илмию методологии раванди банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ;
- Мавҷудияти низоми сустӣ ҳамоҳангсозии таҳия ва амалишавии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ бо дигар равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва ниҳодҳои давлатӣ;
- Мавҷудияти мушкилоти рақамӣ дар самти мониторинги амалишавии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ;
- Ҳамоҳанг намудани чорабиниҳо, мақсадҳо ва вазифаҳо вобаста ба муҳлат, иҷроиён, таъминоти молиявӣ ва захиравӣ.

Барои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда, пеш аз ҳама зарур аст, ки низоми батанзимдарории давлатии банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба таври мукаммал ташаккул дода шавад.

Батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ё худ

мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегӣ бояд бо назардоши тафйиротҳои дохилию ҷаҳонии бавуҷудоянда ба таври мунтазам ба роҳ монда шавад.

Дар низоми давлатии банақшагирии стратегӣ пеш аз ҳама зарур аст, ки элементҳо ё худ унсурҳои асосии он муайян ва тавсиф карда шаванд, «аз ҷумла банақшагирии макроиқтисодӣ, муайянсозии тафйиротҳои дарозмуҳлат, идоракуни давлатии соҳаҳо ва корхонаҳои бо ҳиссаи давлат фаъолияткунанда, ҳамзамон идоракуни амволи давлатӣ» [116].

Дар самти танзими давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ масъалаи боз ҳам равшансозии асосҳои институционалии низоми банақшагирии стратегӣ аз нигоҳи ниҳодҳои марказию минтақавӣ хеле муҳим мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд, ки он мақоми машваратӣ буда, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ, баҳши ҳусусӣ ва ҷомеаи шарҳвандӣ дар масъалаҳои амалисозии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ фаъолият менамояд.

Новобаста аз он ки Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои салоҳиятҳои зиёд мебошад, вале тибқи таҷриба фаъолияти шуроҳо ҳусусияти таҳлилию тавсиявӣ доранд.

### Хулосаи зербоб

Таҳлили низоми мавҷудаи батанзимдарории давлатии раванди банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ нишон дод, ки барои боз ҳам мукаммалгардонии ин раванд, роҳандозии корҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад:

- татбиқи низоми муосири мониторинг ва баҳодихии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва такмили онҳо ҳангоми тафйирёбии вазъи иқтисодӣ ва ба миён омадани хавфҳо;

- ҷалби фаъолонаи бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таҳияи онҳо;
- тақвияти ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар самти омӯзиши унсурҳои муосири низоми банақшагирии стратегӣ;
- омода намудани мутахассисони таҳассусманд дар самти банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, бахусус дар сатҳи соҳавиу маҳаллӣ, аз ҷумла тавассути дар хориҷи кишвар ба таҳсил фаро гирифтан ва таҳияи барномаҳои таълимии маҳсус;
- ҷорӣ намудани низоми муосири иттилоотӣ барои ҷамъоварӣ, таҳлил ва истифодаи иттилоот дар раванди банақшагирии стратегӣ ва рақамикунонии равандҳо;
- роҳандозии механизми идоракунии ҳатарҳо, аз ҷумла таъсири бӯхронҳои молиявӣ ё оғатҳои табиӣ ба раванди банақшагирии стратегӣ таъсиррасон;
- ташаккули низоми ҳамоҳангозии таҳия ва татбиқи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ бо дигар равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва соҳторҳои давлатӣ;
- ҳамоҳангозии чорабиниҳо, мақсадҳо ва вазифаҳо вобаста ба муҳлат, иҷроҷиён, таъминоти молиявӣ ва захиравӣ;
- таҷдиди назар намудани нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ;
- такмили қонунгузории кишвар, аз ҷумла «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ»;
- таҳия ва қабули ҳуҷҷатҳои меъёри, низомномаҳо ва дастуралмалҳо, ки фаъолияти иштирокчиёни низоми банақшагирии стратегиро дар маҳалли мушаҳҳас танзим менамоянд;
- коркард ва тасдиқи консепсияи илман асоснокшудаи рушди низоми банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо.

### **3.2. Сенарияҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар дурнамои миёнамуҳлат**

Дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ яке аз воситаҳои муҳими интихоби ҳадафҳои стратегӣ ба ҳисоб рафта, барои қабули қарорҳои судманд дар ин ё он соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Асоси тамоми ҳуччатҳои стратегию барномавиро дурнамо ташкил дода, дар заминаи он вазифагузориҳо муайян карда мешаванд.

Дар марҳилаи нави рушди иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон ҷиҳати амалигардонии ҳадафҳои стратегии кишвар истифодаи самараноки имкониятҳои дохилӣ зарур аст.

Ҳадафи асосии таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ин нишон додани иқтидорҳои мавҷудаи дохилӣ мебошад. Ҳадафи асосии таҳияи барнома ва стратегияҳо бошад муайян намудани вазифаҳо ҷиҳати истифодаи оқилонаи иқтидорҳои мавҷудаи дохилӣ баҳри таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мебошад.

Ба раванди рушди иҷтимоию иқтисодии ҳар як давлат дар баробари омилҳои дохилӣ омилҳои беруна низ таъсири назаррас мерасонанд.

Бинобар ин ҳангоми таҳияи дурнамо дар баробари вазъи ояндаи имконпазири иҷтимоию иқтисодӣ, вазъи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва равандҳои ҷаҳонӣ низ, ки эҳтимолияти таъсир расонидан ба низоми иқтисодию иҷтимоии кишварро доранд ба инобат гирифта мешаванд.

Худи мағҳуми сенария фароҳ буда, дар адабиётҳои илмӣ бо якчанд паҳлу маънидод шудааст.

Сенария ин шарҳест, ки дар дохилаш маълумоти пурра оид ба вазъ ва раванди самти мушахҳас (ин раванд метавонад раванди дурнамо бошад) инъикос мегардад [144].

Сенария ин нишон додани ҳолати оянда иборат аз равандҳои бо ҳам алоқаманди мантиқӣ ва пайдарҳамии қадамҳо ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои дурнамо аст [165].

Дурнамосози рушди иҷтимоиу иқтисодӣ аз рӯи сенарияҳо ин худ раванди таҳия дурнамо бо таҳқиқотҳои бо худ хос буда, яке аз унсурҳои низоми дурнамосозӣ ба ҳисоб меравад.

Сенарияҳои дурнамо вобаста ба ҳусусиятҳои хоси ҳар як кишвар таҳия карда шуда, иқтидорҳо, омилҳо ва ҳавфҳои таъсиррасон ба инобат гирифта мешаванд.

Аз рӯи таҷрибаи байналмилаӣ ҳангоми таҳияи сенарияҳои дурнамо таҳлили коррелятсионӣ, экстраполятсионӣ, коршиносӣ, таҳлили интервалӣ, факторӣ, сифатӣ ва микдорӣ истифода бурда мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва дар алоқамандӣ бо онҳо барномаҳои давлатии сармоягузориҳои дохилиӣ ва хориҷиро таҳия менамояд» [16].

Аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамасола дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат аз рӯи се сенария таҳия карда мешавад. Аз рӯи таҷрибаи ҷаҳонӣ таҳияи сенарияҳои дурнамо маҳдудият надошта, ҳар як соҳа метовонад сенарияи ояндаи худро дошта бошад.

Дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 сенарияҳои инертисионӣ, индустрialiӣ ва индустрialiю инноватсионӣ» пешбинӣ шудааст, ки сенарияи якум афзоиши ҳаҷми номиналии ММД-ро дар солҳои 2016-2030 дар ҳаҷми 2 маротиба, сенарияи дуюм 2,7 маротиба ва дар сенарияи сеюм 3,5 маротиба дар назар аст [41, с. 21].

Дар «БМР-2016-2020 сенарияҳои пессимистӣ, реалистӣ ва оптимистӣ афзоиши ҳаҷми номиналии ММД дар сенарияҳои мазкур мутаносибан 1,4 маротиба, 1,8 маротиба ва 2 маротиба муайян гардида буд» [1, с. 16].

Дар заминай таҳаввулоти идомаёбандай ҷаҳони имрӯза, дар самтҳои савдо, ҷоринамоии маҳдудиятҳо дар муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ

байни давлатҳои абарқудрат, дар баробари ин оқибатҳои ногуори тағийирёбии иқлим ва сар задани ҳар навъ бемориҳои сироятӣ дар «БМР-2021-2025» сенарияҳои рушд тағийир дода шудаанд, аз ҷумла сенарияи буҳронӣ, воқеъбинона ва шиддатнок. Афзоиши ҳаҷми номиналии ММД дар сенарияи буҳронӣ 1,4 маротиба, воқеъбинона 1,5 маротиба ва шиддатнок 1,8 маротиба пешбинӣ шудааст» [2, с. 47-49].

### **Ҷадвали 3.3. Сенарияҳои рушди ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ**

Номи ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ	Сенарияҳо	Афзоиши ММД	Ичроиш дар солҳои 2016-2023
1. «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»	1.1. «Инертионӣ»	2 маротиба	2,6 маротиба
	1.2. «Индустрисиалӣ»	2,7 маротиба	
	1.3. «Индустрисиалио инноватсионӣ»	3,5 маротиба	
2. «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020»	Сенарияҳо	Афзоиши ММД	Ичроиш дар солҳои 2016-2020
	2.1. «Пессимистӣ»	1,4 маротиба	1,6 маротиба
	2.2. «Реалистӣ»	1,8 маротиба	
	2.3. «Оптимистӣ»	2 маротиба	
3. «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025»	Сенарияҳо	Афзоиши ММД	Ичроиш дар солҳои 2021-2023
	3.1. «Буҳронӣ»	1,4 маротиба	1,5 маротиба
	3.2. «Воқеъбинона»	1,5 маротиба	
	3.3. «Шиддатнок»	1,8 маротиба	

**Сарчашма:** Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва оморӣ.

Аз таҳлили ҷадвали мазкур бармеояд, ки сенарияи индустрialiи СМР-2030 аллакай дар соли 2023 қариб ичро шудааст. Дар мавриди бо чунин тамоюл рушди кардани иқтисоди миллӣ ҳаҷми ММД дар соли 2030 ба 326 млрд. сомонӣ баробар мегардад, ки нисбат ба соли базавӣ, яъне соли 2015-ум тақрибан 6 маротиба зиёд мебошад.

Вобаста ба ин зарурияти таҷдиди назар намудани нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хуччатҳои банақшагирии стратегӣ ба миён меояд.


Бояд қайд кард, ки дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои давраи миёнамуҳлат бо назардошти таъмини ичрои муқаррароти СМР-2030, барномаҳои қабулгардидаи давлатиу соҳавӣ ва минтақавии рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо, инчунин дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳангоми ироа гардидани паёмашон ба Маҷлиси Олий ва сафарҳояшон ба минтақаҳои ҷумҳурӣ баён гардидаанд, таҳия мегардад.

Ҳамзамон, дар мавриди таҳияи он тамоюлҳои ҷойдоштаи ҷаҳони имрӯза, вазъ ва имкониятҳои иқтисодии шарикони стратегии кишвар, ҳавфҳои ноустувории нарҳи молу ашё, аз ҷумла молҳои стратегии содиротии кишвар ва маҳсулоти асосии воридотӣ ба кишвар, инчунин тағйирёбии ҳолат ва шароити иқтисоди миллӣ дар солҳои охир, ба инобат гирифта мешавад.

Дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2025 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июли соли 2022, №370 тасдиқ гардидааст.

Сенарияҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодиро дар дурнамои миёнамуҳлат, яъне барои солҳои 2025-2030 таҳлил мекунем.

Тавре дар боло қайд кардем, баҳодиҳии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои он барои солҳои 2026-2030 аз рӯ се сенария ичро гардидааст. (расми 3.3.)



**Расми 3.3. – сенарияҳои дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Сарчашма: таҳияи муаллиф.**

Мавриди қайд аст, ки дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат тибқи моделҳои муосири макроиктисодӣ таҳия гардида, дар онҳо вобастагии байнисоҳавӣ ба инобат гирифта мешаванд. Ин раванд имкон медиҳад, ки дақиқияти нишондиҳандаҳои дурнамо зиёд карда шаванд ва расидан ба онҳо осон гардад.

Тавре аз расми 3.4. бармеояд дурнамо аз рӯи се сенария таҳия мешавад, яъне сенарияи 1. воқей бо назардошти ҳолати кунуни иқтисодию иҷтимоӣ ва имкониятҳои мавҷуда таҳия карда мешавад.

Сенарияи 2. Бухронӣ бо дар назар доштани эҳтимолияти сар задани бухронҳои ҷаҳонӣ ва таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ таҳия карда мешавад.

Сенарияи 3. Шиддатнок бо дар назар доштани беҳтар шудани вазъи иқтисоди ҷаҳон, мұтадилии нархҳо ва зиёд шудани имкониятҳо барои таъмири рушди босуръат таҳия карда мешавад.

Бояд қайд намуд, ки «дар раванди таҳия гардидани дурнамо аз рӯи сенарияҳои фарзияҳои зерин, аз ҷумла ҳадафҳои мақсаднок ва татбиқи афзалиятҳои миллӣ, тамоюлҳои демографӣ, истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷуда, имкониятҳои инвеститсионӣ ва самараи ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба инобат гирифта мешаванд» [41, с. 17].

**Чадвали 3.4. Омилхое беруние, ки ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодӣ ба инобат гирифта шудаанд (барои сенарияи воқеӣ).**

Нишондиҳандаҳо (Омилҳо)	Воҳиди ченак	2026	2027	2028	2029	2030
Суръати рушди иқтисоди ҷаҳон	фоиз	3,7	3,5	3,6	3,9	4,1
Суръати рушди иқтисодиёти давлатҳои рушдёбанд	фоиз	3,9	4	4,7	5,0	5,2
Суръати рушди савдои ҷаҳонӣ	фоиз	2,9	3,0	3,1	3,2	3,5
Нарҳи ҷаҳонии нафт	долл.як баррел	85	88	95	95	95
Нарҳи ҷаҳонии алюминий	долл/тон	2700	2800	3000	3000	3100
Нарҳи ҷаҳонии пахта	долл/тон	1800	1850	1900	1950	1950
Нарҳи ҷаҳонии гандум	долл/тон	250	260	280	290	310
Нарҳи ҷаҳонии тилло	долл/кг	98000	101000	102500	104000	106000
Сатҳи миёнаи таваррум дар ҷаҳон	фоиз	4,5	4,6	4,2	4,1	4,1
Қурби рубл нисбат ба доллар	рубл/доллар	95	98	102	105	110

**Сарчашма: Таҳияи муаллиф.**

Дар ҷадвали мазкур омилҳое, ки тағйирёбии онҳо метавонад ба рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир расонад оварда шудааст ва нишондиҳандаҳо барои сенарияи буҳронӣ ва шиддатнок тағйирёбанд мебошанд.

Холо тағйирёбии якчанд нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии кишварро аз рӯи сенарияҳои қайдшуда, ки дар асоси модели савдо ва истеҳсолот аз ҷониби мо таҳия гардидааст, дидар мебароем. (ҷадвали 3.5.)

**Ҷадвали 3.5. Тағйирёбии маҷмӯи маҳсулоти доҳилий аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030/ 2025, маротиба
<b>Сенарияи 1. Воқеӣ</b>								
ММД	I	165792	191538	219336	249432	285100	326380	1,9
	II	107,8	108,3	107,9	108,0	108,6	107,8	

<b>Сенарияи 2. Бухронӣ</b>								
ММД	I	162355	172392	186367	201211	218291	235267	1,4
	II	104,8	104,3	104,8	105,2	104,7	105,1	
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>								
ММД	I	166317	195638	238999	286873	339451	418298	2,5
	II	109,8	110,6	110,7	110,5	110,5	111,0	

**Замима:** I -млн. сомонӣ; II - бо %.

**Сарчашма:** Тахсияи муаалиф дар асоси модели истеҳсолот ва савдо.

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.5. бармеояд суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи сенарияи 1, яъне сенарияи воқеӣ барои давраи солҳои 2025-2030 дар сатҳи 7-8 фоиз баҳодиҳӣ гардидааст. Тавре дар боло қайд кардем сенарияи 1 - воқеӣ бо назардошти ҳолати кунуни иқтисодию иҷтимоӣ ва имкониятҳои мавҷуда таҳия карда мешавад. Дар солҳои 2022 - 2023 суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7-8 фоиз таъмин гардидааст.

Аз рӯи принципи таҳсияи дурнамо бо сенарияи воқеӣ дар ҳолати бетаъсири (бидуни ҳолатҳои буҳронӣ ва дигар ҳолатҳои ғӯриҷашмдошт ба мисли пандемия) суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи солҳои қаблӣ таъмин карда мешавад.

Аз рӯи сенарияи 2. буҳронӣ суръати маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои соли 2025 дар сатҳи 4,8 фоиз пешгӯйӣ гардидааст, яъне аз рӯи таҳлилҳо ва назари коршиносон барои давраи дар соли 2025 эҳтимолияти сар задани буҳронҳои ҷаҳонии шиддатнок ва таъсири онҳо ба иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида намешавад. Вале, рӯз ба рӯз зиёд гардидани низоъҳои тиҷоратиу ҳарбӣ, авҷ гирифтани пайдоиши сироятҳои нав, афзоиш ёфтани рақобат байни ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ, аз ҷониби баъзан давлатҳо маҳдуд шудани воридоту содироти молу маҳсулот, дар як нуктаи назар набудани кишварҳои истеҳсолкунандай нафт, зиёд шудани талошҳо барои таъмини бозорҳои ҷаҳонӣ аз ҷониби як гурӯҳи давлатҳо ва дигар тамоюлҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳолати иқтисоди ҷаҳонро пешгӯинашаванда

гардонида истодааст.

Вобаста ба пешгӯинашавандагии иқтисоди ҷаҳонӣ ва эҳтимолияти сар задани буҳронҳои сатҳи ҷаҳонӣ тибқи сенарияи 2 суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар барои солҳои 2026-2030 дар сатҳи 4-5 фоиз баҳодиҳӣ гардидааст.

Сенарияи шиддатнок бо дар назар доштани ичрои саривақтӣ ва сифатноки лоиҳаҳои бузурги соҳаи барқ ва роҳҳо, истифодаи самараноки захираҳои обу замин, татбиқи ислоҳоти муваффақона дар бахши воқеии иқтисодиёт, боз ҳам беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусӣ тавассути анҷом додани ислоҳоти зарурӣ, инчунин баланд бардоштаи рақобатпазирӣ иқтисоди миллӣ таҳия гардидааст.

Тибқи сенарияи 3, яъне шиддатнок суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои солҳои 2026-2030 дар сатҳи 9-11 фоиз баҳодиҳӣ гардидааст.

Мувофиқи пешгӯиҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ интизор меравад, ки афзоиши ММД-и Тоҷикистон дар солҳои 2024-2026 дар сатҳи 4,5-8 фоиз ҳоҳад буд. Ҳазинаи Байналмилалии Асьор рушди иқтисоди Тоҷикистонро дар солҳои 2024-2025 мутаносибан 6,5 ва 4,5 фоиз баҳодиҳӣ менамояд [200, с. 38]. Бонки Ҷаҳони суръати рушди ММД-и Тоҷикистонро дар соли 2024-ум 6,5 фоиз ва солҳои 2025-2026 4,5 фоизӣ пешгӯйӣ мекунад [93, с. 51]. Бонки Осиёи Рушди бошад иқтисодиёти кишваро дар солҳои 2024-2025 дар сатҳи 6,5 фоизӣ арзёбӣ мекунад [175, с. 28]. Бонки Рушди АвруОсиё иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2024 8 фоиз ва солҳои 2025-2026 мутаносибан 8,2 ва 7,8 фоиз баҳодиҳӣ менамояд [190, с. 6].

Таҳлили дурнамои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ нишон медиҳад, ки новобаста аз тамоюлҳои ҷойдошта дар иқтисоди ҷаҳон суръати баланди рушди иқтисодӣ дар Тоҷикистон таъмин ҳоҳад гардид.

**Чадвали 3.6. Тағирибии ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воеид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воеид</b>							
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ	I	71786	90771	105835	120563	139276	162779
	II	112,2	111,3	114,3	111,3	112,4	113,2
<b>Сенарияи 2. Буҳронӣ</b>							
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ	I	71840	80992	88429	96506	105902	115381
	II	109,2	108,6	107,9	107,8	108,3	107,5
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>							
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ	I	72171	91167	114444	141198	173892	224691
	II	120,2	124,2	120	119,8	118,9	123,8

**Замина:** I -млн. сомонӣ; II - бо %.

**Сарчашма:** Тахияи мӯаалиф дар асоси модели истеҳсолот ва савдо.

Гузариш ба модели иқтисодии индустрiali-аграрӣ ва ҳамчун самти стратегӣ эълон шудани саноатикунонии босуръати кишвар аз таваҷҷуҳ ва муҳиммияти соҳаи саноат дарак медиҳад. Бешубҳа соҳаи саноат дар таъмини бозори дохилӣ бо молу маҳсулот ва ташкили ҷойҳои корӣ нақши калон дорад.

Тибқи сенарияи якуме, ки дар ҷадвали 3.6. нишон дода шудааст, дурнамои ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ барои соли 2025 дар ҳаҷми 71786 млн. сомонӣ бо афзоиши солонаи 112,2 фоиз пешбинӣ гардидааст. Ин нишондиҳанда барои соли 2026-ум 111,3 фоизро ташкил дода, барои солҳои 2027-2030-юм дар сатҳи 111-114 фоиз баҳодиҳӣ гардидааст.

Сенарияи мазкур бо назардошти татбиқи саривақтӣ ва сифатноки лоиҳаҳои амалқунанда дар соҳаҳои бахши воеиди иқтисодиёт таҳия гардидааст, яъне дар давоми солҳои 2025-2026 дар асоси нақшай таҷлили ҷашни 35 солагии Истиқлоли давлатӣ ва созишномаҳои бамувофиқарасида ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолии бузург дар назар аст.

Тибқи сенарияи дуюм бошад, барои тамоми давраи дурнамо сустшавии суръати ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ мушоҳида мешавад, яъне соли

2025 нишондиҳандаи мазкур то 9,2 фоиз баҳодиҳӣ гардида, соли 2026 8,6 фоиз ва солҳои 2027-2030 дар сатҳи 7-8 фоиз дар назар дошта шудааст. Сенарияи дуюм сенарияи буҳронӣ буда, дар ин сенария эҳтимолияти сар задани буҳронҳои ҷаҳонӣ пешбинӣ шудааст.

Аз рӯи мушоҳидаҳо солҳои охир суръати рушди иқтисоди ҷаҳон суст гардида истодааст ва таҳримҳои иқтисодию тиҷоратии кишварҳои аврупоӣ ва амрико нисбати кишварҳои шарикони тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд мегардад, ки он ба иқтисоди Тоҷикистон бе таъсир буда наметавонад.

Тағйирёбии идомаёбанда метавонад ба таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон ҳам таъсири манғӣ ва ҳам таъсири мусбӣ расонад. Метавон ширкатҳое, ки нисбат ба онҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шудааст ҳамчун сармоягузор ба иқтисоди кишвар ҷалб намуд ё ин ки бо истифода аз фурсати муносиб содироти молу маҳсулоти ватаниро ба давлатҳое, ки дар заминай маҳдудиятҳо дар бозорҳояшон камчинии молу маҳсулот ба назар мерасад ба роҳ монд.

Дар чунин шароит фароҳам овардани боз ҳам шароити мусоиди сармоягузорӣ, таъмини гуногуншаклӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб мераванд.

Зеро, дар шароити имрӯза ҷиҳати амалигардонии пурраи ҳадафу афзалиятыҳои стратегӣ, кишвар ба ҷалби сармоягузориҳо ва технологияҳои нау муосир ба бахши воқеии иқтисодиёт ниёз дорад.

Дар сенарияи шиддатноки дурнамои соҳаи саноат маҳз ба ҳамин масъалаҳо таваҷҷӯҳ карда шудааст. Яъне, ба амалигардонии ҳадафи ҷоруми стратегӣ дар самти саноатикунони босуръат, пеш гирифтани сиёсати шуғли пурмаҳсул, устуворгардонии низоми молиявӣ, ҳамчун сарчашмаи захираҳои молиявӣ ва муҳимтар аз ҳама, ташкили муҳити мусоиди сармоягузорӣ диққати аввалиндарача дода шудааст.

Бо назардошли ҳамин омилҳо дар сенарияи сеюм суръати рушди истеҳсоли саноатӣ барои тамоми давраи дурнамо аз 18 то 24 фоиз баҳодиҳӣ

гардидааст.

### Чадвали 3.7. Ҳаҷми истехсоли маҳсулоти зерсоҳаҳои саноатӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.

Нишондиҳанда	Воҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воқеӣ</b>							
Ҳаҷми истехсоли саноат маъдан	I	10126	11221	12555	14190	16206	18713
	II	123,5	123,5	124,5	125,4	126,3	127,3
Ҳаҷми истехсоли саноати коркард	I	51010	67986	80737	92781	108354	128143
	II	110,4	109,4	113,6	109,5	110,9	111,8
Ҳаҷми истехсоли таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво	I	10651	11564	12542	13592	14717	15923
	II	108,7	108,6	108,5	108,4	108,3	108,2
<b>Сенарияи 2. Буҳронӣ</b>							
Ҳаҷми истехсоли саноат маъдан	I	10126	11221	12555	14190	16206	18713
	II	123,5	123,5	124,5	125,4	126,3	127,3
Ҳаҷми истехсоли саноати коркард	I	51064	58208	63331	68724	74980	80745
	II	106,0	105,6	104,6	104,1	104,6	103,0
Ҳаҷми истехсоли таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво	I	10651	11564	12542	13592	14717	15923
	II	108,7	108,6	108,5	108,4	108,3	108,2
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>							
Ҳаҷми истехсоли саноат маъдан	I	10126	11221	12555	14190	16206	18713
	II	123,5	123,5	124,5	125,4	126,3	127,3
Ҳаҷми истехсоли саноати коркард	I	51395	68383	89346	113416	142970	190055
	II	122,3	127,6	121,2	120,7	119,3	125,1
Ҳаҷми истехсоли таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво	I	10651	11564	12542	13592	14717	15923
	II	108,7	108,6	108,5	108,4	108,3	108,2

Замима: I -млн. сомонӣ; II - бо %.

Сарчашма: Тахияи мудалиф дар асоси модели истехсолот ва савдо.

Дар ҷадвали 3.7. тағйирёбии ҳаҷми истехсоли маҳсулоти зерсоҳаҳои саноатӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030 нишон дода шудааст. Бояд қайд намуд, ки дурнамои ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ аз рӯи зерсоҳаҳо бо назардошти омилҳо ва афзалиятҳои дар ҷадвали 3.7. овардашуда таҳия гардидаанд.

Яке нишондиҳандаҳои дигари муҳими иқтисодии кишвар дар шароити

имрӯза ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба вазъи зудтағийрёбандай ҷаҳони имрӯза, тағийрёбии иқлими ва оқибатҳои он, аз ҷумла хушксолии паиҳам барои тобовар гардонидани иқтисоди Тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои берунӣ ва ҳифзи амнияти озуқавории кишвар санаи 25 майи соли 2024 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мулоқот бо фаъолони вилояти Ҳатлон ба масъулин дастур доданд, ки аз тамоми иқтидору заҳираҳои мавҷуда самаранок истифода бурда шавад [23].

Ҳамчунин таъкид карда шуд, ки Тоҷикистон дар самти содироти меваю сабзавот, бахусус меваю сабзавоти барвақтӣ, иқтидори бузург дорад, вале истифодаи ин имкониятҳо ҳанӯз ба таври кофӣ ба роҳ монда нашудааст.

Дурнамои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ маҳз бо назардошти нуктаҳо ва масъалаҳои қайдшуда таҳия гардидааст, яъне дар сенарияи воқеӣ - истифодаи имкониятҳои истеҳсолию содиротии мавҷуда, дар сенарияи буҳронӣ вазъи зудтағийрёбандай ҷаҳони имрӯза, тағийрёбии иқлими ва оқибатҳои он, аз ҷумла хушксолии паиҳам ва дар сенарияи сеюм амалигардонии нақшаю ҳадафҳо ва стратегияю барномаҳо дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ба инобат гирифта шудааст.

### **Ҷадвали 3.8. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воеҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воеӣ</b>							
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ	I	75500	82490	90765	100185	110272	121491
	II	107,1	106,9	107,0	106,3	107,0	106,9
<i>Аз ҷумла:</i> <i>-растанипарварӣ</i>	I	52308	57302	63154	69638	76166	83065
	II	107,3	107,1	107,2	106,2	106,3	105,8
<i>-ҷорҷорпарварӣ</i>	I	23192	25188	27611	30547	34106	38426
	II	107,0	107,0	108,0	109,0	110,0	111,0
<b>Сенарияи 2. Буҳронӣ</b>							
Ҳаҷми истеҳсоли	I	75068	79737	85699	92771	99795	107042

Идома

маҳсулоти кишоварӣ	<b>II</b>	104,1	104,0	104,6	104,3	104,5	104,0
<i>Аз ҷумла:</i> -растани парварӣ	<b>I</b>	52309	55251	59355	64160	68431	72661
	<b>II</b>	104,9	103,5	104,5	104,1	103,7	103,0
<i>-ҷорвопарварӣ</i>	<b>I</b>	22759	24486	26345	28612	31364	34381
	<b>II</b>	105,0	106,0	106,0	107,0	108,0	108,0
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>							
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварӣ	<b>I</b>	76112	83778	93470	105272	116805	130480
	<b>II</b>	107,2	107,8	108,5	108,5	107,8	108,4
<i>Аз ҷумла:</i> -растани парварӣ	<b>I</b>	52323	57376	63669	70536	77310	84877
	<b>II</b>	107,3	107,4	107,9	106,7	106,5	106,5
<i>-ҷорвопарварӣ</i>	<b>I</b>	23789	26402	29801	34738	39499	45610
	<b>II</b>	109,0	108,7	109,8	112,3	110,5	112,0

**Замима:** I -млн. сомонӣ; II - бо %.

**Сарчашина:** Тахияи мӯаалиф дар асоси модели истеҳсолот ва савдо.

Дурнамои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ дар ҷадвали 3.8. аз рӯи сенарияҳо нишон дода шудааст ва тибқи нишондоди ҷадвали мазкур ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ бо сенарияи воқеӣ дар соли 2025 дар ҳаҷми 75500 млн. сомонӣ бо суръати афзоиши 7,1 фоиз баҳодихӣ гардидааст. Аз рӯи сенарияи қайдшуда ин нишондиҳанда дар соли 2030 ба 121491 млн. сомонӣ баробар ҳоҳад шуд. Тибқи сенарияи буҳронӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ аз 75068 млн. сомонии соли 2025 то 107042 млн. сомонӣ дар соли 2030 расонида мешавад.

Барои беҳтар намудани вазъи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо бояд тадриҷан зиёд карда шавад.

**Ҷадвали 3.9. Ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ аз рӯи сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воеҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воеҳӣ</b>							
Ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ	<b>I</b>	24570	29175	33730	38721	44006	49738
	<b>II</b>	116,5	118,7	115,6	114,8	113,6	113,0

Идома

Идома

Аз ҷумла: -бүчети давлатӣ	I	6427	7668	8665	9705	10597	11445
	II	113,9	119,3	113,0	112,0	109,2	108,0
-хориҷӣ	I	3272	3681	4174	4325	4761	5180
	II	112,0	112,5	113,4	103,6	110,1	108,8

**Сенарияи 2. Буҳронӣ**

Ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ	I	22957	24435	25594	26728	27623	28370
	II	108,8	106,4	104,7	104,4	103,3	102,7
Аз ҷумла: -бүчети давлатӣ	I	6046	6412	6669	6902	7109	7287
	II	107,2	106,1	104,0	103,5	103,0	102,5
-хориҷӣ	I	2941	3000	3072	3154	3249	3370
	II	100,7	102,0	102,4	102,7	103,0	103,7

**Сенарияи 3. Шиддатнок**

Ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ	I	26449	32125	38822	47236	56889	70395
	II	125,4	121,5	120,8	121,7	120,4	123,7
Аз ҷумла: -бүчети давлатӣ	I	6589	7998	9758	12002	14402	17427
	II	116,8	121,4	122,0	123,0	120,0	121,0
- хориҷӣ	I	3395	4101	4994	5595	6432	7113
	II	116,2	120,8	121,8	112,0	115,0	110,6

Замина: I -млн. сомонӣ; II - бо %.

Сарчашина: Тахияи мӯаалиф дар асоси модели истеҳсолот ва савдо.

Аз рӯи нишондоди ҷадвали 3.9. ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ дар давоми тамоми давраи дурнамо аз рӯи сенарияи воқеӣ тамоюли афзоиши устуворро нигоҳ медорад, яъне дар сатҳи миёнасолона 15 фоиз барои солҳои 2026-2030. Барои соли 2025 суръати афзоиши ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ дар сатҳи 16,5 фоиз баҳодиҳӣ гардидааст, ки ин бо назардошти азхудкуни маблағҳо дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории амалқунанда таҳия гардидааст.

Тибқи муқаррароти барномаву стратегияҳои сатҳи миллию соҳавӣ афзалият бештар ба ҷалби маблағгузориҳои хориҷӣ дода мешавад.

Мутобики нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур байни дурнамо аз рӯи сенарияи воқеӣ ва буҳронӣ фарқияти назаррас дида намешавад, зоро

новобаста аз ҳолатҳои буҳронӣ амалигардонии лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, инчунин лоиҳаҳои давлатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ қатъ намегарданд. Тибқи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025 татбиқи 898 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 19,1 млрд. доллар пешбинӣ шудааст [13].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда (ба ҳолати 1 январи соли 2024) аз 85 адад (51 лоиҳаи грантӣ, 5 лоиҳаи қарзӣ ва 29 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва грант) иборат мебошад, ки маблағи умумии онҳо 49,3 млрд. сомонӣ (4,5 млрд. доллар)-ро ташкил медиҳад.

Дар бозори истеъмолии Тоҷикистон дар даврони Истиқлолияти давлатӣ яқ қатор ислоҳот дар самти ҳусусигардонии объектҳои савдо, озодкунии нарҳи молу хизматрасониҳо ва ҷорӣ намудани рақобати солим дар асоси принсипҳои иқтисоди бозорӣ ба анҷом расонида шудааст.

Ҳангоми таҳияи дурнамои ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ таҳлили нишондиҳандаҳои соҳаи савдо ва хизматрасонӣ гузаронида шуд.

Дурнамои ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ барои давраи то соли 2030 аз рӯи се сенария дар ҷадвали 3.10. нишон дода шудааст.

### **Ҷадвали 3.10. Ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воеҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воеҳӣ</b>							
Ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ	I	76411	89555	103120	118000	137569	162440
	II	109,7	111,3	109,5	109,1	110,6	111,7
<b>Сенарияи 2. Буҳронӣ</b>							
Ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ	I	72622	77164	84988	91787	100045	108683
	II	104,3	103,9	106,4	104,0	104,5	103,9
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>							
Ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ	I	73372	90349	113237	138607	170074	216862
	II	115,2	116,6	116,8	114,9	115,5	117,9

Замина: I -млн. сомонӣ; II - бо %.

Сарчашина Таҳияи муаалиф дар асоси модели истехсолот ва савдо.

Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.10. гуфта метавонем, ки дар

пояи тадбирандешихои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии бахши хусусӣ ва беҳтар гардонии сатҳи некуаҳволии мардум ҳаҷми умумии гардиши савдои дохилӣ сол ба сол зиёд гардида истодааст. Агар аз рӯи сенарияи воқеӣ суръати афзоиши ҳаҷми гардиши савдои дохилӣ барои соли 2025 дар сатҳи 9,7 фоиз баҳодиҳӣ гардида бошад, рушди ин нишондиҳанда барои солҳои 2026-2030 бо назардошти тамоюлҳои қайдшуда дар сатҳи 10-12 фоиз пешбинӣ шудааст.

Дар сенарияи буҳронӣ суръати рушди нишондиҳандаи мазкур хело паст пешбинӣ гардидааст, зеро дар мавриди сар задани буҳронҳои ҷаҳонӣ пеш аз ҳама ба соҳаи савдо таъсир мерасонад. Дурнамо аз рӯи сенарияи шиддатнок дар соҳаи савдо татбикшаванд мебошад, чунки имкониятҳо барои боз ҳам рушд ёфтани ин соҳа дар заминаи беҳтар шудани нишондиҳандаи даромадҳои пулии аҳолӣ хело зиёданд.

Пас аз ба даст овардани соҳибистиқлолӣ ҳамкориҳои тиҷоратӣ тақвият ёфта, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати истифодаи сиёсати иқтисоди кушод муаррифӣ ва шинохта шуд ва ҳоло ба зиёда аз сад кишвари ҷаҳон муносибати иқтисодию тиҷоратӣ дорад.

### **Ҷадвали 3.11. Ҳаҷми гардиши савдои ҳориҷӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030.**

Нишондиҳанда	воеҳид	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Сенарияи 1. Воқеӣ</b>							
Ҳаҷми гардиши савдои ҳориҷӣ	I	9248	9766	10231	10840	11328	11992
	II	107,2	105,6	104,8	106,0	104,5	105,9
<i>Аз ҷумла:</i> - содирот	I	2889	3074	3252	3417	3596	3748
	II	106,2	106,4	105,8	105,1	105,2	104,2
- воридот	I	6359	6692	6979	7423	7733	8244
	II	107,7	105,2	104,3	106,4	104,2	106,6
<b>Сенарияи 2. Буҳронӣ</b>							
Ҳаҷми гардиши савдои ҳориҷӣ	I	8727	8825	8931	9045	9136	9207
	II	101,2	101,1	101,2	101,3	101,0	100,8

Идома

Аз чумла: - содирот	I	2752	2769	2771	2797	2797	2798
	II	101,2	100,6	100,1	100,9	100,0	100,1
- воридот	I	5975	6056	6160	6248	6339	6408
	II	101,2	101,4	101,7	101,4	101,5	101,1
<b>Сенарияи 3. Шиддатнок</b>							
Хачми гардиши савдои хориҷӣ	I	9410	10106	10952	11892	12853	13723
	II	109,1	107,4	108,4	108,6	108,1	106,8
Аз чумла: - содирот	I	3121	3502	4009	4503	5027	5555
	II	114,7	112,2	114,5	112,3	111,6	110,5
- воридот	I	6290	6603	6943	7389	7826	8168
	II	106,5	105,0	105,1	106,4	105,9	104,4

Замима: I -млн. сомонӣ; II - бо %.

Сарчашина: Тахияни мудоалиф дар асоси модели истехсолот ва савдо.

Дар солҳои охир бо афзоиши имкониятҳои содиротӣ ва эҳтиёҷоти иқтисоди миллӣ ба таҷҳизоту технология бо мақсади амалӣ намудани барномаҳои муҳим дар соҳаҳои саноат, энергетика, нақлиёт ва роҳсозӣ ҳачми содирот ва воридот мутаносибан зиёд гардида истодааст.

Дар ҷадвали 3.11. дурнамои тағйирёбии ҳачми гардиши савдои хориҷӣ аз рӯи се сенария барои давраи то соли 2030 нишон дода шудааст ва тибқи сенарияи шиддатнок суръати афзоиши содирот нисбат ба воридот зиёд нишон дода шудааст.

Тибқи барномаи рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила таносуби ҳачми содирот нисбат ба воридот бояд кам карда шавад.

### Хулосаи зербоб

Бо назардошти таҳлили вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар солҳои охир, инчунин вазъи геосиёсии ҷаҳони имрӯза, аз чумла номуайянӣ ва тағйирёбии муносабатҳо байни кишварҳои абаркудрат, ҷоринамоии таҳримҳо нисбат ба шарикони асосии стратегии Тоҷикистон, ноустувории нархи молу

маҳсулоти стратегии кишвар дар бозорҳои ҷаҳонӣ, ҳамзамон тағйирёбии иқлими, аз ҷумла камобӣ ва хушксолӣ нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат аз рӯи сенария чунин пешниҳод карда мешаванд.

**1. Дар сенарияи воқеӣ** дар соли 2030 ҳаҷми ММД нисбат ба соли 2025 1,9 маротиба, саноат 2,3 маротиба, кишоварзӣ 1,6 маротиба, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 2 маротиба, гардиши савдои дохилӣ 2,1 маротиба ва савдои хориҷӣ 30 фоиз афзоиш ҳоҳад ёфт.

**2. Дар сенарияи буҳронӣ** афзоиши ММД 1,4 маротиба, саноат 1,6 маротиба, кишоварзӣ 1,4 маротиба, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 23 фоиз, гардиши савдои дохилӣ 1,5 маротиба ва савдои хориҷӣ 5,5 фоиз афзоиш меёбад.

**3. Дар сенария шиддатнок** зиёдшавии ММД 2,5 маротиба, саноат 3,1 маротиба, кишоварзӣ 1,7 маротиба, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 2,7 маротиба, гардиши савдои дохилӣ 2,9 маротиба ва савдои хориҷӣ 1,5 маротиба дар назар дошта шудааст.

Бо гузаронидани таҳлилу омӯзиши ҳамаҷониба хулоса кардан мумкин аст, ки дар шароити имрӯзаи номуаяниҳо муайянкунӣ, мушаххаскунӣ ва пешниҳоди самтҳои асосии мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ хело мӯҳим мебошад.

Оид ба сатҳи амалишавии мақсад, ҳадаф ва афзалиятҳои дар ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ муайнягардида, мо мавқеи худро дар дигар қисматҳои кор муайян намудем.

Дар натиҷаи таҳлил вазъи имрӯзаи низоми банақшагирии стратегӣ, баҳусус батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ хулоса карда мешавад, ки дар самти раванди батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ як қатор масъалаҳо ҷой доранд, ки зарурияти такмили раванди батанзимдарории давлатии низоми

банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодиро пеш меоранд.

Батанзимдарории давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ё худ мукаммалгардонии низоми банақшагирии стратегӣ бояд бо назардошти тағйиротҳои дохилию ҷаҳонии бавуҷудоянда ба таври мунтазам ба роҳ монда шавад.

Дар низоми давлатии банақшагирии стратегӣ пеш аз ҳама зарур аст, ки элементҳо ё худ унсурҳои асосии он муайян ва тавсиф карда шаванд, ба монанди банақшагирии макроиқтисодӣ, муайянсозии ҳавфҳо ва тамоюли иқтисодӣ, идорақунии давлатии бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёт, инчунин идорақунии корхонаҳое, ки ҳиссаи давлат дар онҳо вучуд дорад ва идорақунии амволи давлатӣ.

Дар самти танзими давлатии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ масъалаи боз ҳам равшансозии асосҳои институтионалии низоми банақшагирии стратегӣ аз нигоҳи ниҳодҳои марказиу минтақавӣ хеле муҳим мебошад.

### **3.3. Такмили низоми мониторинг ва арзёбии ҳүҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ марҳилаи роҳандозии ҳүҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ оғоз гардида, онҳо бо мақсади ҳамоҳангозии сиёсати макроиқтисодӣ ва ноил гаридан ба ҳадафҳои стратегӣ бо назардошти иқтидору имкониятҳои мавҷудбудаи қишвар ва таъсири омилҳои дохиливу берунӣ таҳия ва қабул шудаанд.

Низоми мониторинг ва арзёбии ҳүҷҷатҳои стратегӣ барои муайян намудани раванди иҷрои саривақтии ҳадафу афзалиятҳои стратегию барномавӣ ва қабули қарорҳои нав (тасҳеҳшуда) вобаста ба вазъи баамаломада нақши муҳимро мебозад. Самаранокии низоми мониторинг ва арзёбии ҳүҷҷатҳои стратегӣ вобаста ба соҳтор, тартибот ва усулҳои он, инчунин сатҳи ҳамоҳангӣ байни сатҳҳои гуногуни ҳокимият мебошад.

Низоми мониторинг ва арзёбии хүччатхой стратегийн пеш аз ҳама мунтазам гузаронидани баходихий чараёни табики хүччатхой банақшагирий стратегий ба ҳисоб рафта, мақсади асосий он муайянкуний ва таъсир расонидан ба иштирокчиёни низоми банақшагирий стратегий оид ба ичрои саривақтию самараноки нақшаю чорабинихои пешбинишуда бо рохи тахлили нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва молиявӣ мебошад.

Дар низоми мониторинг ва арзёбии хүччатхой банақшагирий стратегий назарияҳои гуногун истифода мешавад, аз ҷумла:

- назарияи тағиирот-имкон медиҳад, ки самаранокии татбиқи хүччатхой банақшагирий стратегий муайян карда шуда, барои ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда сари вақт тағиирот ворид карда шаванд (К. Вайс, соли 1990) [200];

-назарияи раванди барномавӣ-назарияи мазкур таъсирбахшии раванди татбиқи барномаро ба натиҷаҳон он тавсиф меқунад (П.Чекланд, соли 1970) [156];

-назарияи мукофот- назарияи мазкур интизории иштирокчиёнро барои гирифтани мукофот аз натиҷаи татбиқи чорабинихои хүччатхой банақшагирий стратегий таъкид менамояд (Б.Ф. Скиннер, соли 1938) [219];

-назарияи идоракуни тағиирот-назарияи мазкур мутобиқшавии иштирокчиёнро ба тағиирот меомӯзад (Д.Коттер, соли 1996) [98].

Омӯзиши назарияҳои мазкур аз ҷониби мо нишон дод, ки он асосан дар ташкилотҳои байналмилалӣ, баҳусус СММ ва БҶ истифода гардида, барои такмили низоми мониторинг ва баҳодиҳӣ муосидат менамояд. Дар ин росто роҳандозии таҷрибаи мазкур дар низоми мониторинг ва арзёбии хүччатхой банақшагирий стратегии кишвар мувофиқи мақсад мебошад.

Омӯзиш нишон медиҳад, ки низоми миллии арзёбӣ ва мониторинги хүччатхой банақшагирий стратегий дар марҳалаи ташаккулёбӣ қарор дорад ва минбаъд «дар таркиби ҳүччати стратегий ба пуррагӣ таъмин карда шуда, ба ҳайси унсури асосии идоракуни раванди рушди иқтисодӣ эътироф карда шавад» [2].

Қоидаҳои гузаронидани мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи ҳуҷҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ, барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд қабул гардидааст.

«Мутобиқи санади мазкур вазорату идораҳо ҷиҳати назорати амалишавии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ маълумоти заруриро оид рафти ичрои стратегияҳо ва барномаҳои соҳавӣ ҳамасола ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва Ҳукумати кишвар пешниҳод менамоянд. Ҳамоҳангсози ин фаъолият Вазорати рушди иқтисод ва савдо ба ҳисоб меравад» [2].

«Мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бошанд ҳамасола то 10 февраля соли ҳисоботӣ ҳисоботро оид ба рафти ичрои барномаҳои маҳаллӣ ба Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷамъбаст пешниҳод менамоянд. Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола то 1 март ҳисоботро ҷамъбаст намуда, барои таҳлил ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо пешниҳод менамояд» [12].

Дар самти мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои стратегӣ иштирокчиёни ин низом ё худ таҳлилгарон маълумотро оид ба вазъи иҷтимоию иқтисодии (минтақа, соҳа ё кишвар) ҷамъоварӣ намуда, сатҳи расидан ба ҳадафу нақшаҳои пешбинишудаи рушди иҷтимоию иқтисодиро арзёбӣ мекунанд.

Дар даврони соҳибистиклолӣ як қатор ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ қабул ва татбиқ гардида, ҳуҷҷати навбатии стратегӣ, ки соли 2016 қабул ва мавриди амал қарор дорад, ин «СМР-2030 ба ҳисоб меравад.

«Тибқи низоми такмилёftai банақшагирии стратегӣ ҳамаи стратегияҳо, барномаҳо ва нақшаҳои амал бо ин ҳуҷҷати асосӣ мутобиқ карда мешаванд».

«Стратегияи мазкур мутобиқи ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятҳои рушди кишвар таҳия гардида, дар он тағйироти солҳои охир, ки дар кишвар

ва ҷаҳон ба амал омадаанд, бахусус таъсири буҳронҳои молиявию иқтисодии ҷаҳонии солҳои 2008-2009 ба иқтисодиёти кишвар, инчунин уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон оид ба ҲРУ, ки дар ҷаласаи 70-уми Ассамблеяи Генералии СММ моҳи сентябрி соли 2015 тасдиқ шудаанд, ба инобат гирифта шудааст».


Татбиқи стратегия дар заминаи таҳия ва қабули се барномаи миёнамуҳлат, ки ҳар як давраи он панҷ солро дар бар мегирад, роҳандозӣ карда мешавад.

«Дар татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 сабаки муҳим андӯхта шуд, ки ҳангоми мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ на танҳо раванди иҷрои ҷорабинихо, балки натиҷаҳои татбиқи онҳо низ бояд арзёбӣ шаванд. Вобаста ба ин ҳамчун шарти асосии татбиқи бомуваффақияти СМР-2030 ташаккули низоми миллии арзёбии самаранокӣ ва дурнамосозии рушд муайян карда шуд».

Методологияи таҳия, мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар асоси муайян намудани ҳадафҳои возеҳи барномавӣ, ки ба афзалиятҳои рушди Тоҷикистон мувофиқат мекунанд, вобаста мебошад. Инчунин таҳияи нишондиҳандаҳои мушаххас ва ҷеншаванд ба ҷаласаи пайгирии пешрафт ва натиҷаҳо – заминаи низоми самараноки мониторинг ва арзёбии барномаҳои миёнамуҳлат буда, истифодаи равишҳо дар асоси иштироки муштараки ҷонибҳои манфиатдор дар ҳама марҳилаҳо татбиқи онро сифатнок менамояд.

Бо гузашти вақт ё худ солҳо методологияи таҳия, мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ тағиیر меёбад, зоро илму технологияҳои иттилоотӣ ва механизмҳои коркарди маълумотҳо пеш рафта истодааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки низоми миллии амалкунандай мониторинг ва арзёбӣ дар қисми ҳалли чунин масъалаҳо ба такмил ниёз дорад. Ниг: Расми 3.4.



**Расми 3.4. Масъалаҳои афзалиятнок барои рушди низоми мониторинг ва арзёбӣ**  
**Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои ВРИС**

Ҳалли масъалаҳои дар расми мазкур овардашуда метавонад барои боз ҳам мукаммал гардидани раванди мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои низоми банақшагирии стратегӣ мусоидат намояд.

Ҳангоми гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои низоми банақшагирии стратегӣ сарчашмаҳои зерин истифода карда мешаванд, ки онҳо дар расми 3.5. нишон дода шудаанд. (Расми 3.5).

- 1 Омори ташкилотҳо ва корхонаҳои алоҳида (маҳзани маълумоти ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар субъектҳои хоҷагидор бе назардоши омори давлатӣ)
- 2 Омори идоравӣ (маҳзани маълумоти фосилавӣ ва ҳисботи солона вазорату идораҳои кишвар)
- 3 Омори расмӣ (маҳзани маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон)
- 4 Омори алтернативӣ (маҳзани маълумоти институтҳо/ташкилоти байналмилайӣ, ташкилоти мустақили тадқиқотӣ ва чомеаи шаҳрвандӣ)

**Расми 3.5. Сарчашмаҳои маълумот барои гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ**  
**Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси СМР-2030.**

Тибки таҳлилҳо дар давраи ҳисботдиҳӣ вазорату идораҳои масъул маълумотро ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар шакл ва намуди гуногун дастрас менамоянд ва амали мазкур барои сари вақт ҷамъбаст ва таҳлили сифатноки он дар бисёр маврид ғайриимкон мебошад. Вобаста ба ин зарурияти муроҷиати такрорӣ ба вазорату идораҳои даҳлдор барои саҳеҳияти нишондиҳандаҳо ба миён меояд, ки дар натиҷа сарбории иловагиро ба миён меорад.

Бинобар ин низоми ҷамъоварии маълумот бояд тарзे ба роҳ монда шавад, ки самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатиро барои дастрас намудани он таъмин намояд.

«Дар ҷараёни гузаронидани низоми мониторинг ва арзёбӣ чор намуди асосии индикаторҳои мониторинг истифода бурда мешавад, ки дар оянда аз нуктаи назари методологӣ такмил металабад, аз ҷумла индикаторҳои захираҳои сарфшуда, боздех, натиҷаҳои ниҳоӣ ва индикаторҳои таъсир, ки тағйирёбии некӯаҳволии мардумро нишон дода, бевосита сатҳи ноилшавӣ ба ҳадафҳои БМР 2016-2020-ро тавсиф мекунад» [1].

«Таҷриба нишон медиҳад, ки на ҳама вақт имконияти интихоб кардани нишондиҳанда барои арзёбии бевоситай амалҳои зарурӣ ё натиҷа вучуд дорад. Дар ин ҳолат, арзёбихои ғайримустақим истифода бурда мешаванд. Чунин нишондиҳандаҳоро прокси-индикаторҳо ном мебаранд, ки дар Нақшаи амалҳои БМР 2021-2025 муайян карда шудаанд» [2, с. 2020-2023].

Гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ, баҳусус арзёбӣ бо тавсия ва пешниҳодҳо вобаста ба масъалаи арзёбишаванд, захираҳои инсониро бо нерӯи зеҳнӣ ва малакаҳои таҳлилии қавиро талаб менамояд.

Хусусиятҳои зарурии мутахассиси мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ инҳо мебошанд.

1. Кормандони соҳибиҳтисос бо таҷрибаи таҳлили хазинаи маълумот ва арзёбии барнома.

2. Дорои таҷрибаи банақшагирӣ ва мониторингу арзёбӣ.

3. Күшиши доимо такмил додани ихтисосманды.
4. Қобилияти истифода кардани воситаҳои электронӣ ҳангоми чамъоварӣ ва таҳлили маълумот.
5. Муоширати мунтазам ва ҳамоҳангсозии байни кормандони ба арзёбӣ вобастакардашуда.
6. Риояи меъёрҳои хуқуқӣ ва ахлоқӣ ҳангоми чамъоварӣ ва арзёбии маълумот.

Таҳлили низоми мониторинг ва арзёбӣ нишон медиҳад, ки дар вазорату идораҳо корманди масъули маҳсус бо сарбории пурра бо ин масъала вобаста карда нашудааст. Бинобар ин муайян намудани кормандони алоҳида, ки танҳо бо мониторинг ва арзёбӣ машғул ҳастанд, зарур мебошад.

Дар маҷмуъ зарур аст, ки дар вазорату идораҳо корманди масъули бевосита танҳо бо мониторинг ва арзёбӣ вобастакарда фаъолият намояд. Дар аксар маврид, ин вазифа ҳамчун сарбории иловагӣ ба кормандони соҳаи банақшагирӣ ва таҳлил voguzor карда мешавад. Чунин тадбир сифати корро баланд ва сарбории иловагиро кам хоҳад кард. Ин иқдом инчунин баҳри корбарии зич бо зерсохторҳои вазорату идораҳо дар ноҳияҳо мусоидат мекунад.

Ҳамзамон низоми бозомӯзии кормандони масъули мониторинг ва арзёбӣ бояд устувор ва ба таври доимӣ ба роҳ монда шаванд. Зоро, баргузории омӯзише, ки методологияи тасдиқшудаи гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуччатҳои банақшагирии стратегиро аз ҷониби мақоми ваколатдор надорад, натиҷаҳои гуногуни омодашавии мутахассисонро ба вуҷуд меорад. Дар сурати ба инобат гирифтани омили аз кор рафтани кормандони масъул, дастурамал оид ба усулҳои арзёбӣ ва ҷараёни он таҳия ва тасдиқ карда шавад, ки он барои гузаронидани арзёбии ҳуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳал мутобиқ бошад.

Сатҳи миллии банақшагирии стратегӣ (СМР/БМР) низом ва дастурҳои умумиро бояд муқаррар кунад, ки барои ноил шудан ба мақсадҳо ва афзалиятҳои муайяншуда мусоидат менамоянд.

Сатҳи соҳавии банақшагирии стратегӣ қарорҳоро ба соҳаҳо ё бахшҳои мушаххас мутобиқ мекунад. Дар сатҳи минтақавӣ бошад, қарорҳо дар сатҳи маҳаллӣ мувофиқи талаботи минтақавӣ амалӣ карда мешаванд.

Дар раванди таҳияи барномаҳо: таҳия ва банақшагирии босифати барномаҳо асоси самаранокии иҷроиш, мониторинг ва арзёбии он мебошад. Аз ин лиҳоз, бо сабаби иштирок накардани ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор (мутахассисони амалияи соҳа) самаранокӣ ва мутобиқати он ба ниёзҳои баҳрагирандагони калидӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин карда намешавад. Аз як тараф сабаб дар он аст, ки мутахассисони соҳаи бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳоҳиши ройгон кор карданро надоранд. Аз дигар тараф муколамаи қушод ва ҳамкории ҳамгирона байни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусии ноҳияҳо дар ин самт заиф мебошад.

Дар раванди иҷро: барномаҳои соҳавии таҳияшуда ва тасдиқшуда ба ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор (инчунин шуъбаҳои иқтисод ва савдо дар ноҳияҳо) дастрас нестанд. Барномаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии рушди шаҳру ноҳияҳо ба шарикони рушд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва соҳторҳои хусусӣ дастрас нестанд, то ки ҷомеаи шаҳрвандӣ тавонад дар иҷрои чораҳои пешбинишуда саҳми худро гузорад.

Масъалаи дигар, ки ҳангоми мониторинг ва арзёбӣ бояд таваҷҷӯҳ карда шавад ин ҳамоҳангии раванди банақшагирии стратегӣ бо раванди банақшагирии буҷети давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Заминаи буҷетӣ муҳимтарин шарт барои татбиқи самараноки барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар сатҳи маҳал мебошад. Мувофиқакунонии он бо Вазорати молия ва зерсоҳторҳои он, яке аз қадамҳои зарурӣ дар раванди таҳияи барномаҳо мебошад.

Инчунин дар раванди таҳия, тасдиқ ва ҳимояи буҷети солона баҳри иҷрои нақшай амалиёт дар ҷорҷӯбай барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо, на ҳамаи кормандони масъул дорои малака ва таҷрибаи хоси соҳавӣ доранд, ки ин ҳам сабаби сари вақт пешниҳод накардани буҷет ва тасдиқи он мегардад.

Сатҳи иҷрои ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо мунтазам мониторинг карда намешавад, зоро ки шумораи зиёди онҳо (221 адад) ин равандро имконнозазир месозад. Кормандони масъули вазорат дар як сол аз 27 то 30 адад барномаҳои рушдро барои мониторинг ва арзёбӣ фаро мегиранд.

Баҳри вазеъ паҳн кардани натиҷаҳои татбиқи ҳӯҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва ҷалби ҷонибҳои манфиатдор дар раванди баргузории семинари амалиӣ ва муаррифии натиҷаҳои барномаҳои соҳавӣ дар Вазорати рушди иқтисод ва савдо давра бо давра ташкил ва баргузор мегардад. Аммо дар он иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони сатҳи маҳал фаъол намебошанд. Аксарон он дар сатҳи вазорату идораҳо баргузор мегардад ва таъсирнокии татбиқи барномаҳо барои барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии сатҳи маҳал ва некӯаҳволии мардуми минтақаи мақсаднок возех намебошад.

Таҳлили низоми мавҷудаи мониторинг ва арзёбии ҳӯҷҷатҳои стратегӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки он бо як қатор мушкилот, аз қабили нокифоягии ҳамоҳангӣ байни сатҳҳои гуногуни ҳокимијат, дастрасии маҳдуд ба маълумот ва манбаъҳои коғӣ барои гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ рӯ ба рӯ мешавад. Ин масъалаҳо метавонанд ба дастёбӣ ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти давлатӣ монеъ шаванд:

1. Иқтидори маҳдуди институтсионалӣ: Бисёре аз мақомоти давлатӣ барои назорат ва арзёбии самараноки ҳӯҷҷатҳои стратегӣ малака, таҷриба ва захираҳои зарурӣ надоранд. Ин метавонад ба ҷамъоварӣ, таҳлил ва

гузорищдихии нокифояи маълумот оварда расонад, ки қобилияти қабули қарорҳои огоҳонаро бозмедорад.

2. Сифат ва дастрасии нокифояи маълумот: Аксар вақт барои арзёбии пешрафт ва таъсири хуччатҳои стратегӣ маълумоти боэътишӣ, саривақтӣ ва ҳамаҷониба мавҷуд нест. Мушкилоти мазкур дурустии мониторинг ва арзёбиро коҳиш медиҳад, ки ба ислоҳоти бесамари сиёsat ва банақшагирии стратегӣ оварда мерасонад.

3. Ҷалби маҳдуди ҷонибҳои манфиатдор: Аксар вақт ҷалб ва иштироки ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла ҷомеаи шаҳрвандӣ, баҳши ҳусусӣ ва ҷамоатҳои маҳаллӣ дар раванди мониторинг ва арзёбӣ нокифоя аст. Ин метавонад боиси набудани дурнамо ва фикру мулоҳизаҳои гуногун гардад, ки аҳамият ва самаранокии хуччатҳои стратегиро коҳиш дидад.

4. Истифодаи нокифояи технология: Маҳдудияти қабул ва ҳамгирии технологияҳои мусир ва воситаҳои ҷамъоварӣ, таҳлил ва ҳисботдиҳӣ. Ин ба самаранокӣ ва саҳехии фаъолиятҳои мониторинг ва арзёбӣ халал мерасонад ва пайгирии пешрафтро дар вақти воқеӣ мушкил мекунад.

5. Эҳтиёҷоти баланд бардоштани иқтидор: Эҳтиёҷоти пайваста ба баланд бардоштани иқтидор ва омӯзиши кормандоне, ки дар мониторинг ва арзёбӣ иштирок мекунанд, вуҷуд дорад. Бе омӯзиш ва такмили доимӣ, кормандон метавонанд малакаҳои заруриро барои назорат ва арзёбии самараноки хуччатҳои стратегӣ надошта бошанд.

### **Хулосаи боб**

Тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ ҷорҷӯбай фаъолиятҳоро дар раванди татбиқи ҳуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳал инъикос мекунад. Аммо барои расидан ба ҳадафҳои расмиёти тартиби муқараргардида (мувоғики талаботи умумиҷаҳонӣ), якчанд омилҳо монеъ мешаванд:

1. Дар тартиб дар асоси матрисаи амалиёти «БМР-2021-2025», нақшай амалии барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо ва ё барномаҳои соҳавӣ мисоли гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ, қадам ба қадам,

истифода аз кадом усулҳо, манбай маълумот, роҳҳои тафтиши маълумот, масъулони амиқ, (на ин ки номи вазорату идораҳои даҳлдор), муҳлати пешниҳоди маълумот ва шакли умумии он бояд нишон дода шавад.

2. Расмиёти ҷамъоварии маълумот дар мисоли якчанд индикаторҳо, ки он аз сатҳи маҳал ва соҳавӣ ба шакли миллӣ ҷамъ шуда, маълумоти мувоғиқатшуда ва мутобиқшаванд ҷамъ шуда, мешавад, бояд оварда шавад.

3. Татбиқи арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва маҳаллӣ захираҳои молиявиро талаб мекунад, ки сарчашмаи аниқи он ҳарсола аз ҷониби Вазорати молия тасдиқ карда бояд шавад.

4. Дар Тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбии дар бандҳои алоҳида мағҳум ва мақсади «Мониторинг» ва «Арзёбӣ» шарҳ дода шавад.

5. Дар «Тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар Тоҷикистон» тақвият бахшидани раванди ҳамоҳангсозии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ ба ҳадафу афзалиятҳои сатҳи миллӣ, соҳавӣ ва уҳдадориҳои байналмилалие, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидаанд, ба инобат гирифта шавад.

6. Мебояд ҳамчун замимаи санади зерқонуний оид ба тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ, дастури корбарӣ оид ба гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии сатҳи маҳал, соҳа ва миллӣ таҳия шавад.

7. Шакли ягонаи матритсаҳо ва ҷадвалҳои мониторинг таҳия шуда, бо истифода аз технологияҳои рақамиӣ ва зеҳни сунъӣ тарзу услуги ҳисоби индикаторҳо ва дигар нишондиҳандаҳои мониторингу арзёбӣ ба алгоритми ягона ворид карда шавад. Ин амал бо васеъ истифода бурдани рақамикунонии низоми мониторинг ва арзёбӣ ба роҳ монда мешавад.

Бо мақсади такмили низоми мониторинг ва арзёбӣ дар Тоҷикистон ва ҳалли мушкилоти ҷойдошта як қатор чораҳо пешниҳод мешаванд:

1. **Такмили қонунгузорӣ:** Гузаронидани таҳлили қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои

банақшагирии стратегӣ, инчунин ба инобат гирифтани таҷрибаи пешқадами дигар кишварҳо дар онҳо.

**2. Таъминоти қадрӣ:** Таҳия намудани барномаҳои таълимӣ ва бозомӯзии қасбӣ барои мутахассисон, ки дар соҳаи мониторинг ва арзёбӣ фаъолият меқунанд, инчунин эҷоди захираҳои қадрӣ барои баланд бардоштани сатҳи таҳассус ва рушди қасбӣ.

**3. Тақвияти инфрасоҳтори техниқӣ:** Ворид намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ ва воситаҳои барномавӣ барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва таҳлили иттилоот, ки барои беҳтар гардидани самаранокӣ ва дақиқии мониторинг ва арзёбӣ мусоидат менамояд.

**4. Ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ:** Эҷоди механизмҳо барои иштироки фаъолонаи ҷомеа дар раванди мониторинг ва арзёбӣ, масалан, тавассути муҳокимаҳои ҷамъиятӣ ва иштироки лоиҳаҳои ҷамъиятии шаҳрвандӣ.

**5. Татбиқи лоиҳаҳои пилотӣ ва таҷрибаҳо:** Гузаронидани лоиҳаҳои пилотӣ дар миқёси хурд ҷиҳати санҷидани усулҳои нави мониторинг ва арзёбӣ, инчунин барои арзёбии самаранокӣ ва татбиқшавандагии онҳо дар мисоли Тоҷикистон.

**6. Тақвияти ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ:** Таъсис додани шарикиҳои муносиб бо созмонҳои байналмилалӣ, аз қабили СММ, Бонки ҷаҳонӣ ва дигарон, барои табодули таҷриба ва дарёфти дастгирии техниқӣ дар самти таҳия ва татбиқи усулҳои муосири мониторинг ва арзёбӣ.

**7. Такмили Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030:** Ҳамгирои усулҳои нави мониторинг ва арзёбӣ дар стратегияи миллии рушди Тоҷикистон, ки устуворӣ ва самаранокии дарозмуддати онҳоро таъмин менамояд.

**8. Роҳандозии истифодаи таҷриба:** Ташкили семинарҳои таълимӣ, конфронсҳо ва табодули таҷриба.

**9. Роҳандозии усулҳои нави мониторинг ва арзёбӣ:** Истифодаи усулҳои нави мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи ҳуҷҷатҳои банақшагирии

стратегӣ барои ошкор намудани мушкилот ва ислоҳи нақшаҳо, барномаҳо мувофиқӣ талабот ва шароити тағйирёбанд.

Дар маҷмуъ беҳтарсозии низоми мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои стратегии Тоҷикистон як қадами муҳим барои баланд бардоштани самаранокии идораи давлатӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳо мебошад. Татбиқи таҷрибаи байнамилалӣ ва мутобиқсозии таҷрибаҳои пешӯдами дигар кишварҳо метавонад ба татбиқи муваффақонаи ин вазифа мусоидат намояд.

Идоракунии рушди иқтисодиёт чи мамлакат ва чи минтақаи алоҳида бояд ба дурнамои аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шавад ва он дар асоси истифодаи усулҳои навоварона таҳия гардад. Яке аз ҷунин навгониҳо зарурати гузариш аз банақшагирии стратегӣ ҳамчун маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои алоҳида ба стратегикунонии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, ҳамчун муносибати сифатан нав ба идоракунӣ мебошад, ки тамоми маҷмӯи технологиӣ воситаҳои барномавӣ-лоиҳавии таҳияи стратегияро ба як низоми ягона муттаҳид мекунад.

Ҳадафи стратегикунонии рушди кишвар таҳияи технологияҳои нави ташаккули низоми идоракуни стратегӣ ҳамчун як раванди ягонаи систематикии рушди кишвар, минтақаҳо, маҳалҳо ва корхонаҳо мебошад, ки ба ҳамкории стратегии қисматҳои гуногуни ҷомеа, ки як қисми шоҳаи ҷамъиятию давлатиро ташкил медиҳанд, асос ёфтааст.

Гузариш аз банақшагирии стратегӣ ба стратегияи рушди минтақавӣ як лаҳзаи муҳими сиёсати давлатӣ аз нуқтаи назари таҳқими ҳокимияти минтақавӣ ҳангоми гузариш аз парадигмаи фаъолият ба парадигмаи рушд мебошад.

Дар хотима бояд таъкид кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъият ҷунин аст, ки равандҳои таҳияи назария ва методологияи банақшагирии стратегии кишвар ҳамзамон бо раванди қонунгузорӣ дар ин самти сиёсат идома доранд. Ин омезиши вазъият аз муҳаққиқон ва таҳиякунандагони стратегияҳо ва қонунҳо талаб мекунад, ки самтҳои асосии душвори татбиқи

банақшагирии стратегиро ҳадди аксар ба инобат гиранд. Инҳо бархӯрди манфиатҳои чамъиятӣ ва ҳадди аксар расонидани фоидай иқтисодӣ; пурзур намудани номутавозуни минтақаҳо дар натиҷаи ба нақша гирифтани рушди онҳо; ҳамоҳангии банақшагирии стратегии минтақавӣ ва соҳавӣ; гирифтани таҷрибаҳои давлатҳои пешқадам дар раванди таҳия, амалӣ ва иҷрои барномаҳои стратегӣ. Ин масъалаҳо, бешубҳа, бояд мавзӯи тадқиқоти оянда дар банақшагирии стратегии кишвар бошанд.

Азбаски вақтҳои охир ҳангоми муҳокимаи вазифаҳои дарозмуддати рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди саноат диққати ҷиддӣ дода мешавад, барои мақсадҳои ин кор намунаҳои мушаххаси кишварҳое гирифта шуданд, ки дар замонҳои гуногун ҳадафҳо ва вазифаҳои шабехро гузоштаанд.

Вазифаи аввалине, ки ба ин институтҳо voguzor карда шуд, ташаккули ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ буд ва минбаъд ин институтҳо инчунин салоҳиятҳои дигарро низ гирифтанд.

## ХУЛОСА

### *A) Натиҷаҳои асосии илми диссертатсия*

1. Дар ҷараёни таҳқиқоти анҷомдодашуда мағҳумҳо, усулҳо ва меъёрҳои асосии банақшагирии стратегӣ, ки олимони пешсаф дар ин соҳа пешниҳод кардаанд, гурӯҳбандӣ карда шуданд. Муайян карда шуд, ки банақшагирии стратегӣ ҳамчун низоми муҳими идоракуни давлатӣ ба ҳисоб рафта, таъмини рушди устуори кишварро тавассути муайян намудани ҳадафу афзалиятҳо, таҳлили омилҳои беруна ва дохилӣ, инчунин таҳияи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ таъмин менамояд [3-М].

2. Омӯзиши ақидаҳои олимон нишон дод, ки ҷузъҳои қалидии низоми банақшагирии стратегӣ таҳлили SWOT, таҳлили PEST, матритсаи Ансофф ва модели панҷ қувваи Майл Портерро дар бар мегиранд, ки дар шароити рақобатпазирӣ иқтисоди ҷаҳон ва минтақа ба мутобиқ шудан ба тағйирот ва зиддият нишон додан бо хавфҳои беруна мусоидат мекунад [3-М, 5-М].

3. Дар раванди омӯзиши ҷанбаҳои назариявии низоми банақшагирии стратегӣ муайян карда шуд, ки низоми самараноки банақшагирии стратегӣ бояд ба меъёрҳои муайян, ба монанди мутобиқшавӣ, устуории дарозмуддат, ҳадафмандӣ, рақобатпазирӣ асос ёбад ва ин имкон медиҳад, ки қарорҳои асоснок қабул гардида, устуории макроиқтисодӣ дар шароити тағйироти доимӣ дар кишвар таъмин карда шавад [5-М].

4. Таҳқиқот муайян намуд, ки бо назардошти пешрафту тағйироти бахши молиявию бонкӣ зарурияти муосиргардонии заминаи назариявии низоми банақшагирии стратегӣ пеш омадааст. Ба ақидаи мо низоми банақшагирии стратегӣ – раванди таҳлили маҷмӯии аз ҷиҳати илмӣ асоноккушудаи ҳадафу афзалиятҳои дарозмуҳлат ва роҳҳои ноилшавӣ ба онҳо мебошад, ки захираву имкониятҳои мавҷуда ва хавфҳои эҳтимолиро барои таъмини рушди устуори давлат, минтақа, соҳа ва корхона ба инобат мегирад [3-М, 5-М].

5. Дар натиҷаи таҳқиқоти таҷрибаи кишварҳои ҷаҳон муайян гардид, ки ҳарчанд давлатҳо дар маҷмуъ низоми ягона ё равиши якхелаи банақшагирии стратегиро роҳандозӣ намоянд ҳам, баъзе хусусиятҳои фарқунандаи ин низом дар онҳо ҷой дорад. Аз ин рӯ, бояд низоми банақшагирии стратегӣ бо назардошти имконияту неруи кишвар, мавқеи ҷойгиршавӣ, шарикони асосии тиҷоратӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ роҳандозӣ гардад, ки ин ниҳоят барои ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас ва дар маҷмуъ барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат мекунад [9-М, 10-М].

6. Таҳлил нишон дод, ки низоми банақшагирии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор дошта, дар он як қатор масъалаҳо, ба монанди ҳамоҳангсозии байни мақомотҳо, қасбияти мутахассисони соҳавӣ, алоқамандии банақшагирии стратегӣ бо раванди таҳияи буҷет ва ғайра ҷой доранд. Вобаста ба ин, такмили доимии низоми мазкур, баҳусус қабули санадҳои зерқонуни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ», такмили соҳтори амалқунандаи вазорату идораҳо ва нерӯи қадрии онҳо дар самти банақшагирии стратегӣ ва бо назардошти ҳадафу афзалиятҳои муайянгардида ва тамоюлҳои ҷойдоштаи иқтисоди ҷаҳон таҷдиdi назар намудани стратегия ва барномаҳои амалқунанда ба мақсад мувофиқ мебошад [5-М].

7. Бо назардошти таҳқиқоти назарияҳои гуногун вобаста ба истифодаи онҳо дар мониторинги ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ муҳиммияти истифодаи назарияи «тағиирот» дар раванди мазкур барои баланд бардоштани самаранокӣ ва устувории татбиқи онҳо муайян карда шуд. Назарияи «тағиирот» имкон медиҳад, ки раванди татбиқи ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ возеҳ нишон дода шуда, тадбирҳо бо натиҷаҳои интизорӣ ва ҳадафҳои дарозмуҳлат пайваст карда шаванд. Истифодаи ин

концепсия дар низоми мониторинг ҷиҳати сари вақт ворид намудани тағйирот дар тадбирҳои пешбинишуда замина мегузорад [9-М, 11-М].

8. Дар давраи баррасиshawанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсаду вазифаҳои стратегии рушди иқтисодиёт дар супоришҳои Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олий ва дар дигар қарору супоришҳои Ҳукумати кишвар муайян шудаанд. Омӯзиш муайян намуд, ки дар татбиқи сифатнок ва саривақтии баъзе аз мақсаду вазифаҳо тамоюлҳои ҷойдоштаи иқтисоди ҷаҳон ва минтақа, аз ҷумла, низоъҳои тиҷоратӣ байни кишварҳои абарқудрат, ҷоринамоии таҳримҳои нисбат ба шарикони асосии Тоҷикистон, паҳншавии бемориҳои сироятӣ, инчунин тағйирёбии иқлими таъсири бештар расонидаанд [1-М, 2-М, 5-М].

9. Қоидаҳо, меъёрҳо ва усулҳое, ки барои таҳия ва татбиқи банақшагирии стратегии давлатӣ заруранд, муқаррар карда шуд. Меъёрҳои мавҷудбуда самти ҳаракатро аниқ карда, бо ин роҳ пайдарпайи раванд ва мақсаднокии ҳадафҳои стратегӣ таъмин мегардад. Модели низоми банақшагирии стратегӣ барои Тоҷикистонро аз нуқтаи назари системавӣ ва маҷмӯй таҳия гардид [3-М, 5-М, 10-М, 11-М].

10. Ҳангоми таҳияи стратегия бояд роҳҳои гуногуни ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ, яъне аз рӯи сенарияҳои эҳтимолӣ интихоб, баррасӣ ва татбиқ карда шаванд. Бахусус, сенарияҳои татбиқи ҳадафҳо бояд дар вазъияти гуногун, бахусус дар вазъияти имрӯза, тағйирёбанда ва афзоиши таъсири омилҳои муҳталиф асоснок гардад. Дар ин росто бо назардошти таҳлили имкониятҳои мавҷуда ва таъсири омилҳои беруна дурнамои нишондиҳандаҳои асосии рушди макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2026-2030 тибқи се сенария- буҳронӣ, воқеӣ ва шиддатнок таҳия карда шуд. Дар сенарияи буҳронӣ суръати рушди иқтисоди кишвар дар сатҳи 4-5 фоиз, сенарияи воқеӣ 7-8 фоиз ва дар сенарияи шиддатнок 9-11 фоиз пешбинӣ шудааст [6-М].

11. Барои баҳодиҳии самаранокии низоми банақшагирии стратегӣ якчанд нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ истифода карда шудаанд. Якум, рушди иқтисоди миллӣ, ки тавассути ММД ва нишондиҳандаи он ба ҳар нафар аҳолӣ муайян карда мешавад. Дуюм, сатҳи бекорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ки рушди сармояи инсониро инъикос мекунанд. Сеюм, сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар шудани дастрасӣ ба маориф ва тандурустӣ. Инчунин дигар нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ - сатҳи таваррум ва даромади пулии аҳолӣ арзёбӣ карда шудаанд [1-М, 2-М, 6-М].

12. Аҳамияти низоми банақшагирии стратегии кишварро дар самти ҳамоҳангозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ арзёбӣ ва асоснок карда шудаанд. Дар даврони соҳибистикӯлӣ Тоҷикистон таъсири як чанд бӯҳронҳои ҷаҳониро ба иқтисоди миллӣ, аз ҷумла соли 2008 ва 2015, бӯҳронҳои ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ ва солҳои 2020-2021, бӯҳрони озуқаворӣ, тиббӣ ва коммуникатсиониро, ки дар пайи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба вучуд омада буданд, аз сар гузаронид. Бӯҳрони навбатии иқтисодию иҷтимоии ҷаҳонӣ, ки бо назардошти оғози амалиёти маҳсуси ҳарбӣ аз ҷониби Россия нисбат ба Украина ба миён омад, ҷаҳони имрӯзаро ба номуайянӣ овардааст. Таъсири бӯҳронҳои мазкур ба иқтисоди миллӣ асосан тавассути коҳиш ёфтани ҳаҷми сармоягузориҳо, баҳусус сармояи мустақими хориҷӣ, кам шудани воридоти маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, ноустуворӣ ва баландшавии нархи молу маҳсулоти воридотӣ, инчунин маҳдудияти интиқоли технология ва молу маҳсулот ба миён омад [1-М, 2-М, 6-М, 7-М, 8-М].

13. Солҳои охир таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ коҳиш ёфта истодааст, зеро сарфи назар аз таъсири ҳавфҳои берунӣ устувории макроиқтисодӣ дар кишвар аз ҳисоби омилҳои дохилӣ, баҳусус баҳши воқеии иқтисодиёт таъмин гардида истодааст [1-М, 2-М, 6-М, 7-М, 8-М].

## **Б) Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот**

1. Бо мақсади такмили низоми банақшагирии стратегӣ ворид намудани тағйиротҳои зерин дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» дар диссертасия пешниҳод гардид: [5-М, 9-М, 11-М]

- Рақамикунӣ - истифодаи технологияи рақамӣ дар низоми банақшагирии стратегӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокӣ ва шаффафояти ҷараёни банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ;
- мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор карда шаванд, ки бо ҷомеаи шаҳарвандӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ вобаста ба таҳия ва татбиқи ҳуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи маҳал мунтазам машварат гузаронанд;
- ҳангоми муайянкунии чорабиниҳои ҳуччатҳои банақшагирии стратегӣ бояд асосноккунии иқтисодӣ ва истифодаи самараноки маблағҳо, бахусус таъсири иҷтимоию иқтисодии онҳо пешниҳод карда шавад;
- бо мақсади баҳодиҳии объективии раванди татбиқи ҳуччатҳои банақшагирии старетегӣ мақоми ваколатдори соҳа метавонад мушовирони институтҳои илмию татқиқотии ватанӣ ва дигар ташкилотҳои байналмилалиро ҷалб намояд;
- дурнамоҳои давлатӣ бояд таҳлили хавфҳои ҷаҳонӣ, ба монанди тағйирёбии иқлим, бемориҳои сироятӣ, хавфҳои эҳтимолии иқтисодӣ, инчунин тадбирҳо оид ба коҳиш додани онҳоро ба инобат гирад;
- дурнамоҳои давлатӣ бо назардошти тағйирёбии вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, инчунин натиҷаи мониторинги татбқи онҳо таҷдиди назар карда шаванд.

2. Пешниҳод гардид, ки расмиёти ҷамъоварии маълумот дар мисоли якчанд индикаторҳо, ки он аз сатҳи маҳал ва соҳавӣ ба шакли миллӣ ҷамъ шуда, маълумоти мувофиқатшуда ва мутобиқшаванда пешниҳод карда мешавад, оварда бояд шавад [5-М, 9-М].

3. Дар «Тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуччатҳои банақшагирии стратегӣ дар Тоҷикистон» дар бандҳои алоҳида мағҳум ва мақсади «Мониторинг» ва «Арзёбӣ» тафсир дода шавад. [5-М, 9-М]

4. Ҳамчун замимаи санади зерқонунӣ оид ба тартиби гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ, дастури корбарӣ ҷиҳати гузаронидани мониторинг ва арзёбии ҳуччатҳои банақшагирии стратегии сатҳи маҳал, соҳа ва миллӣ таҳия карда шаванд [5-М, 9-М].

5. Шакли ягонаи матритсаҳо ва ҷадвалҳои мониторинг таҳия шуда, бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ тарзу услуби ҳисоби индикаторҳо ва дигар нишондиҳандашои мониторингу арзёбӣ ба алгоритми ягона ворид карда шавад. Ин амал бо васеъ истифода бурдани рақамикунонии низоми мониторинг ва арзёбӣ ба роҳ монда мешавад [5-М, 9-М].

6. Бо назардошти тамоюлҳои ҷойдоштаи иқтисоди ҷаҳон аксари кишварҳо, аз ҷумла Тоҷикистон зери таъсири хавфҳои манфии беруна қарор дорад (ноустувории вазъи геосиёсии ҷаҳон, тағйирёбии сатҳи таварруми ҷаҳонӣ, таҳримҳои иқтисодӣ ва тағйирёбии иқлими). Аз ин рӯ, пешниҳодҳои зерин бо мақсади таъмин намудани дигаргунсамтии иқтисодиёт, таҳқими имкониятҳои институтионалии кишвар, пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва дар ин замина беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ барои расидан ба ҳадафҳои стратегии рушди кишвар манзур карда шуданд [6-М, 7-М, 8-М]:

6.1. Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва таъмини дигаргунсамтии иқтисодиёт: ҳамчун яке аз роҳҳои асосии коҳиши додани сатҳи осебпазирии иқтисодиёти миллӣ аз таҳдидҳои беруна, ҷалби бештари сармоягузорӣ барои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла саноат, энергетика кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ғайра.

6.2. Таҳқими суботи молиявӣ: Дар сатҳи устувор нигоҳ доштани ҳаҷми қарзи берунаи давлатӣ; маҳдуд кардани ҷалби қарзҳое, ки элементи грантӣ

надоранд ва рушд додани бозори дохилии қарз барои таъмини харочоти давлатӣ; афзоиши захираҳои байналмилалӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, ки метавонанд дар давраҳои буҳронӣ барои таъмини суботи иқтисодӣ истифода шаванд.

6.3. Таҳқими асосҳои институтсионалӣ ва беҳтар намудани шароити идоракунӣ: Беҳтар намудани идоракуни фаъолияти корхонаҳои давлатӣ, баҳусус баланд бардоштани самаранокӣ ва шаффофияти фаъолияти онҳо, ки ба коҳиши хавфҳои фискалӣ ва баланд бардоштани эътиимоди сармоягузорон мусоидат меқунад.

6.4. Сармоягузорӣ ба инфрасохтор ва инноватсияҳо: Рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва энергетикӣ барои баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ; дастгирии инноватсияҳо ва технологияҳо, аз ҷумла татбиқи технологияҳои нав ва дастгирии лоиҳаҳои инноватсионӣ, ки ба дигаргунсамтии иқтисодиёт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат меқунанд.

6.5. Устувории иқлим ва амнияти экологӣ: Тақвияти корҳо дар самти мутобиқшавӣ ба тағиیرёбии иқлим, баҳусус татбиқи саривақтӣ ва сифатноки ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар самти тағиирёбии иқлим, иқтисоди «сабз» ва манбаъҳои барқароршавандай энергия.

## **РЎЙХАТИ МАНБАҲОИ ИСТИФОДАШУДА**

### **Ҳуҷҷатҳои меъёри ҳуқуқӣ ва барномавӣ:**

[1]. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2016, №678. [Матн]. –Душанбе: 2016.–252.-С.8-16.

[2]. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2021, №168. [Матн] .–Душанбе: 2021. –231 с.

[3]. Барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2021, №169. [Матн] (бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ).–Душанбе: 2021. –300 с.

[4]. Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, январ-декабри соли 2023 // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн]. –Душанбе: 2023. –317 с.

[5]. Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, январ-декабри соли 2021. [Матн]. –Душанбе: 2021. –321 с.

[6]. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, Агентство по статистики при Президенте Республики Таджикистан. [Текст].–Душанбе: 2020.– 530.-С.10.

[7]. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, Агентство по статистики при Президенте Республики Таджикистан. [Текст].–Душанбе: 2023.– 530.-С.10.

[8]. Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 8 декабря соли 2003, №53. [Матн] (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ).–Душанбе: 2003. –23 с.

[9]. Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.08.2018, №1544. [Матн].—Душанбе: 2018. Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Садои мардум”. №96(3890) –2 с.

[10]. Дар бораи баnakшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2022, №1894. [Матн] (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ).—Душанбе: 2022. —23 с.

[11]. Дар бораи Тартиби таҳияи дурнамоҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлати давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабря соли 2007, №649. [Матн] (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ).—Душанбе: 2007. —16 с.

[12]. Дар бораи қоидаҳои гузаронидани мониторинг ва арзёбии амалишавии ҳуҷҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ, барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2018, №615. [Матн].—Душанбе: 2018. —28 с.

[13]. Дар бораи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2021, №358. [Матн]. (бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ).—Душанбе: 2022. —195 с.

[14]. Даствардҳои иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 25 соли Истиқлолияти давлатӣ // зери таҳрири Неъматулло Ҳикматуллозода. [Матн].—Душанбе: 2016.—271.—С-72-73.

[15]. Дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба солҳои 2016-2018, 2017 -2019, 2018 – 2020, 2019- 2021, 2020 – 2022, 2021 – 2023, 2022 – 2024, 2023-2025. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://medt.tj/tj/makroiqtisodiet/prognozz> (санаи муроҷиат: 21.10.2023 с.).

[16]. Дар бораи Низомномаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисто аз 28 декабря

соли 2006, №589. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://medt.tj/tj/about/polozhenie> (санаи муроҷиат: 13.08.2021 с.).

[17]. Дар бораи нақшай чорабиниҳо оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марта соли 2022, №116. [Матн]. – Душанбе: 2022. –13 с.

[18]. Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марта соли 2023, №119. [Манобеи электронӣ]. – низоми дастрасӣ: URL: <https://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 30.09.2022 с.).

[19]. Дар бораи тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҷалҳо. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, №181 [Матн]. – Душанбе: 2019. –34 с.

[20]. Закон Кыргызской Республики о государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики: Закон Кыргызской Республики от 20.02.2009 г. № 61. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30388460](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30388460) (дата обращения: 07.02.2021 г.).

[21]. Закон о стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014г.№172-ФЗ. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения: 12.08.2021 г.).

[22]. Закон Республики Беларусь о государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Республики Беларусь: Закон от 05.05. 1998 г. № 157-З. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30556748](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30556748) (дата обращения: 26.07.2021 г.).

[23]. Мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони вилояти Мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо

роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон//25.05.2024 10:20, ноҳияи Данғара. [Манобеи электронӣ]. — Низоми дастрасӣ: [https://president.tj/event/domestic\\_trips/37666](https://president.tj/event/domestic_trips/37666) (санаи муроҷиат: 04.06.2024 с.).

[24]. Маҷмӯи Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009 (маълумоти оммавӣ) //UNDP, [Матн].—Душанбе: 2007. 24.-С.2.

[25]. Омори «Хочагии қишлоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн].—Душанбе: 2020.—С.26-27.

[26]. Омори «Хочагии қишлоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон 2023. [Матн].—Душанбе:2023. -С.26-27.

[27]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии қишвар» аз 22.12.2017, [Матн].—Душанбе: 2017.—49 с.

[28]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии қишвар «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии қишвар» аз 26 декабря соли 2018, [Матн].—Душанбе: 2018. —53 с.

[29]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии қишвар «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии қишвар» аз 26 январи соли 2021, [Матн].—Душанбе: 2021. —47 с.

[30]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии қишвар» аз 28 декабря соли 2023, [Матн] .—Душанбе: 2023.— 63 с.

[31]. Постановление Правительства Республики Казахстан об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.11.2017 г. №790. [Манобеи электронӣ]. — Низоми дастрасӣ: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790/links> (дата обращения: 21.08.2022 г.).

[32]. Постановление Правительства Республики Казахстан об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.11.2017 г. № 790. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790/links> (дата обращения: 20.08.2022 г.).

[33]. Постоновление Правительства Российской Федерации от 29.09.2018, N8028п-П13. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_58136/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58136/) (дата обращения: 28.08.2022 г.).

[34]. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.1997 N255 «О Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://economy.gov.by/uploads/files/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-razvitiya-Respubliki-Belarus-na-period-do-2035-goda.pdf> (дата обращения: 08.09.2022 г.).

[35]. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2004 N25 «О Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomiceskogo-razvitiya-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf> (дата обращения: 08.09.2022 г.).

[36]. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.05.2017 N10 «О Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomiceskogo-razvitiya-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf> (дата обращения: 08.09.2022 г.).

[37]. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.02.2020 №3 «О Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года». [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://sdgs.by/news/v-belarusi-utverzhdena-nacionalnaya-strategiya-razvitiya-ekonomiki-zamknutogo-czikla-do-2035-goda/> (дата обращения: 11.09.2022 г.).

[38]. Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 №3052. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/> (дата обращения: 12.09.2022 г.).

[39]. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2007 №704 [Матн]. –Душанбе: 2007. –142 с.

[40]. Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабря соли 2012, №1030 [Матн]. –Душанбе: 2012. –96 с.

[41]. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабря соли 2016, №636. [Матн]. –Душанбе: 2016. 21, 17, 87 с.

[42]. Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2002, №209. [Матн]. –Душанбе: 2001. -164 -С.8.

[43]. Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2007-2009. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2007, №703 [Матн]. –Душанбе: 2007. –344 с.

[44]. Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2010-2012. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 февраля соли 2010, №1254. [Матн]. –Душанбе: 2010. –154 с.-С.10

[45]. Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ, маҷмӯи аморӣ // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021, [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://www.stat.tj/majmuai-omorii-tojikiston-dar-rakamho-2024-ba-nashr-rasid/> (санаи муроҷиат 15.05.2022 с.).

[46]. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208. [Манобей электронӣ]. — Низоми дастрасӣ: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216629/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/) (дата обращения: 23.09.2021 г.).

[47]. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:  
<https://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 21.09.2024 г.).

[48]. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» [Манобеи электронӣ]. — Низоми дастрасӣ: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32512988](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32512988) (дата обращения: 17.03.2022 г.).

[49]. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года №УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://lex.uz/ru/docs/6600404> (дата обращения: 13.10.2023 г.).

[50]. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [Манобеи электронӣ]. — Низоми дастрасӣ:  
<https://faolex.fao.org/docs/pdf/uzb189327.pdf> (дата обращения: 22.10.2021 г.).

[A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B](#)  
[E%D0%B8%20COVID19.pdf](#). (санай мурочиат 12.05.2021 с.).

**Монографияҳо, китобҳои дарсӣ,  
тафсирҳо, васоити таълимӣ, курси лексияҳо:**

[52]. Ашинова М.К., Чиназирова С.К. Институт циональная среда в региональной системе стратегии ческого планирования // Компьютерные технологии и телекоммуникации. КТИТК- 2014: [Текст] / М.К. Ашинова, С.К. Чиназирова // Сборник материалов Всероссийской молодежной научно практической конференции: материалы конференции / (18 июня-20 июня 2014 г.) –Грозный: АЛЕФ, 2014. – 416с.–С. 342-348.

[53]. Андрианов К. Н. Необходимость и важнейшие направления развития системы стратегического планирования социально-экономического развития в РФ [Текст] / Андрианов К. Н. // Представительная власть-XXI век. – 2020. – №. 1-2. – С. 35.

[54]. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации [Текст] / Р.Л. Акофф // [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1985.-С.327.

[55]. Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф// [сокр. пер. с англ.]. – М.: Экономика, 1989.—С. 519.

[56]. Абраменко Д. А. Проблемы координации бюджетной и денежно-кредитной политики России [Текст] / Д. А. Абраменко // Вестник современных исследований.– 2019. – №. 3.10. – С. 4-8.

[57]. Абалкин Л.И. Стратегия управления [Текст] / Л.И.Абалкин// – М.: Политиздат, 1975. – 79 с.

[58]. Абалкин Л. И. Стратегия России: взгляд в завтрашний день (методологические размышления) [Текст] / Л.И. Абалкин // Экономист. — 2003. — № 7.

[59]. Абашев Д. А. Децентрализованная система стратегического планирования как пример вовлечения общества в процесс планирования и

управления: опыт Канады [Текст] / Д. А. Абашев // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – №. 6 (100). – С. 44.

[60]. Акмаева Р.И., Луки В. Финансы и статистика [Текст] / Р.И.Акмаева, В.Луки // - Ростов н/Д: Издательство «Фолиант». 2007. –С.208.

[61]. Авезов, А.Х. Таджикистан: стратегические факторы устойчивого развития [Текст] / А.Х. Авезов // Материалы международной научной конференции «Перспективы и факторы обеспечения устойчивого развития экономики». – Худжанд, 2012. – С.13-18.

[62]. Авезов А.Х. Стратегическое управление промышленностью Республики Таджикистан [Текст] / А.Х. Авезов, А.А. Урунов, Ш. Рахими // Ученые записки Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова. – 2017. – №2 (41). – С.159-162.

[63]. Авезов А. Х., Азимова М. Стратегическое управление устойчивым развитием экономики региона [Текст] / А. Х. Авезов, М.Азимова / Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2015. №1 (1). С. 32.

[64]. Аминов М. М. Мушкилоти ҳуқуқии фаъолияти худидоракуни махаллӣ дар низоми идоракуни давлатӣ [Матн] Аминов М. М. / Таҳқими давлатдории миллӣ дар Тоҷикистон дар даврони сохибистиқлолӣ. – 2021. – С. 208-212.

[65]. Андреев В.А. Стратегическое планирование как важнейшая функция управления предприятием [Текст] / В.А. Андреев//Евразийский научный журнал/ Экономические науки. –2007.- –С.263-267.

[66]. Абдрахманова Д. Р. Эволюция представлений о системе стратегического планирования [Текст] Д. Р. Абдрахманова / Современные проблемы социально-гуманитарных наук. – 2016. – №. 2. – С. 136-140.

[67]. Атаева А.Г. Проблемы разработки методологии стратегического планирования для региональных социально-экономических систем [Текст] А.Г. Атаева // Управление. 2019. Т. 7. № 4.-С. 90-99.

[68]. Аттоев Ф. Э. Принцип ва методҳои идорақунии рушди инноватсионии-сармоягузорӣ дар корхонаҳои энергетикӣ // [Текст]: Вестник педагогического университета (Естественных наук). – 2022. – №. 3 (15). – С. 74-81.

[69]. Афиногенов Д. А., Кочемасова Е. Ю., Сильвестров С. Н. Стратегическое планирование: проблемы и решения [Текст] / Д. А. Афиногенов, Е. Ю. Кочемасова, С. Н. Сильвестров // Мир новой экономики. – 2019. – №. 2. – С. 23-31.

[70]. Бойматов А.А., Формирование стратегии устойчивого развития региональной экономики. [Текст] Коллективная монография / А.А. Бойматов, А.Х.Аvezов, Т.Р. Ризокулов, и др. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – 279 с.

[71]. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / [Текст]: К. Боумэн. — [пер. с англ.] / под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 175 с.

[72]. Быдтаева Э.Е. Механизм стратегического планирования промышленного развития регионов [Текст] / Быдтаева Э.Е. // Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)/монография.2014

[73]. Батуров Х.Д. Тошматова М.Д. Дифференциация в социально-экономическом развитии регионов РТ и механизм ее снижения «ВЕСТНИК ТГУПБП», [Текст] / Батуров Х.Д. Тошматова М.Д. // выпуск 2 (95), 2023, Серия общественных наук. -С.72-78.

[74]. Белоус О. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития / [Текст] / О. Г. Белоус, Д. Г. Лукьяненко и др. // - К.: Орияне, 2000. С. -42.

[75]. Богданова Ю.В., Смирнова О.О., Дорожная карта разработки базовых документов стратегического планирования и прогнозирования в реализацию федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Текст] / Богданова Ю.В., Смирнова О.О. // Сборник. Материалы Всероссийской конференции молодых ученых по

вопросам государственного стратегического планирования «Форум молодых стратегов», Москвы, 20 мая 2015 г. / Ю.В. Богданова, О.О. Смирнова – М.: Издательство МНЭПУ, 2015. - Т. 1. - С.45-83.

[76]. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условия рынка: [Текст] / Л.Е. Басовский // Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С.260.

[77]. Бойматов А.А. Нақшакашии стратегии маркетингй: назария ва хусусиятҳои методологӣ [Текст] / А.А. Бойматов // вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. - Худжанд, 2021.- №4. - С.47-56.

[78]. Бардовский В.П., Плахова Л.В., Соколова Н.Н. Актуальные вопросы формирования системы государственного стратегического управления [Текст] / Б. В.П.ардовский, Л.В.Плахова, Н.Н. Соколова // Научный журнал Фундаментальные исследования - 2016. – № 8 (часть 2) – С. 306-309.

[79]. Бабаджанов Р.М., Алимов А.Л., Джалилов Д.Р. Социально-экономические проблемы развития регионов Таджикистана за годы независимости [Текст] / Р.М.Бабаджанов, А.Л.Алимов, Д.Р. Джалилов //Монография. - Душанбе, 2022.-С.275.- С.5.

[80]. Батов Г.Х. Стратегическое планирование в системе регионального управления [Текст] / Батов Г.Х. //Вестник Института экономики Российской академии наук. –2017–№1. –С.65-77.

[81]. Вачугов, Д.Д. Стратегия планирования. Основы менеджмента и рынка [Текст] /Д.Д. Вачугов, В.Ф. Веснин // Социально–политический журнал. – 1993. – №8.

[82]. Воронкова В. Г. Управление человеческими ресурсами: философские основы: [Текст] / В. Г. Воронкова // Учебное пособие. - М.: Профессионал, 2016. -С.576.

[83]. Воробьев А. В. Эволюция научных взглядов на стратегическое финансовое планирование за рубежом // [Текст] / А. В. Воробьев //

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. – №. 29. – С. 37.

[84]. Войтоловский Ф.Г., Кувалин Д.Б., Ленчук Е.Б. Стратегическое планирование в государственном управлении: опыт, возможности и перспективы [Текст] / Ф.Г.Войтоловский, Д.Б.Кувалин, Е.Б.Ленчук // Проблемы прогнозирования, 2020.-№6-С.46-55.

[85]. Виханский, О.С. Стратегическое управление [Текст] / О.С. Виханский // – М.: «Гардарика». –2001. –С.132-145.

[86]. Гапоненко А.Л. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона [Текст] / А.Л.Гапоненко // Пространственная Экономика. –2005 –№4. -С. 40-53.

[87]. Государственное стратегическое планирование: Перспективы и пути развития, [Текст] /изадние Государственной думы.- 2022-С.81.

[88]. Глазьева С. Ю., Яковца Ю. В. Зарубежный опыт государственного прогнозирования, стратегического планирования и программирования: монография [Текст] / С. Ю.Глазьева, Ю. В.Яковца //Государственный ун-т управления, Национальный ин-т развития, Региональная научная организация исследователей прогнозистов «Прогнозы и циклы». – М., 2008. –С. 124.

[89]. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: учеб. пособ. [Текст] / Г. Я. Гольдштейн. //Таганрог: ТРТУ, 2004. —С.267.-С-37.

[90]. Горбулин В. П., Качиньский А. Б. Стратегическое планирование: решение проблем национальной безопасности. Монография [Текст] / В. П. Горбулин, А. Б. Качиньский // Ко.:НИСД, 2010 – 288 с.

[91]. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление [Текст] / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. — М.: Омега-Л. –2010.–С.464.

[92]. Губанов С. Промышленная политика и государство [Текст] / С. С. Губанова // Экономист. – 2014. – №7. – С. 3-14.

[93]. Доклад оби экономике Таджикистан [Текст] /Группа всемирного Банка, лето-2024-С.51.

[94]. Джонмамадов, Ш.Б. Развитие отраслевых структур субъектов экономики Хатлонской области [Текст] / Ш.Б. Джонмамадов, X.X. Джураева // Экономика Таджикистана. – 2023. – №2. – С.166-173.

[95]. Дролова Е.Ю., Зайцев М.А. Бюджетирование как метод финансового планирования деятельности предприятия [Текст] / Е.Ю. Дролова, М.А. Зайцев // Вестник ИРГТУ.-2014.-№5(88)-С. 180.

[96]. Жеребило Т. В. Термины и понятия: Методы исследования и анализа текста Словарь-справочник [Текст] / Т. В. Жеребило //Рефлексия. – 2012. – №. 1. – С.61.

[97]. Заверский С. М. Стратегическое планирование развития экономики: мировой опыт и выводы для России [Текст] / С. М. Заверский //Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2016. – №. 2. – С. 22-40.

[98]. Иванов В. В. Методологические аспекты стратегического планирования в контексте глобальных трансформаций [Текст] / В. В. Иванов //Экономическое возрождение России. – 2020. – №.1(63). – С. 6-14.

[99]. Ищенко А.А. Стратегическое планирование в механизме государственного управления: новации правового регулирования [Текст] / А.А. Ищенко // Административное и муниципальное право. — 2022. — № 1. — С. 51–66.

[100]. Искандаров Қ., Ализода Б. П. Такмили низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар Тоҷикистони Соҳибистикӯл [Текст] / Қ.Искандаров, Б. П. Ализода // Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. Государственное Управление.–2021.- №4/1(53) С.172-178.

[101]. Кондратова И.Г. Бюджетирование как инструмент Финансового планирования [Текст] / И.Г.Кондратова // Экономический анализ: Теория и Практика.-2007-№4(85). – С.50-55.

[102]. Клименко А. В., Королев В. А., Двинских Д. Ю., Рычкова Н. А., Сластихина И. Ю./ Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем стратегического планирования (Часть 1) [Текст] / К А. В.лименко, В. А.Королев, Д. Ю.Двинских, Н. А.Рычкова, И. Ю./Сластихина Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва.- 2016.-С. 67.

[103]. Корнеева В. М., Пупенцова С. В. Современные методы управления рисками на предприятиях [Текст] / В. М.Корнеева, С. В.Пупенцова //Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – №. 2. – С. 33-38.

[104]. Калмыкова А. В., Кабытов П. П. «Гибкие» структуры государственного управления [Текст] / К А. В.алмыкова, П. П.Кабытов //Журнал российского права. – 2019. – №. 8. – С. 107-120.

[105]. Комилбек А. Ё. Состояние и перспективы развития современной системы государственного управления Республики Таджикистан [Текст] / А. Ё. Комилбек //Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2022. – №. 1 (39). – С. 86-92.

[106]. Краснов Г. И. Методология прогнозирования социально-экономического развития [Текст] / Г. И. Краснов //Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №. 2. – С. 393.

[107]. Каримова М.Т., Вохидзода У.С. Дифференциация регионов Таджикистана по уровню их социально-экономического развития [Текст] / М. Т. Каримова, У. С. Вохидзода // Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития:Пленарные доклады / Материалы VIII Международного форума, Москва, 24–25 октября 2019 года / Под редакцией В.А. Цветкова, К.Х. Зойдова. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем рынка Российской академии наук», 2019. – С. 66-76.

[108]. Катькало В.С./Теория стратегического управления: Этапы развития и основные Парадигмы [Текст] // Катькало В.С. Вестник Санкт-Петербургского Университета, 2002. Вып.2(№16).-С.8.

[109]. Костин В.А., Костина Н.Б. Роль государства в стратегическом управлении: Традиционные и современные подходы// Вопросы упарвления.

[110]. Коттер Дж. / Впереди перемен: Как успешно провести организационные преобразования [Текст] / Дж.Коттер // пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. –2019. –С.287.

[111]. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учебник [Текст] // Б. Кузык, В. Кушлин, Ю. Яковец. - М.: Экономика, 2011.-С.604.

[112]. Кузык Б.Н. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-экономического развития : учебник для вузов [Текст] / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. — Москва : Экономика, 2006. — С.427.

[113]. Кириченко Э.В. США: возможности и пределы экономического и политического лидерства. В 2-х т. [Текст] / Э.В. Кириченко // М.: ИМЭМО РАН, 2016.-С.114-118.

[114]. Лапыгин Ю.Н. Экономическое прогнозирование: Учебное пособие [Текст] / Ю.Н.Лапыгин, В.Е.Крылов, А.П.Чернявский. – М.: Эксма, 2009. –С. 256.

[115]. Львова Д. С., Гранберга А. Г., Егоршина А. П. Стратегическое управление: регион, город, предприятие [Текст] / Д. С. Львова, А. Г. Гранберга, А. П. Егоршина // под ред.. — М.: Экономика, 2005. —С.255.

[116]. Ленчук Е.Б., Войтоловский Ф.Г., Кувалин Д.Б. Стратегическое планирование в государственном управлении: опыт, возможности и перспективы [Текст] / Е.Б.Ленчук, Ф.Г.Войтоловский, Д.Б.Кувалин // Проблемы прогнозирования.- 2020.- №6.С.19.

[117]. Логвинов С. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст] / С. А.Логвинов, Е. Г. Павлова //М.: Финансовый университет. – 2011.-С.73.

[118]. Маковкина С. А., Ручкин А. В. Стратегическое планирование развития муниципальных образований: опыт зарубежных стран и регионов России [Текст] / С. А.Маковкина., А.В.Ручкин // Управленческое консультирование.-2014.- №8.С.121.

[119]. Минцберг Г. Стратегический процесс [Текст] / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: «Питер», 2001.—С.688.

[120]. Матвийчук Л. Н., Кучерявенко С. А. Методические положения формирования рационального механизма планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона [Текст] / Л. Н.Матвийчук, С. А. Кучерявенко //Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2016. – №. 1. – С. 44-47.

[121]. Мирзоева С. М. Зарубежный опыт стратегического планирования городского округа [Текст] / С. М. Мирзоева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3. – С. 200-203.

[122]. Мамадазимов А. Открытый мир Таджиков. Книга I. [Текст]/ А.Мамадазимов// Стратегия Саманидов.-Душанбе, «Илм», 2021, - 368с.-С.70.

[123]. Медведева С. Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие: практикум [Текст] /С.Н.Медведева [Текст] //Севастополь.- 2018.-С.102.

[124]. Маркова Е. С., Кисова А. Е., Зюзина Н. Н. Цифровая трансформация государственного управления: [Текст] / Е.С. Маркова, А. Е.Кисова, Н. Н. Зюзина //Теория, методология, практика. – 2022.-С.164.

[125]. Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина // ЮНИТИ-ДАНА, 2003.—С.279.

[126]. Мукин С.В. Методология разработки сценариев социально-экономического развития [Текст] / С.В. Мукин // Гуманитарные науки. Экономика// Вестник ТГУ, 2009.-№7(75).-С.34.

[127]. Николаев Д.В. Финансовое планирование как фактор стратегического развития [Текст] / Д.В.Николаев // Финансовые исследования.-2018. -№ 3 (60).-С.117-12.

[128]. Николаев И. Стратегии и программы развития регионов [Текст] / И. Николаев, О. Точилкина // Экономика и общество. — 2006. — № 7 — 8. — С. 269—287.-С.270.

[129]. Ноздрева Р. Б. Рыночная экономика и государственное планирование: зарубежный опыт [Текст] / Р. Б. Ноздрева //Вестник МГИМО Университета. – 2015. – №. 6 (45). – С. 216-224.

[130]. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст] / Н.А. Невская //Люберцы: Юрайт, 2016.-С.542.

[131]. Орлов А. И. Проблемы методологии государственной политики и управления в неформальной информационной экономике будущего [Текст] / А. И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – №. 88. – С. 592-618.

[132]. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей конкурентов [Текст] / М.Е. Портер //М.: Альпина Паблишер, 2018. - С.540.

[133]. Принципы стратегического планирования развития территорий (на примере федеральной земли Бавария) [Текст] / В. А.Ильичев, В. И.Колчунов, Н. В.Бакаева //Вестник МГСУ. – 2019. – Т. 14. – №. 2(125). – С. 158-168.

[134]. Прыгун И. В., Романович С. П. Методологические основы и этапы развития стратегического планирования в республике беларусь, [Текст] / И. В.Прыгун, С. П. Романович//Vesnik of Brest University. Series 2. History. Economics. Law». -2020.- № 1.-С.109-111.

[135]. Печень В.С., Кузьменок З.И. Прогнозирование и планирование экономики: Учебно-методическое пособие для проведения семинарских,

практических занятий [Текст] / В.С. Печень, З.И. Кузьменок // Мн.: БГЭУ, 2007.-С.74.

[136]. Рахимов Р.К. Некоторые вопросы инвестирования экономического роста [Текст] / Р.К. Рахимов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. -Душанбе, 2003. -№1. -С.25-40.

[137]. Рохчин В. Е. Вопросы теории и практики регионального стратегического управления [Текст] / В. Е. Рохчин, В. А. Гневко // Пространственная экономика. - 2006. – №4 (192). – С.101- 114.

[138]. Рахимзода Ш., Сайдмуродзода Л., Муминова Ф. Модели долгосрочного прогнозирования отраслей национальной экономики, [Текст] / Ш.Рахимзода, Л.Сайдмуродзода, Ф.Муминова // Душанбе-2024 -С.170.

[139]. Савченко П. Феномен системы как способ развития российской цивилизации [Текст] / П. Савченко // Общество и экономика. – 2020. – №7. – С.5-15.

[140]. Самаруха Т.Г. Опыт стратегического планирования развития городов России [Текст] / Т.Г. Самаруха, В.И. Краснова // Изввестия БГУ. Региональное и отраслевое развитие. 2002. – №4 – С.6–10.

[141]. Сорокин Д. Е., Шманев С. В., Юрзинова И. Л. Прогнозирование и планирование экономики: учебник для вузов [Текст] / Д. Е. Сорокин, С. В. Шманев, И. Л. Юрзинова // Финансовый университет при Правительстве РФ: — Москва : Прометей, 2019. — С.544.

[142]. Семин А. Н., Лысенко Ю. В., Лысенко М. В., Таипова Э. Х. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст] / А. Н. Семин, Ю. В.Лысенко, М. В.Лысенко, Э. Х.Таипова // Учебник для вузов. — Москва.- 2016.КноРус. —С.308.

[143]. Сильвестров С. Н., Бауэр В. П., Еремин В. В. К анализу поучительного для России опыта применения инструментария стратегического планирования развития экономики во Франции, США и КНР [Текст] / С. Н.Сильвестров, В. П.Бауэр, В. В.Еремин //Российский экономический журнал. – 2019. – №. 1. – С. 41-57.

[144]. Суворов А.В. Макроэкономический анализ сценариев функционирования экономики России в краткосрочной перспективе [Текст] / Суворов А.В. // Экономика и математические методы.-1994.-№ 4.-С.-96.

[145]. Смирнова О.О. Государственное стратегическое планирование. Термины и определения [Текст] / О.О. // Смирнова Материалы Первой всероссийской конференции молодых ученых по вопросам государственного стратегического планирования «Форум молодых стратегов – 2015» (Москва, 20 мая, 2015 г.). – М.: Изд-во МНЭПУ, 2015.

[146]. Семидоцкий В.А., Гарьковенко В.Э. Механизм и стратегии формирования стратегии развития промышленного предприятия в системе стейкхолдер-менеджмента [Текст] / В.А.Семидоцкий, В.Э. Гарьковенко // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3 (56). – С. 429-431.

[147]. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для анализа. Strategic Management: Concepts and Cases [Текст] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стриклэнд //М.: «Вильямс», 2007. — 328.-С.37-38.

[148]. Тамбовцев В.Л., Рождественская И.А. (2020b). Теория стратегического планирования: институциональный подход. Terra Economicus 18(2), 22–48. [Tambovtsev, V., Rozhdestvenskaya, I. (2020b). Strategic planning theory: An institutional perspective. Terra Economicus 18(2), 22– 48 (in Russian)].

[149]. Тургенева И.С. Формирование стратегии социально-экономического развития региона [Текст] / И.С. Тургенева //International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. -2021.-№11-3(62)-С.20.

[150]. Турчинов А. Проблемы теории и методологии государственного управления и государственной службы [Текст] / А. Турчинов // Государственная служба. – 2008. – №. 5. – С. 28-36.

[151]. Трейси М., Вирсема Ф. Дисциплины рыночных лидеров: выберите свой рынок и доминируйте на нем [Текст] / М.Трейси, Ф.Вирсема //Журнал стратегического менеджмента. 2018, № 2. -С.56-70.

[152]. Турганбаев А. О. Стратегическое планирование в государственном управлении: точка зрения правоведа-административиста [Текст] / А. О. Турганбаев // Право и образование. – 2019. – №. 12. – С. 80-86.

[153]. Тищенко Т. В. Долгосрочные целевые программы в США и Канаде: модели планирования и особенности структуры [Текст] / Т. В. Тищенко // Финансовый журнал. – 2015. – №. 1 (23). – С. 52-59.

[154]. Ушакова О. А. Развитие стратегического планирования в мировой и российской практике [Текст] / О. А. Ушакова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 6. – С. С. 239-243.

[155]. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: учебник [Текст] / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 416.-С.267.

[156]. Федотова Г. В. Государственный контроль в системе стратегического планирования развития региона [Текст] / Г. В. Федотова // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – №. 8. – С. 17-22.

[157]. Хачатрян С.Р. Методы и модели решения экономических задач [Текст] / С.Р. Хачатрян, М.В. Пинегина, В.П. Буянов // – М.: Экзамен, 2005. – С. 384.

[158]. Хромов Н.И. Теоретические основы государственного управления [Текст] / Н.И.Хромов // Сборник научных работ серии «Государственное управление» выпуск 19 // Экономика и управление народным хозяйством.2020.– С. 31-42.

[159]. Ходиев Д. А. Стратегия сбалансированного развития регионов Таджикистана [Текст] / Д. А. Ходиев // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2016. – №. 3. – С. 20-29.

[160]. Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов [Текст] / В.Н. Цыгичко // - М.: КД Либроком, 2017.-С.240.

[161]. Чайникова Л. Н. Планирование и прогнозирование в экономике : учебник [Текст] / Л. Н.Чайникова //Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; редактор Л. Н. Чайникова. — Москва : КноРус, 2023. —С. 284.

[162]. Чмышенко Е.В. Стратегическое планирование как фактор регионального развития [Текст] / Е.В. Чмышенко // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – №1 (107) январь. – С. 77-82.

[163]. Чепель С.В. макроэкономическая диагностика, макроэкономическое прогнозирование, моделирование с акцентом на эконометрику и модели «Затраты-выпуск» [Текст] / Чепель С.В //Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и сокращения бедности Республики Узбекистан, Ташкент-2020 Сфера научных интересов:».

[164]. Шафранская А. М. Роль государства в осуществлении стратегического планирования как механизма реиндустириализации [Текст] / А. М. Шафранская //Вопросы политической экономии. – 2021. – №. 2. – С. 132-145.

[165]. Шибалкин О.Ю. Проблемы и методы построения сценариев социально-экономического развития. [Текст] / О.Ю. Шибалкин // М.: Наука, 1992.-С .176.

[166]. Шумаева Е.А. Стратегическое планирование социальноэкономического развития стран ЕАЭС, [Текст] / Е.А. Шумаева // вестник института экономических исследований.- 2021.- №4(24).-С.10.

#### **Диссертатсия ва авторефератҳо:**

[167]. Акилджанова Ш.Ю. Стратегическое планирование инвестиционного развития региональной экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст]: дис. ... кан. экон. наук. по 08.00.03 – «Региональная и территориальная экономика» //Ш.Ю. Акилджанова– Душанбе 2022-С.134.

[168]. Асророва З.И. Проблемы методологии стратегического планирования. [Текст]: дис. ... кан. экон. наук. по 08.00.01 – «экономическая теория (макроэкономическая теория)» // З.И. Асророва.–Душанбе 2002-С.137.

[169]. Баходурова С.А. Особенности макроэкономического равновесия в открытой экономике Республики Таджикистан [Текст]: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Б.С. Азизходжаевна. – Худжанд, 2011. – 131 с.

[170]. Дереникъян, К.А. Институциональные основы развития экономики Таджикистана [Текст]: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Д. К. Андраниковна. – Душанбе, 2009. – 179 с.

[171]. Лавров Л. А. Стратегическое планирование в системе управления национальным хозяйством / [Текст]: автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. Тюменский национальный экономический университет. Л. А. Лавров Тюмень.-2008. - С. 20.

[172]. Мирбобоев Р.М. Участие Республики Таджикистан в региональных интеграционных процессах в интересах динамичного развития национальной экономики [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук: по 08.00.13 – «Мировая экономика» // Р.М. Мирбобоев.-Душанбе, 2024.-34с.

[173]. Ҳукматов Д.Ҷ. Рушди низоми назорати дохилӣ дар раванди идоракуни фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) [Матн]: Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ. Д.Ҷ. Ҳукматов.-Душанбе 2023-С.207.

#### **Адабиёт бо забони хориҷӣ:**

[174]. Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Weltwirtschaft/IW-Kurzbericht\_2023, page-1. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.iwkoeln.de/studien/michael-groemling-auswirkungen-des-krieges-in-der-ukraine-auf-die-weltwirtschaft-iw-schaetzung-der-groessenordnungen.html> (Date of access: 14.07.2023 y.).

[175]. Asian Development Outlook [Electronic resource] //April 2024, page-28. Access mode: URL: <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-april-2024> (Date of access: 21.05.2024 y.).

[176]. Batty S., Davoudi S., Layard A. (ed.). Planning for a sustainable future. [Text] / S.Batty, D S.avoudi, A.Layard – Routledge, 2012.

[177]. Cassels, E. Book 1. Introduction, B820 Strategy, [Text] / E. Cassels // The Open University, Walton Hall, Milton Keynes. 2000. - P. 7.

[178]. David Fred R. Strategic Management: [Electronic resource] / Fred R. David Concepts and Cases.// // Access mode: URL: <https://commecsinstitute.edu.pk/wp-content/uploads/2024/08/Strategic-Management-A-Competitive-Advantage-Approach-Concepts-and-Cases-by-Fred-R-David-Forest.pdf> (Date of acsess: 11.09.2024 y.).

[179]. Delorm R., Andre Ch. L'Elat et L'economie. – Paris: [Text] / Ed. Senit, 1993; Quinet E. La planification francaise. – Paris: PVF, 1990.-P.764

[180]. Europe 2020 strategy Involvement of the EESC. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-01-14-110-en-c.pdf> (Date of acsess: 19.10.2021 y.).

[181]. Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets [Text] /Food and Agriculture Organization of the United Nations, November 2023.

[182]. Good Strategy, Bad Strategy: The Difference and Why It Matters – Richard Rumelt [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.amazon.com/Good-Strategy-Bad-Difference-Matters/dp/0307886239> (Date of acsess: 04.12.2022 y.).

[183]. Global report on food crises, 2022, №277 [Text] / (GRFC 2022) 4 May 2022.\_P.5-6.

[184]. Global Economic Prospects, [Text] / World Bank Group Flagship Report, Jun 2022, Chapter 1, Page4.

[185]. Jourdan G. The French planning system faces the challenges of territorial coherence and sustainable development [Text] / Public policies, political action, Territories (PACTE). Institute of Political Studies [IEP]. Grenoble — CNRS: UMR5194. Pierre-Mendès-France University — Grenoble II. Joseph Fourier University – Grenoble I. halshs-00374354, version 1. April 8, 2009.

[186]. John M. Bryson. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement – John M. Bryson. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.researchgate.net/publication/382254675> Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement 6th Edition (Date of access: 03.05.2022 y.).

[187]. Jay B. Barney, William S. Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases – Jay B. Barney, William S. Hesterly. [Electronic resource] // Access mode: URL: [https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/j4N9K5\\_Strategic%20Management%20and%20Competitive%20Advantage%20Concepts%20and%20Cases%20-%20William%20Hesterly.pdf](https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/j4N9K5_Strategic%20Management%20and%20Competitive%20Advantage%20Concepts%20and%20Cases%20-%20William%20Hesterly.pdf) (Date of access: 26.03.2022 y.).

[188]. Higgins J. M. Organizational Policy and strategic Management: Text and Cases, 2nd ed. [Text] / J. M. Higgins // — Chicago: The Dryden Press, 1983. — P. 3.

[189]. Kenneth Albert, Strategic Planning and Forecasting Fundamentals [Text] / A.Kenneth // The Strategic Management Handbook. New York: McGraw Hill, 1983, pp. 2-1 to 2-32.

[190]. Macroeconomic Outlook 2024-2026/Eurasian Development Bank, page-6.Playing to Win: How Strategy Really Works – A.G. Lafley, Roger L. Martin. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/957856/asian-development-outlook-april-2024.pdf> (Date of access: 14.09.2024 y.).

[191]. Porter Michael E./ The competitive advantage of nations: with a new introduction [Text] /Michael E. Porter./ New York: Free Press, 1990.y. P.-948.

[192]. Perspectives for Germany. Our Strategy for Sustainable Development. Berlin: Federal Government of Germany, 2002. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2196306/354630/63a84e8ef05a8b39>

[bf457f1918fe8606/perspektives-for-germany-langfassung-data.pdf?download=1](https://www.semanticscholar.org/paper/bf457f1918fe8606/perspektives-for-germany-langfassung-data.pdf?download=1)

(Date of access: 17.06.2022 y.).

[193]. Pearce J. A. Robinson R. B. Jr. Strategic Management, [Text] / J. A. Pearce R. B. Jr Robinson. // 2nd ed. Homewood, III: Richard D. Irvin, 1985. — P. 6.

[194]. Simon Wootton, Terry Horne. Strategic Thinking: A Step-by-Step Approach to Strategy and Leadership – Simon Wootton, Terry Horne. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://www.abebooks.com/9780749460778/Strategic-Thinking-Step-by-step-Approach-Strategy-0749460776/plp> (Date of access: 21.06.2022 y.).

[195]. Schendel D. E. Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline [Text] / D. E. Schendel, K. J. Hatter. — Academy of Management Proceeding. — August. — 1972. — P. 4.

[196]. Skinner B. F. Reinforcement Theory – B. F. Skinner; 1938 (Process Theory) [Electronic resource] // Access mode: URL: <http://study.com/academy/lesson/reinforcement-theory-in-the-workplace-definition-examplesquiz.html> (Date of access 10.07.2022 y.).

[197]. World Economic Outlook [Text] / War Sets Back the Global Recovery, IMF, April 2022, №178.-P.14., April 2023,-P.35-39.

[198]. WTO, The Crisis in Ukraine, Implication of the war for global trade and development, [Text] April 2022, page 13.

[199]. W. Chan Kim Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant [Text] W. Chan Kim // Renée Mauborgne.2005.-P.29.

[200]. World Economic Outlook [Text] / Steady but Slow Resilience amid Divergence/International Monetary Fund, page-38.

[201]. Weiss Carol H. Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies: 2nd Edition [Text] / Carol H. Weiss – New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998. 372 p. P.4.

[202]. Your Strategy Needs a Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach– Martin Reeves, Knut Haanaes, Janmejaya Sinha. [Electronic resource] // Access mode: URL: [https://store.hbr.org/product/your-strategy-needs-a-strategy-how-to-choose-and-execute-the-right-approach/14054?srsltid=AfmBOooIkPZS4BJY1\\_PW-iInc9eOHRY4sBvHc6CykUxzkC0VS-FPM1Y](https://store.hbr.org/product/your-strategy-needs-a-strategy-how-to-choose-and-execute-the-right-approach/14054?srsltid=AfmBOooIkPZS4BJY1_PW-iInc9eOHRY4sBvHc6CykUxzkC0VS-FPM1Y) (Date of acsess: 26.07.2022 y.).

### **Захиражои электронӣ**

[203]. Art Fisher. The Evolution of Strategic Planning. Fisher Art [Electronic resource] // Access mode: URL:[www.sutori.com-2023](http://www.sutori.com-2023) (Date of acsess 18.10.2023 y.).

[204]. Как война в Украине отражается на разных регионах мира // 17 марта 2022 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:[www.imf.org](http://www.imf.org). (дата обращения: 26.04.2022 г.).

[205]. Кравченко Евгений Игоревич //Опыт функционирования системы стратегического планирования в США и возможности его использования в России// ФГБНУ НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:[usacanada.jes.su](http://usacanada.jes.su) (дата обращения: 28.02.2023 г.).

[206]. Нормативное обеспечение стратегического планирования //Министерство экономического развития Российской Федерации// [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:<https://economy.gov.ru>. (дата обращения: 12.11.2021 г.).

[207]. Conflict, COVID, the climate crisis and rising costs have combined in 2022 to create jeopardy for up to 828 million hungry people across the world, 06.07.2022 [Electronic resource] // Access mode: URL:<https://www.wfp.org/global-hunger-crisis>. (Date of acsess 14.08.2022 y.).

[208]. Lee, J., «The labor market in South Korea, 2000–2018», IZA World of Labor, vol. 405, 2020. [Electronic resource] // Access mode: URL: <https://doi.org/10.15185/izawol.405.v2>. (Date of acsess 13.07.2021 y.).

[209]. <https://www.wsj.com/articles/russias-war-in-ukraine-to-cost-global-economy-2-8-trillion-oecd-says-11664177401>. (Date of access 21.11.2023 y.).

[210]. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-18/europe-s-1-trillion-energy-bill-only-marks-start-of-the-crisis?srnd=premium-europe>. (Date of access 21.10.2023 y.).

[211]. FOOD and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) [Electronic resource] // Access mode: URL:<https://www.fao.org/worldfoodsituation / foodpricesindex/en/> 02/09/2022. (Date of access 26.05.2023 y.).

[212]. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года от 28.11.2018 г. Минэкономразвития России: [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_312165/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312165/) (дата обращения: 03.04.2021 г.).

[213]. Письмо Постоянного представителя Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 9 февраля 2022 года на имя Генерального секретаря. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <http://pravacheloveka.uz/ru/news/letter-dated-22-february-2021-from-the-permanent-representative-of-uzbekistan-to-the-united-nations-addressed-to-the-secretary-general> (дата обращения: 28.03.2022 г.).

[214]. Стратегический план Казахстана 2025. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/stratplan-2025> (дата обращения: 12.11.2021 г.).

[215]. Song, Su-hyun, «S. Korea Retains Position as 7th Largest Exporter in 2020», Korean Herald, February 28, 2021. [Electronic resource] // Access mode: URL:<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210228000194>. (Date of access 15.10.2022 y.).

[216]. World Economic Situation and Prospects 2023/United Nations/Department of Economic and Social. [Electronic resource] // Access mode:

URL:<https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2023/> (Date of access 23.11.2023 y.).

[217]. Юлия Шайли//Макроэкономическое планирование и прогнозирование. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:[spravochnick.ru](http://spravochnick.ru). (дата обращения: 07.12.2021 г.).

[218]. UNDP, «The Transformation of the Republic of Korea's Development Co-operation: Reflections from the First Decade of OECD-DAC Membership», UNDP Seoul Policy Centre, 2020. [Electronic resource] // Access mode: URL: [http://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/DAC%20Paper\\_FINAL\\_web.pdf](http://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/DAC%20Paper_FINAL_web.pdf). (Date of access 25.02.2021 y.).

**ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ  
ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ**  
(бо забони асл):

**А) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби КОА-и  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд:**

[1-М]. Восидиён Ф.С. Даствардҳои иқтисодӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Восидиён // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. –Душанбе, ДМТ, 2021. -№6. – С. 83-91. ISSN 2413-5151.

[2-М]. Восидиён Ф.С. Арзёбии ҳамоҳангсозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ [Матн] / Ф.С. Восидиён // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. –Душанбе, ДМТ, 2022.-№8. – С. 147-154. ISSN 2413-5151.

[3-М]. Восидиён Ф.С. Асосҳои назариявии низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозӣ [Матн] / Ф.С. Восидиён // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Маҷалли илмӣ.–Душанбе, ДДТТ, 2023. -№ 4/2 (50). – С. 108-117. ISSN 2308-054X.

[4-М]. Восидиён Ф.С. Заминаҳои институционалии ташаккулёбӣ ва рушди пардохтҳои ғайринақдӣ [Матн] / Ф.С. Восидиён, Ш.Ш. Вализода, С.С. Амонов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. –Душанбе, ДДТТ, 2023. № 4/2 (50). – С. 97 – 107. ISSN 2308-054X.

[5-М]. Восидиён Ф.С. Марҳилаи ташаккули низоми миллии банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Восидиён, Ш.Ш. Вализода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, ДМТ, 2024.-№4/1. – С. 3746. ISSN 2308-054X.

[6-М]. Восидиён Ф.С. Дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат [Матн] / Ф.С. Восидиён, А.А. Солеҳзода // Маҷаллаи илмии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз.-Душанбе, МТС, 2024. №3(87). – С. 82-99. ISSN 2075-9584.

[7-М]. Восидиён Ф.С. Таҳлили таъсири таҳдидҳои беруна ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Восидиён, А.А. Солеҳзода // Иқтисодиёти Тоҷикистон. Маҷаллаи илмии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, АМИТ, 2024. №3. – С. 18-26. ISSN 2310-3957.

#### **Б). Интишорот дар дигар маҷаллаҳои илмӣ**

[8-М] Восидиён Ф.С. Самараи тадбирҳои зиддибуҳронии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Восидиён // Маҷаллаи Бонки миллии Тоҷикистон. –Душанбе, БМТ, Бонқдорӣ, тараққиёт, ҷаҳонишавӣ, апрел-июни соли 2022. – С. 49-54.

[9-М]. Восидиён Ф.С. Ташаккули низоми мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Восидиён, А.А. Солеҳзода // Маҷаллаи илмии Маркази Тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муносибатҳои байналмилаӣ ва амният. –Душанбе – 2024. №3(11). – С. 87-96. ISSN 2790-3567.

[10-М]. Восидиён Ф.С. Банақшагирии стратегӣ ва самтҳои такмили он тибқи таҷрибаи байналмилаӣ [Матн] / Ф.С. Восидиён // Маводи конфронси илмӣ-амалии байналмилаӣ дар мавзӯи «Идоракунии давлатии рушди индустрialiй-инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш.Душанбе, 24.10.2024). – Душанбе, 2024. – С. 72-81.

[11-М]. Восидиён Ф.С. Таҷрибаи байналмилалӣ дар самти банақшагирии стратегӣ ва такмили низоми миллӣ [Матн] / Ф.С.Восидиён // Маводи конферонси илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «Менеҷменти асри XXI: мушкилот ва дурнамои рушд». (ш.Душанбе, 31.10.2024).— Душанбе, 2024.— С. 330-339.